

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ РУШДИ МАОРИФ БА НОМИ
АБДУРАҲМОНИ ҶОМИИ АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ
ТОЧИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 37. 03 : 681

ТҚБ: 74. 0 : 73

М - 65

**МИРБОБОЕВА БИБИВАҲӢ МИРБОБОЕВНА
ҲАМКОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАъЛИМИЙ ВА ХОНАВОДА ДАР
ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТИ МУСБАТИ ХОНАНДАГОН БА
ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР**

Диссертатсия

**барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ
аз рӯи ихтисоси 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили
фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ
(13.00.05.03 – Педагогикаи иҷтимоӣ ва ҳудшиносӣ)**

Роҳбари илмӣ:
академики Академияи
таҳсилоти Тоҷикистон,
доктори илмҳои педагогӣ,
профессор Лутғуллоҳзода М.

Душанбе – 2023

МУНДАРИЧА:

МУҚАДДИМА.....	3
БОБИ І. ҲАМКОРИИ ОМЎЗГОР ВА ВОЛИДОН ДАР ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ ДОНИШХО, ҶАҲОНБИНӢ ВА ИЧТИМОИШАВИИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ИСТИФОДАИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ	
1.1. Асосҳои назариявию амалии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар асарҳои илмию методӣ.....	15
1.2. Таснифоти техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ дар адабиёти илмию методӣ.....	38
1.3. Донишҳои фарҳангии иттилоотии омӯзгор ва волидон ҳамчун асоси ташаккули муносибати мусбати хонанда ба техника ва технологияи муосир.....	61
Хулосаи боби яқум.....	78
БОБИ II. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ҲАМКОРИИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ БО ХОНАВОДА ДАР ИНКИШОФИ МУНОСИБАТИ МУСБАТИ ХОНАНДАГОН БА ТЕХНИКА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ	
2.1. Заминаҳои иҷтимоию педагогии ҳамкории муассисаи таълимӣ бо хонавода дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир.....	79
2.2. Санчиши озмоиши истифодаи маҷмӯи технологияҳои иттилоотию педагогӣ дар раванди ҳамкории омӯзгор бо волидон.....	96
2.3. Натиҷаи самаранокии истифодаи технологияи иттилоотию педагогӣ зимни ҳамкории омӯзгорон ва волидон дар озмоиши назоратӣ.....	119
Хулосаи боби дуюм	142
Хулоса ва пешниҳод.....	143
Адабиёти истифодашуда.....	153
Замина.....	176

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар марҳилаи инкишофи босуръати иттилоотикунонии чомеа истифодаи техника ва технологияҳои навин дар рушди ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода беш аз пеш мавқеи муҳимро ишғол намуда, истифодаи онҳо барои ташаккули шахсияти хонанда, маҳсусан наврасон, омодагӣ ба фаъолияти мустақилу самаранок дар муҳити иҷтимоӣ ва баландбардории сифати таълиму тарбия равона шудааст.

Бояд қайд кард, ки баланд бардоштани сифати таълим, таъмини рушди фарҳанги иттилоотии чомеа, баланд бардоштани маҳорати қасбии омӯзгорон, истифодаи усулу технологияҳои муосир дар раванди таълим ба ҳалли вазифаҳои муҳими ислоҳоти соҳаи маориф дар ҷаҳони муосир мусоидат мекунад.

Муҳиммияти ташаккули тафаккури интиқодӣ, ҷаҳонбинии васеъ ва иҷтимоишавии ҷавонону наврасон дар шароити навин бо истифода аз техника ва технологияҳои муосир дар санадҳои меъёри-хуқуқии соҳаи маорифи кишвар, аз ҷумла дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020, Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030, Барномаи давлатии амалий намудани технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ (коммуникатсионӣ) дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022”, Солҳои 2020-2040 эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» мавриди баррасӣ қарор ёфтааст.

Аз ҷумла, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, моддаи 5. вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд ҷунин омадааст: “Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва ҷомеа мебошад. Вазифаи падару модар

фароҳам овардани шароити моддӣ, молиявӣ, маънавӣ ва равонӣ дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад”. [15, С.5]

Дар шароити имрӯза масъалаи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода аҳамияти илмию амалиро қасб намуда, истифодаи техника ва технологияҳои навини иттилоотию иртиботӣ дар фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва берун аз он тақозои замон мебошад. Дар Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 қайд гардидааст: “Дар ҷаҳони муосири босуръат тараққиёбанда фаъолият ва рушди соҳаи маорифро бе истифодаи воситаҳо ва технологияҳои муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ тасаввур кардан имконнозазир аст. Истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ равона гардидааст”. [15, С.5]

Аз ин лиҳоз, ҳамкории муассисаҳои таълимиву хонавода ҷиҳати таҳқиқи раванди ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияҳои муосири иттилоотию педагогӣ дар муассисаи таълимӣ ва берун аз он яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб рафта, мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро тасдиқ менамояд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Масъалаи таълиму тарбияи хонанда, ба роҳ мондани корҳои таълимӣ-тарбиявӣ, ташкили ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамеша мавриди дикқати олимону муҳаққиқон қарор дошт. Дар педагогикаи хориҷӣ асарҳои илмию методии А.А. Блонский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, А.А. Бодалёв, М.О. Ермихин, В.И. Гарбузов, А.В. Петровский, Т.А. Маркова, Г.Г. Филиппова, В.М. Минияров, Р.В. Овчарова, А.Г.Харчев ва дигарон ба табъ расидаанд, ки дар онҳо нуқтаи гуногуни назариявӣ оид ба ақидаҳои тарбияи иҷтимоӣ, истифодаи методу усулҳои навини ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода мавриди таҳқиқ қарор ёфтаанд.

Донишмандони ватанӣ низ дар чанд даҳсолаи охир ба таҳқиқи масъалаи мазкур рӯй оварданд, ки дар байни онҳо асарҳои илмӣ ва пажӯҳишҳои олимону муҳаққиқон М.Лутфуллоҳода, Ф.Шарифзода, И.Каримова, С.Сулаймонӣ, Х.Раҳимзода, А.Нуров, Б.Раҳимов, Қ.Қодиров, С.Негматов, Б.Маҷидова, Х.Сангинов, А. Пахлавонов, А.Ҳалимов, А.Маннонов, И.Арабов, Х.Афзалов, С.Исоев, С.Яқубов, Д.Латипов, А.Мирализода, Н.Юнусова Ҷ.Файзализода, Т.Зиёзода, Л.Иматзода, Ф.Гулмадов, М.Иzzатова ва дигаронро зикр бояд намуд.

Масъалаи истифодаи техника ва технологияҳои муосири педагогӣ зимни фаъол гардонидани хонандагон дар раванди таълим аз ҷониби олимону муҳаққиқони рус Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, А.А.Сластелин, В.П.Беспалко П.И.Пидкастий, А.А.Андреев, Е.П.Велихов, Ф.А.Фрадкина, Л.И.Богомолова, Е.Ю.Рогачева, Н.Г.Осуховой, Л.Л.Кирсанова ва муҳаққиқони ватанӣ Д.Р.Таиров, Р.Т.Курбанова, Р.Н.Бабаева, М.Муллоҷонов, И.И.Олимов, Ф.Шарипов, Н.Шоев, О.В.Чураев, Ф.С.Худойдодова, Р.Мирзоев ва дигарон таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Аз таҳлили адабиёти илмию методӣ бармеояд, ки пажӯҳиши масъалаи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода аҳамияти илмию амалиро қасб мекунад, то дар истифодаи техника ва технологияҳои муосир назоратро ба роҳ монда, баҳри самаранок истифода намудани он аз ҷониби хонандагон тамоми чораҳо андешида шаванд. Бо таваҷҷуҳ ба нукоти баёншуда, мавзӯи “Ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир”, ки яке аз масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб меравад, мавриди таҳқиқи қарор гирифт.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ бар пояи натиҷаҳои пажӯҳишҳое, ки дар доираи нақшай дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар мавзӯи “Мавқеи ҳамкории оила ва муассисаи

таълимӣ дар рушди хештаншиносӣ, ташаккули ҷаҳонбинӣ, иҷтимоишавии хонандагон ва наврасону ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ” ба сомон расонида шудааст, таълиф гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқотро асосҳои назариявию амалии фароҳам овардани шароитҳои педагогии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ, таҳқиқу коркарди модули (модели) ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва хонавода маҳсуб меёбад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ин мақсад ичрои вазифаҳои зерини таҳқиқот муайян гардид:

- омӯзиши масъалаи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамчун заминаи асосии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ;
- таснифоти мағҳум, моҳият ва хусусиятҳои рушди техника ва технологияи муосири педагогӣ, нақш ва мақоми онҳо дар самарабахшии фаъолияти таълимии хонандагон;
- коркарди модули (модели) ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода «Педагог-Хонанда-Волидон» дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ ҷиҳати васеъ гардонидани ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии онҳо;
- гузаронидани чорабиниҳо бо волидон бо мақсади ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон ҷиҳати истифодаи дурустӣ технологияҳои муосири иттилоотию педагогӣ;
- коркарди муҳити мусоидаткунанда бо истифодаи технологияҳои муосири педагогӣ дар дарсҳои “Технологияи иттилоотӣ” ва маҳфилҳои беруназдарсӣ;

- дар заминаи озмоиши педагогӣ муайян намудани хусусиятҳои таъсири мусбию манфии таъсири техника ва технологияи муосир ба ташаккули ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон дар шароити ҳозира;
- ҷамъбости корҳои санчишӣ-озмоишиӣ ва пешниҳодот дар асоси маҷмӯи натиҷаҳои бадастомада бо омӯзгорон, хонандагону волидон дар муассисаҳои пойгоҳӣ.

Объекти таҳқиқотро аҳамияти истифодаи техника ва технологияи муосири педагогию иттилоотӣ дар ташаккули ҷаҳонбинию иҷтимоишавии хонандагон ташкил медиҳад.

Мавзуи (предмети) таҳқиқот ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташкили муҳити самарабахшии фаъолияти таълимии ташаккулдиҳандай хонандагон зимни истифодаи техника ва технологияи муосири педагогию иттилоотӣ маҳсуб меёбад.

Фарзияни таҳқиқот ба он асос меёбад, ки ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода имкон медиҳад, ки ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ самаранок амалӣ карда шавад, агар:

- ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамчун заминаи асосии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ ба асос гирифта шавад;
- нақш ва мақоми техникаю технологияҳои муосири иттилоотӣ дар самарабахшии фаъолияти таълимӣ ва ташаккули ҷаҳонбинию иҷтимоишавии хонандагон мавриди ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода тасдиқ карда шавад;
- самарбахшии модули (модели) ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода «Педагог-Хонанда-Волидон» дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ асоснок карда шавад;
- бо баргузории корҳои озмоишиӣ шароитҳои педагогии самарабахшии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар

ташаккули ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон зимни истифодаи техника ва технологияи мусоири иттиллотиу педагогӣ тасдиқ карда шавад.

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертационӣ дар се марҳила ба анҷом расонда шуд, ки ҳар қадоме аз ин марҳилаҳои зерин идомаи мантиқии ҳамдигар мебошанд:

Дар марҳилаи якум (солҳои 2013–2015) мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, интихоби объект ва предмети таҳқиқот, пешниҳоди фарзияи таҳқиқот, ҷамъоварӣ ва омӯзиши сарчашмаҳо доир ба инкишофи техника ва технологияи мусоир, ҳамкориҳои хонавода ва муассисаҳои таълимӣ муайян карда шуда, тағйироти оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва раванди таълим дар асоси ислоҳоти иҷтимоиву иқтисодӣ мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор дода шуданд.

Дар марҳилаи дуюм (солҳои 2016-2018) ҷустуҷӯи муносибатҳои назариявӣ-методологӣ барои ҳалли масъала амалӣ гардида, хусусиятҳои ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ ва хонавода муайян гардиданд, шароит ва нишондиҳандаҳои ҳамкории самаранок дар модули “Педагог–Хонанда - Волидон” ошкор карда шуданд, модули назариявии ҳамкории хонавода ва муассисаҳои таълимӣ дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи мусоир таҳия ва асоснок карда шуда, корҳои санчишиву озмоиши гузаронида шуданд.

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2019-2021) батартибдарории далелҳои бадастомада, таҳлили сифатӣ ва миқдории натиҷаҳо, муайян намудани хулосаҳо ва тавсияҳо, шакли ниҳоии кори диссертационӣ омода гардид.

Ҷанбаҳои назариявии кори диссертационӣ дар шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомиии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҳқиқ гардида, корҳои озмоиши бо роҳбарии муаллиф дар заминаи корҳои таҷribavӣ-озмоиши дар литсейи рақами №55 ноҳияи Шоҳмансур, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №25 ноҳияи Сино, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии

№8-и ноҳияи Ҳисор ва литсейи ба номи Собири Шоҳонии ноҳияи Ҳисор анҷом дода шудаанд.

Асоси назариявии таҳқиқотро донишҳои назариявӣ, аз ҷумла, назарияи ҷомеаи иттилоотӣ, тарбияи хонаводагӣ, нақши пешбарандай хонавода дар рушди хонанда, ҷанбаҳои назариявии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода, назарияи фаъолияти педагогӣ дар раванди навоварӣ дар таълим, таълимот оид ба моҳият ва вазифаҳои тарбияи хонавода дар муносабати мусбати хонанда ба техника ва технологияи мусир, асару мақолаҳо дар самти масъалаи мазкур ташкил медиҳанд.

Асоси методологии таҳқиқотро ақидаҳои фалсафӣ ва педагогии мутафаккирони бузурги ҳалқи тоҷик доир ба такмили тарбияи шаҳсият, таъқид ва пешниҳодҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ғояҳо ва нуқтаи назари олимони маъруфи рус ва дигар кишварҳои ҳориҷӣ, омӯзиш ва муттаҳид намудани ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода, корҳои озмоишӣ, мушоҳидаҳои педагогӣ, сӯхбатҳои фардӣ ва колективӣ бо омӯзгорон, хонандагон ва волидон, истифода аз усулҳои проблемавӣ бо истифода аз воситаҳои техникӣ ва технологияҳои нави таълим, ҷамъбасту хулосабарорӣ аз натиҷаи озмоишҳои баргузоршуда ташкил медиҳад.

Сарчашмаи маълумот. Осори фалсафию таъриҳӣ ва психологию педагогӣ, қонун, стратегия ва барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолиятҳои инноватсионӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020, Барномаи компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 ва марҳилаҳои пешина, Барномаи давлатии амалий намудани технологияҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022.

Заминаҳои эмпирикии кори диссертатсиониро таҷрибаи илмии педагогикаи муосир, истифода аз методҳои дар амал санҷидашудаи таҳқиқоти илмӣ, монанди таҳлили назариявии сарчашмаҳои илмӣ, таҷдид ва мушаҳхассозӣ, муқоисаи шабоҳату тафовутҳо, методҳои таҳқиқоти эмпирикӣ, баррасии хӯҷатҳои расмӣ ва барномавӣ, корбурди усулҳои мушоҳида, пурсиш, сухбат, озмоиш, татбиқи омори математикӣ ҳангоми коркарди далелҳои санҷишигу озмоишӣ ва ҳамчунин омӯзиши натиҷаи фаъолияти омӯзгорон ва таҷрибаи амалияи омӯзишу парвариши дар низоми таҳсилоти мамлакат фароҳам овардаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Корҳои таҷрибавӣ- озмоишии таҳқиқот дар литсейи №55 ноҳияи Шоҳмансур, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №25 ноҳияи Сино, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и ноҳияи Ҳисор ва литсейи ба номи Собири Шоҳонии ноҳияи Ҳисор анҷом дода шудаанд. Дар таҳқиқоти таҷрибавӣ- озмоишии 72 омӯзгор, 126 волидон ва бештар 460 хонандагони синфҳои 7 - 9 иштирок намуданд.

Навғонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки:

- самаранокии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамчун заминаи асосии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияҳои муосири иттилоотӣ мавриди таҳқиқ қарор ёфтанд;
- нақш ва мақоми техникаю технологияҳои муосири иттилоотӣ дар самарабахшии фаъолияти таълимӣ мавриди ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода нишон дода шуд;
- истифодаи техника ва технологияҳои муосири иттилоотӣ дар муассисаи таълимӣ ва хонавода баррасӣ гардида, хусусиятҳои таъсири онҳо ба ташаккули ҷаҳонбинӣ ва иҷмиоишавии хонандагон дар шароити муосир ошкор карда шуд;
- омилҳои мусбат ва манғии ташаккули муносибати хонандагон ба техника ва технологияи муосир баррасӣ гардида, аҳамияти ин раванд барои муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ошкор карда шуд;
- бо баргузории корҳои озмоишӣ шароитҳои педагогии самарабахшии ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар

ташаккули ҷаҳонбиний ва иҷтимоишавии хонандагон зимни истифодаи техника ва технологияи муосири иттиллотию педагогӣ таҳқиқ карда шуд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ҳамчун натиҷаи таҳқиқи мавзӯъ нуктаҳои асосии зерин ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:

- барои самарабаҳш гардонидани ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода, дар доираи донишҳои назариявӣ ҳусусиятҳои истифодаи техника ва технологияи муосири педагогиу иттилоотӣ дар ташаккули ҷаҳонбиний ва иҷтимоишавии хонандагон ошкор карда шуд;
- вобаста ба таҳаввулоти замони нав корбурди дастовардҳои техникию технологи муосир ба ташакkul ва инкишофи ҷаҳонбинии насли наврас таъсири амиқу густурда мерасонад, ки паҳлуҳои гуногуни ин таъсирот таҳлил гардид;
- техникаи навин метавонад дар қатори таъсири мусбӣ, таъсири манғӣ низ расонад. Бо ин мақсад дар ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода роҳҳои ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба воситаҳои техникӣ (компьютер, планшет, телефони мобилий), ошкор намудани омилҳои мусбӣ ва манғии он тадқиқу баррасӣ карда шудаанд;
- дар ташакkul ва инкишофи муносибати хонандагон ба техника ва технологияи муосир омилҳои муҳталиф таъсир мерасонанд. Яке аз омилҳои асосӣ, ки ба ин раванд мусоидат менамояд, ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамчун заминаи асосии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияҳои муосири иттилоотӣ баррасӣ карда шавад;
- нақш ва мақоми ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ-педагогӣ бо гузаронидани корҳои санчишӣ-озмоишӣ тасдиқ карда шудааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар коркарди асосноккунии илмию назариявии зарурияти ташаккули муносибати мусбати

хонандагон ба техника ва технологияи муосир бо назардошти ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода зоҳир мегардад. Илова бар ин, аҳамияти назариявии таҳқиқот дар ҷанбаҳои зерин: мушаҳҳас намудани салоҳияти волидон: сатҳи маълумотнокии волидон, мавқеи волидон, навъи муносабати волидон ва хонанда, самтгириҳои арзишии волидон; услуги тарбияи хонаводагӣ; бунёди модули ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули муносабати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки аз унсурҳои мақсаднокӣ ва баҳогузорӣ иборат аст, маҳсуб меёбад.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки маводи диссертатсияро метавон ҳамчун василаи таъминоти методӣ барои инкишофи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули муносабати мусбати хонандагон ба техника ва технологияҳои муосири иттилоотию педагогӣ истифода намуд. Илова бар ин, ҳангоми коркарди воситаи ташхисӣ имконияти муайян намудани мавҷудияти сатҳи салоҳияти волидон, эҷоди тасвияҳои истифодаи модули самараноки ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонаводаро дар шароити муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷараёни таҳия ва истифода намудани барномаи самарабахшии ҳамкории хонавода ва муассисаҳои таълимӣ дар асоси модули пешниҳодшуда таъмин менамояд.

Мавод ва натиҷаҳои таҳқиқотро ҳамчунин метавон дар амалияи кор бо волидон мавриди истифодаи мақсадноки техника ва технологияи муосири иттилоотӣ истифода намуд.

Дараҷаи Ҷанбастиагии натиҷаҳои таҳқиқот дар асоснок будани натиҷаҳои таҳқиқот, муқаррарот ва хулосаҳои асосӣ ифода ёфта, онро муносабати маҷмӯй нисбат ба таҳқиқи мушкилот, интихоб ва таҳлили шароитҳо ва натиҷаҳои фаъолияти таҷрибавӣ озмоишиӣ, мақсаду вазифаҳои он, ҳамbastagии усули миқдорӣ ва сифатии таҳлил, ки бо кори таҷрибавию озмоишиӣ тасдиқ карда шудаанд, муайян мегардад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Мавзуъ, мундариҷа ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 -Педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ), аз ҷумла, ба банди 1 - Методологияи таҳқиқи фаъолияти иҷтимоӣ-педагоғӣ, моҳият, сохтор, вазифа, принсипҳои онҳо; моделсозии равандҳои иҷтимоӣ-педагоғӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва банди 4 - Сифати ташкили ҷорабиниҳои иҷтимоӣ-педагоғӣ (технология ва усулҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ; меъёрҳо, нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сифати фаъолияти иҷтимоию педагогӣ) мутобиқ мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки ў бо такя ба дастовардҳои илмҳои педагогиу психологии муосир ва маводи озмоишҳои амалӣ бори нахуст масъалаи ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ ва хонаводаро дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилотиу педагогӣ ба таври амиқу густурда мавриди таҳқиқ қарор додааст. Пешниҳод ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия матраҳ гаштаанд, барои самаранокии низоми ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ ва хонавода, дар шаклгирии муносибати бошууронаи хонандагон ба дастовардҳои техника ва технологияҳои муосири иттилоотиу педагогӣ зимни таҳсил ва берун аз он мусоидат карда метавонанд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар нашрияҳои илмӣ, ки инъикосгари мазмуни диссертатсия мебошанд, нашр шуданд. Дар амалӣ намудани корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ дар асоснок намудани ҳалли мушкилот, коркарди идеяи кор, вазифа ва марҳилаҳои таҳқиқот, дар иштироки бевоситай унвонҷӯ дар бадастории далелҳо,

батартибдарории онҳо ва санчишу дар амалия татбиқ намудани онҳо зоҳир мегардад.

Натиҷаҳои таҳқиқот ба сурати маърузаю гузоришҳо дар конференсияҳои илмии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва дар ҷаласаҳои шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ироа гардидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Дар доираи мавзуи диссертатсия аз ҷониби муллиф 20 номгӯйи мақолаҳо нашр гардид. Дар байни онҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми умумии он 181 саҳифаи чопи компьютериро ташкил дода, 4 нақша ва 15 диаграммаро дар бар мегирад.

БОБИ І. ҲАМКОРИИ ОМӮЗГОР ВА ВОЛИДОН ДАР ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ ДОНИШХО, ҶАҲОНБИНӢ ВА ИҼТИМОИШАВИИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ИСТИФОДАИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ

1.1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ АМАЛИИ ҲАМКОРИИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИӢ ВА ХОНАВОДА ДАР АСАРҲОИ ИЛМИЮ МЕТОДӢ

Дар солҳои 90-уми асри XX тағйироти низоми маориф оғоз мегардад, ки аз ислоҳоти тамоми соҳаҳои ҷомеа бармеомад. Дар ин давра зарурати ҳамкориҳои омӯзгор ва волидон ба хотири таълим ва тарбия дарк карда мешавад, шакл ва методҳои асосии кор бо волидон таҳия мешаванд, мазмуну мундариҷаи кор бо волидон муайян гардида, идеяи муносибати тафриқавӣ (дифференсиалӣ)-и ҳамкорӣ бо волидон ва баланд бардоштани фарҳанги педагоги иттилоотии онҳо пешниҳод карда мешавад.

Дар ташаккул ва рушди шахсияти хонанда, сифатҳои фардӣ ва хусусиятҳои иҷтимоии ӯ нақши пешбарандаро хонавода иҷро менамояд.

Дар ин маврид олимон Ф.Шарифзода, А.Мирализода чунин андеша доранд: “Дар кишвари мо ба ҳаёти хонавода эътибори зиёд дода мешавад. Хонавода дар ҳимояи давлат карор дорад. Муносибатҳои кунунии издивоҷу хонадорӣ тақозо менамояд, ки шавҳар ва зан дараҷаи баланди фарҳанги маънавию аҳлоқӣ ва психологию педагогии издивоҷ дошта бошанд. Ба насли наврас ҳаматарафа бояд мадад расонд, то сифатҳои шахсияташонро бомуваффақият инкишоф диҳанд ва дар баробари ин сифатҳои худ ва дигаронро дарк карда тавонанд. Бинобар ин, ҷиҳати омодасозии насли наврас ба ҳаёти хонаводагӣ эътибори бағоят ҷиддӣ додан лозим аст. Ин омодасозӣ чунин ҷанбаҳо дорад: умумиҷтимоӣ, аҳлоқӣ, ҳуқуқӣ, равонӣ, педагогӣ, эстетикӣ ва сарфакорио иқтисодӣ” [213, - С. 156].

Лекин бо ворид гардидани чомеаи имрӯзаи кишварамон ба марҳилаи дигаргуниҳо хонаводаи имрӯза дар муҳити сифатан нав ва тазодҳои иҷтимоӣ қарор дорад, яъне омилҳое, ки боиси тезу тунд шудани мушкилоти хонавода мегарданد, хеле зиёданд.

Қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” аҳамияти муҳим дошта, дар он вазифаи падару модар, омӯзгор, давлат ва чомеа дар таълиму тарбияи фарзанд, баробарии ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд зикр гардидаанд. Аз ҷумла, дар қонуни мазкур омадааст: “Падару модаронро зарур аст, ки дар якчоягӣ бо таълимгоҳу чомеа ва дар навбати худ мактабро зарур аст, дар ҳамкорӣ бо падару модарон ва чомеа ҷиҳати татбиқи бандҳои ин қонун камари ҳиммат банданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имрӯз равобити байни оила, таълимгоҳ ва чомеа хеле коста гардидааст. ҳол он ки на оила, на таълимгоҳ ва на чомеа наметавонанд дар алоҳидагӣ дар тарбияи маънавию ахлоқии таълимгирандагону ҷавонон саҳмгузор бошанд” [104,- С.7].

Маҳз дар чунин вазъияти душвор ва мураккаб муассисаҳои таълимӣ ниҳоди муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, на танҳо ба таълим ва тарбияи хонанда машғул аст, балки идора намудани тарбияи хонаводагиро ба дӯши худ гирифтааст. Аз ин хотир, дар шароити имрӯза ҳамкории хонавода ва муассисаҳои таълимӣ дар самти тарбияи хонанда ва самаранок намудани раванди таълим муҳим арзёбӣ мегардад.

Омӯзиши масъалаи ҳамкории омӯзгор ва волидон дар раванди тарбияи насли наврас таърихи қадима дорад. Дар асри XIX ва оғози асри XX оид ба зарурати ҳамоҳангозии тарбияи хонаводагӣ ва муассисаи таълимӣ Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.И. Фельдштейн, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Божович, А.Ф. Лазурский, В.С. Мерлин, Л.И. Рувинский, А.Д.

Андреева, В.В. Богословский ақидаҳои ҷолиби дикқатро пешниҳод намуданд, ки нақши хонавода ва педагогикаи хонаводагӣ дар тарбияи қӯдакон дар асоси афкори иҷтимоӣ-педагогӣ таҳкиқ карда мешуд.

П. Каптеров қайд намудааст, ки робитаи ногусастани ниҳодҳои муҳталифи иҷтимоӣ, ки ба рушди шахсият таъсир мерасонанд, зарур аст. Ӯ ба ҳамкории омӯзгор ва волидайн бо мақсади таълими на танҳо хонандагон, балки волидайни онҳо дикқати маҳсус равона намудааст. Ӯ қайд намудааст, ки муассисаи таълимӣ ва хонавода бояд шахсиятро ташаккул диханд [75, 267 с].

В.Вахтеров дар асоси педагогикаи таҳаввулотии худ ғояи инкишофро гузошта, мақсади тарбияро дар муассисаи таълимӣ ва хонавода рушди нерӯ ва қобилиятҳои хонанда, ки табиат гузоштааст, мешуморад. Ҳамкории омӯзгор ва волидайнро ҳамчун раванди мураккаб ва тулонӣ, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти хонандаро дарбар мегирад, баррасӣ намуда, дар ин раванд нақши омӯзгорро маҳсусан қайд менамояд [31, - С. 256].

Дар оғози асри XX масъалаи нақши муассисаи таълимӣ ва хонавода дар раванди омӯзиш ва тарбия шавқу рағбати зиёди муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуд. Дар ин давра дар баррасии масъалаҳои муҳталифи ҳамкории байни муассисаи таълимӣ ва хонавода П.П. Блонский, С.И. Гессен, А.С. Макаренко, М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий саҳми бузург гузоштаанд.

Дар асоси ҷамъбаст ва таҳлили мавқеи муаллифони зикргардида метавон натиҷа гирифт, ки тарҳҳои зерини муносибати тарафайни муассисаи таълимӣ ва хонавода ташаккул меёбанд:

- муассисаи таълимӣ – маркази тарбия дар муҳити иҷтимоӣ, чунин тарҳе ба ҳисоб меравад, ки тамоми саъӣ ва иқдомоти тарбиявиро дар атрофи хонанда муттаҳид менамояд;

- тарҳи ҳатҳои уфуқӣ, ки бунёди муассисаҳои таълимӣ-тарбиявиро пешниҳод менамояд, дар онҳо нақши омӯзгор дар педагогикунонии

муҳити атроф, кумак ба худинкишофдиҳӣ, худташаккулдиҳӣ ва худомӯзии хонандагону калонсолон зоҳир мегардад [120, 320 с].

Солҳои 30-юми асри XX дар амалияи ҳамкории омӯзгор ва волидайн таъсири авторитарии муассисаи таълимӣ ва хонавода ба миён меояд. Дар ин давра тарҳи “назорати муассисаҳои таълимӣ ба муҳити иҷтимоӣ” ба роҳ монда мешавад. Масъулияти рафтори хонандагон дар муассисаи таълимӣ, дар кӯча, дар хонавода ба омӯзгор voguzor карда шуда буд. Албатта, чунин ҳолат назорати ҷиддии оилавиро пешниҳод менамуд. Маҳз муассисаи таълимӣ тамоми доираи ҳаёти хонандаро муайян менамуд, ақидаю ҳоҳиши волидайн ва хонандагонро ба инобат намегирифт.

Тарбияи оилавӣ, дар ин давра асосан ҳарактери стихиявӣ дошт, асосан ба анъанаҳои педагогикаи ҳалқӣ такя менамуд. Сатҳи маърифати омӯзгорони муассисаи таълимӣ аз сатҳи маълумоти аксари волидайн баланд буд. Аз ин рӯ, бовучуди дастгирии давлат муассисаҳои таълимӣ ба пуштибонии иқтисодии оилаҳо ниёз надоштанд.

Солҳои 50-уми асри XX аз ҷониби муҳаққиқон кӯшишҳое ба ҳарҷ дода шуданд, ки услуби демократии ҳамкории байни омӯзгорон ва волидайн асоснок карда шавад. Аксарияти муаллифон, ба монанди И.В. Власюк, Л.С. Дмитриевский, А.И. Дулов, К.И. Пекишев, В.М. Синяев дар асоси омӯзиши масъалаи мазкур зикр намудаанд, ки танҳо тариқи ҳамкориҳои муассисаи таълимӣ ва хонавода имконияти ба даст овардани муваффакият дар тарбия пайдо мешавад. Дар ин самт таъқид мешуд, ки дар кор бо волидайн асосан ду ҷанба ба инобат гирифта мешавад: тарбияи ҳарактери хонанда; тартибот ва муваффакият [43, 122 с].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои 60-70-ум низ демократиунонии ҳамкориҳои муассисаи таълимӣ ва хонавода идома ёфта, дар ин самт таҳқиқотҳо аз ҷониби файласуфон, омӯзгорон, психологҳо анҷом дода мешуданд.

Алалхусус, шаклҳои ҳамкории муассисаи таълимӣ ва оила паҳлӯҳои гуногун дорад. Дар ҷумҳурии мо роҷеъ ба ин масъала аз ҷониби олимон

ва муҳаққиқони тоҷик М.Лутфуллозода, Ф.Шарифзода, И.Каримова, Б.Раҳимов, Б.Қодиров, Б.Маҷидова, А.Нуров, А.Мирализода, Х.Раҳимзода, Н.Юнусова, Ҷ.Файзализода тадқиқотҳо бурда шудаанд.

Аз нуқтаи назари олимон «доираи ҳамкории оила ва мактаб» хеле васеъ аст. Дар ин маврид профессор А.Нуров чунин қайд мекунанд: «Оила – гурӯҳи хурди ҷамъиятӣ, оғаранда ва баҳшандай ҳаёт, бақои ҷомеа аст. Дар оила ҳамаи мағҳумот, ақоид, ҳиссиёт ва одатҳои нахустине гузошта мешаванд, ки онҳо дар ташакқулёбии минбаъданӣ тамоми маънавиёти шаҳсияти мактабиён замина мегузоранд. Тарбияи оилавӣ як қисми тарбияи ҷамъиятӣ мебошад. Вазифаи оила дар доираи кору бори хонадон оқилона ташкил кардани ҳаёти қӯдакон аст, то ки онон таҷрибаҳои муғиди наслҳои қалонсолро азҳуд кунанд, дар фаъолияти амалии ҳуд истифода бурда тавонанд». [146, - С. 38].

Дар солҳои 90-уми асри XX тағйироти низоми маориф оғоз мегардад, ки аз ислоҳоти тамоми соҳаҳои ҷомеа бармеомад. Аз ин рӯ, масъалаи ҷустуҷӯи муносибатҳои нав дар ҳалли масъалаи ҳамкории омӯзгор ва волидайн пайдо мешавад. Дар ин давра зарурати ҳамкориҳои омӯзгор ва волидайн ба хотири таълим ва тарбия дарк карда мешавад, шакл ва методҳои асосии кор бо волидайн таҳия мешаванд, мазмуну мундариҷаи кор бо волидайн муайян гардида, идеяи муносибати тафриқавӣ (дифференсиалиӣ)-и ҳамкорӣ бо волидайн ва баланд бардоштани фарҳанги педагогии онҳо пешниҳод карда мешавад, муқаррароти назариявии ташкили кор бо гурӯҳи волидайн мушаххас гардонида мешавад ва сабабҳои пайдо шудани мочароҳои педагогӣ дар оила ошкор карда мешаванд. Дар ин ҳусус гуфтаи муҳаққиқ Раҳимзода Х. далели боэътиҳод шуда метавонад: “Оила ҳамчун звенои муҳими давомдиҳандай насли оянда ба рушди ҳамаҷонибаи ҷомеа тавассути ғанӣ гардонидани арзишҳои моддию маънавӣ таъсири мустақим ва қавӣ дорад, ки маҳз, дар он хислат ва симои маънавии шаҳрванди ҷомеаи оянда тарбия ва ташакқул меёбад” [170, 218 с].

Тамоюлоти ҷаҳонии инкишофи таҳсилот бо мақсади истифодаи дастовардҳои нав ба манфиати таҳсилоти миллӣ бонизом баррасӣ мешаванд. Ин тамоюл бояд мунтазам исбот, тасдиқ ва асоснок гардад. Бояд қайд кард, ки вазифаи асосии таҳқикоти илмӣ оид ба масъалаҳои назарияи таҳсилот ва педагогика ҷустуҷӯ ва коркарди ақида, концепсия ва назарияҳо мебошад, ки мувофиқи талаботи чомеа ва мушкилоти насли наврас мактабро аз нав сохта тавонанд. Беш аз ин чамъбаст, таҳлилу таркиби ғояҳои илмӣ ва донишҳо, ки паҳлухои муҳталифи тадрис, рушди таҳсилот, сиёsat ва стратегияи ин соҳа, ки ҳамзамон баланд бардоштани таҳқиқоти бунёдиро дарбар мегирад, аз ҷузъҳои таркибии педагогикии миллӣ ба шумор мераванд.

Дигаргуниҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии чомеа боиси тағйироти куллии ҳам системаи маориф ва ҳам ниҳоди хонавода гардиданд. Навъи ягонаи муассисаи таълимӣ шуравӣ бо гимназияҳо, литсейҳо ва дигар навъҳои муҳталифи муассисаи таълими мусосир иваз карда шуданд. Дар доираи як муассисаи таълимӣ сатҳҳо ва тамоюлҳои муҳталифи фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ пайдо шуданд. Доираи таҳсилоти иловагӣ низ васеъ гардид.

Агар чанд даҳсола пеш хонанда дар шароити гурӯҳи хурд – хонавода, синф, наздикон рушд менамуд, лекин имрӯз вазъияти нав ба миён омадааст, ки хонанда аз синну соли томактабӣ ва дар муассисаи таълимӣ зери фазои бузурги иҷтимоӣ қарор дорад, ки ба ӯ омилҳои гуногуни иҷтимоӣ таъсир марасонанд.

Иҷтимикунонии шаҳс (сотсиализатсия)- ин ворид намудани он ба раванди ҳаёт ва фаъолият, таҷрибаи рушди иҷтимоӣ ва рафтор, ки инсоният онро дар фаъолияти худ ҷамъ овардааст ва тавассути таълиму тарбия интиқол меёбад, азхудкунии олами атроф ва чомеа мебошад.

Омилҳои қалон (макрофакторҳо) - инҳо омилҳои таъинкунандаи иҷтимоӣ ва табиии иҷтимикунонӣ ва рушди шаҳс мебошанд, ки сабаби зиндагии ӯ дар ҳайати умумиятҳои қалони иҷтимоӣ гардидаанд.

Кишвар, давлат (дар фаҳмиши одӣ муродиф дониста мешаванд) – мафҳумҳое, ки барои чудо кардани одамон, ки дар марзҳои муайяни ҳудудӣ-маъмурӣ зиндагӣ мекунанд ва бо сабабҳои таърихӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва психологӣ муттаҳид шудаанд, пазируфта шудаанд. Ҳусусиёти хоси рушди кишвар, давлат муҳимтарин ҳусусияти иҷтимосозии аҳолӣ, баҳусус, ҷавононро муайян мекунанд.

Мафҳуми ҷомеа (дар фаҳмиши одӣ муродифи вожаи давлат аст) - дар педагогика ва илмҳои дигар барои ифодаи ҳусусияти шароити иҷтимоии тарбия ва рушди шаҳс ба кор бурда мешавад.

Фарҳанг- системаи шаклҳои маънавии таъмини ҳаёт ва иҷтимоикунонии одамон. Он ҳамаи паҳлӯҳои зиндагии инсон- биологӣ (ҳӯрок, хоб, истироҳат, алоқаи ҷинсӣ, адой ниёзҳои табиӣ), истеҳсолот

(соҳтани воситаҳои таъминоти моддии ҳаёт - олоти меҳнат, ҳӯрок, либос, хонаи истиқоматӣ), маънавӣ (забон ва нутқ, ҷаҳонбинӣ, фаъолияти эстетикӣ ва ғайра), иҷтимоӣ (иртиботот, муносибатҳои иҷтимоӣ)-ро фаро мегирад.

Мезоомилҳо (мезофакторҳо) – инҳо таъинкунандаҳои иҷтимоикунонии шаҳс мебошанд, ки сабаби зиндагии ў дар ҳайати умуниятҳо ҳаҷман миёна мегарданд.

Этнос (миллат) – умунияти устувори одамони таърихан дар ҳудуди муайян шаклгирифта, ё ки дорои забони ягона, ҳусусиятҳои умунии нисбатан устувори фарҳангӣ ва психологӣ, инчунин ҳудшиносии умумӣ (шинохти ягонагии худ ва фарқият аз дигар ташкилоти монанд), ки дар худи номи он сабт шудааст, мебошад.

Шароитҳои минтақавӣ- шароитҳое, ки хоси иҷтимоикунонии одамоне мебошанд, ки дар ин ё он қисмати кишвар, давлат зиндагӣ мекунанд ва ҳусусиятҳои фарқунандаи худ (системаи ягонаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, собиқаи умунии таърихӣ, ҳусусиятҳои хоси фарҳангӣ-иҷтимоӣ)-ро доранд.

Намуди маҳалли зист – деха, шаҳрак, шаҳр, вилоят, ки бо сабабҳои муайян иҷтимиоиқунонии одамони дар онҳо истиқоматкунанда хусусияти ба худ хосро касб мекунад.

Васоити иртибототи омма – васоити техниқӣ (матбуот, радио, киноматография, телевизион), ки тавассути онҳо паҳн кардани иттилоот (донишҳо, арзишҳои маънавӣ, меъёрҳои ахлоқӣ ҳуқуқӣ ва амсоли инҳо) барои доираҳои дорои теъдоди зиёди одамон ба роҳ монда мешавад.

Механизми анъанавии иҷтимиоиқунонӣ азхудкуни меъёрҳо, намунаҳои рафтор ва ақидаҳоро ифода мекунад, ки хоси оилаи ў ва атрофиёни наздик (ҳамдехагон, рафиқон, ҳамкасbon) мебошанд. Ин азхудкунӣ, ҳамчун қоида, ноогоҳона бо ёрии таҷассум кардан ва дарки ғайриинтиқодии стериотипҳои ҳукмрон сурат мегирад.

Коркарди масъалаҳои робитаи байни таълим ва рушди қӯдакон заминаи муҳимми такмили муҳтавои раванди педагогӣ ва баланд бардоштани самарабахшии он ба шумор меравад.

Дар ин маврид ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар ҳамаи марҳилаҳои ҳаётӣ зарур аст, лекин аҳамияти муҳимро солҳои аввали таҳсил дар муассисаи таълимӣ касб менамояд. Дар ин самт чунин муаллифон, ба монанди О.С.Богданов, Л.Р.Болотин, В.С.Глушков, И.В.Егоров, А.В. Маишев, М.Ф.Матюхин, О.Н.Урбанская, Л.М.Фридман, Н.Е.Щуркова таҳқиқот анҷом додаанд.

Р.Л. Болотин дар асоси таҳлил намудани вазъияти рӯзҳои аввали ҳаёти муассисаи таълимии хонанда тазаккур додааст, ки хонанда вақте ки ба муассисаи таълимӣ меояд, одатан бо душворӣ ба шароити нави муассисаи таълимӣ мутобиқ мегардад. Дар педагогика, чунин падидаро “садамаи муассисаи таълимӣ” меноманд. Чунин ҳолат дар аксарияти хонандагон бо сабабҳои муҳталиф пайдо мешавад: муваффақ нагардидан дар роҳандозии муносибат бо колективи нави хонандагон ва омӯзгорон; номутобиқатии талабот, ки аз ҷониби омӯзгорон ва волидайн ба хонанда пешниҳод карда мешаванд [25, - С. 23].

О.С. Богданова ва В.И. Петрова зикр менамоянд, ки раванди ягонаи тарбияи муассисай таълимӣ дорои марҳилаҳои бо ҳам алоқаманд мебошад: тарбияи томактабӣ, тарбия дар синфҳои ибтидойӣ ва тарбияи наврасон. Ҳар як марҳила, қисми таркибии раванди ягонаи тарбия буда, дорои мустақилияти нисбӣ, хусусиятҳои хос ва имкониятҳои рушди шахсияти хонанда мебошад. Дар ҳар як марҳила вазифаҳои муайян ҳал карда мешаванд ва корҳои мақсаднок дар самти тайёр намудан барои азхудкуни мувваффақонаи шаклҳои нави рафтор ва муносибат, азхудкуни меъёр ва қоидаҳои ахлоқӣ, ки дар зинаи минбаъда амалий мегардад, гузаронида мешавад [20, - С. 26].

Таъкид намудан зарур аст, ки маҳз дар марҳилаи якум муносибати хонанда ба унсурҳои асосии ҳаёти муассисай таълимӣ, ба дониш, ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ ташаккул мейёбад. Чунин муносибат дар марҳилаҳои минбаъдаи раванди ягонаи таълим ва тарбия, одатан қувват мегирад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки муассисай таълимӣ ва хонавода дар якҷоягӣ қӯшиш намоянд, ки дар хонанда муносибати мусбат ба таълим, ба унсурҳои дигари таълимӣ, маҳсусан, ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ ва таълимӣ ташаккул ёбад.

Ҳамин тарик, мақсади ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар муассисай таълимӣ – ташаккули шахсияти хонанда ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, дар таҳқиқоти худ ба сифати яке аз нишондиҳандаҳои самаранокии ҳамкории омӯзгор ва волидайнро дар муассисай таълимӣ баррасӣ менамоем.

Қобили зикр аст, ки дигаргуниҳо дар тарзи ҳаёт, боло рафтани сатҳи моҷароҳо дар муносибатҳои оилавӣ, боло рафтани серкории волидайн, сатҳи пасти салоҳият ва салоҳиятнокии волидайн характери муносибатҳои волидайн ва фарзандонро ба таври назаррас ҳалалдор гардонидааст.

Ташкили ҳонавода дар ҳаёти инсон вазифаи басо муҳим ва масъулиятынок аст. Ҳонавода зиндагиро мукаммал месозад, баҳту саодат меорад, аммо бунёди ҳар як ҳонавода пеш аз ҳама масъулияти азим ба

шумор рафта, аҳамияти давлатӣ дорад. Максади чомеаи мо ҳам саодати мардум буда, яке аз муҳимтарин ҷузъҳои он ҳонаводаи қавиу солим ба шумор меравад, аз ин ҳотир бояд бештар ҳонаводаро ба гамҳорӣ фаро гирад, даромади вокей, кумаки иҷтимоӣ, имтиёзҳо ва ба манзили истикоматӣ таъмин намудани наели навраеро вусъат дихад.

Инак, ҳаёти ҳонавода аз одамон донишу малака ва ҳунару маҳорат талаб менамояд, ки ин ҳама аз ҳузури падару модар шурӯъ шуда, минбаъд дар зиндагии ҳаррӯза ташаккул меёбад.

Ҳонавода ҳамчун гуруҳи хурди (ягонаи) чомеа пояҳои гоявии сиёсӣ ва маънавии онро инъикос мекунад. Дар радифи арзашҳои аҳлоқии ҳонавода маҳз арзишҳои гоявӣ мавкеи муҳимтаре доранд.

Ҳонавода муҳимтарин мактаби урғу одат буда, дар ин ҷо инсон дар роҳу ташаккули аҳлоқию сиёсии шахсият қадамҳои аввалин мегузорад. Фаъолияти густурдаи ҷамъияти падару модар дар тарзи ҳаёти ҳонавода инъикос меёбад. Дар ҳонавода фарзандон аз ҷиҳати гоявӣ эътиқодманд ба камол мерасанд. Дар асоси натиҷабаҳшии раванди тарбия ва ҳамкориҳои байни омӯзгорон ва волидайн навъҳои муҳталифи ҳонаводаҳо ҷудо карда мешаванд:

- навъи якум, ҳонаводаҳо бо сатҳи баланди муносибатҳои аҳлоқӣ. Чунин ҳонаводаҳо метавонанд ҳаёт ва фаъолияти ҳонандагонро мувоғиқи мақсади тарбия ва синну соли ҳонанда ташкил намоянд;

- навъи дуюм, оилаҳое, ки самти мусбиро дар тарбия таъмин менамоянд. Ҳонаводаҳое, ки волидайн фаъолияти таълимӣ ва тарбиявии ҳонандаро назорат менамоянд, лекин барои муошират бо волидайн вақти зарурӣ ҷудо карда намешавад;

- навъи сеюм, ҳонаводаҳои муваффақи беруна, ки байни волидайн ягонагӣ дар тарбияи ҳонанда ҷой надорад, онҳо вақти зиёди худро ба кор баҳшидаанд, аз ин ҳотир рафтор ва фаъолияти ҳонанда одатан аз тарафи волидайн идора карда намешавад;

-навъи чорум, хонаводаҳои пурмочаро, ки дар марҳилаи ҷудошавӣ қарор доранд, волидайн доимо дар баҳсу мунозираҳо қарор доранд, муносибатҳои тарафайни зарурӣ байни аъзоёни хонавода ҷой надорад;

-навъи панҷум, хонаводаҳои номуваффақ, ки самтгириҳои дақики тарбияи хонандагон дар он ҷой надорад, рафтори хонанда асосан беназорат мемонад [89, - С. 71].

Қайд намудан зарур аст, ки дар педагогика тасаввуроти дақики салоҳиятҳои волидайн, шакл ва методҳои ташаккули салоҳиятнокии онҳо ҳамчун субъекти раванди таълим вуҷуд надорад. Мувофиқан, метавон қайд намуд, ки дар ташкили ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода, ки дар зинаҳои аввали таълим хеле муҳим аст, вуҷуд дорад.

Муҳаққиқи тоҷик М.Лутфуллоҳода ба тарбияи хонаводагӣ диққати маҳсус равона намуда, аз ҷумла қайд менамояд, ки “Ҳар як падару модар дар тарбияи фарзанд бояд ҷанбаҳои зеринро ба инобат гиранд:

-ба ояндаи фарзанд диққати маҳсус равона намуда, онро аз хурдӣ дар пеши назари фарзанд тира насолед;

-майлу рағбати фарзандро ба оянда, ба зиндагӣ афзун намоед, ўро ҳавасманд гардонед;

-аз хурдӣ дар қалби фарзанд меҳру муҳаббат ба китоб, ба муассисаи таълимӣ, ба Ватан, ба илму дониш ҷой намоед;

-кӯшиш намоед, ки байни шумо ва фарзандонатон фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва боварӣ ташаккул ёбад;

-ҳамеша ба ӯ кумак намоед, дастгирӣ намоед, зоро ӯ муҳточи ёрӣ ва қӯмаки шумо аст;

-ҳамкории худро дар таълиму тарбияи фарзанд бо муассисаи таълимӣ ва муаллимон дареф надоред” [116, 108с].

Муҳаққиқ Б.Маҷидова чунин мешуморад, ки “Вобаста ба шароити иҷтимоиву иқтисодӣ волидайн на ҳама вақт иҷрои вазифҳои худро роҳандозӣ менамоянд. Баъзе аз онҳо ақида доранд, ки таълиму тарбия, донишомӯзист. Дар интихоби касбу ҳунар кормандони муассисаҳои таҳсилотӣ вазифадоранд” [126, - С. 56].

Хонаводаҳои муосир дар шароити сифатан нав ва вазъияти пурхтилофи ҷамъиятӣ рушд менамоянд. Мутобиқан, дар шароити мураккаби муосир ҳар як хонавода ба кӯмаки мунтазам ва қасбии муассисаҳои таълимӣ ниёз дорад.

Раванди ҳамкории хонавода ва муассисаҳои таълимӣ бояд ба ворид гардиданӣ волидайн ба раванди таълимӣ-тарбиявӣ, фаъолияти беруназдарсӣ, ҳамкории хонандагон ва омӯзгорон равона карда шавад. Ба самтҳои асосии фаъолияти омӯзгорон ва волидайн метавон ҷанбаҳои зеринро ворид намуд: соҳаи маърифатии ҳаёт; нигоҳ доштани солимии ҷисмонии хонандагон; рушди нерӯи эҷодии хонандагон; дастирии хонандагони болаёқат; дастирии иҷтимоӣ ва пешгирии бепарасторӣ.

Алалхусус, шаклҳои ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода паҳлӯҳои гуногун дорад. Дар ҷумҳурии мо роҷеъ ба ин масъала тадқиқотҳои зиёде бурда шудаанд. Яке аз ин тадқиқотҳо, ки нисбати ҳамкории муассисаи таълимӣ ва волидайни хонандагони синфҳои ибтидой қарор ёфта буд, моро ба чунин ҳулосабарорӣ овард: «Аз ҷумла шаклҳои ташкили кори якҷояи омӯзгорони синфҳои ибтидой бо падару модарон, ҷӣ тавре, ки тадқиқоти мо нишон дод, аз ҳама самараноктараш ба роҳ мондани маърифати педагогии падару модарон ва таъмин намудани талаботи ягонаи ахлоқии хонавода ва муассисаҳои таълимӣ бо хонандагон инҳо мебошанд:

- а) сухбати инфиродӣ бо падару модарони хонандагон дар муассисаи таълимӣ ва ҳангоми ташриф овардан ба хонаводаи хонандагон ;
- б) маҷлиси синфии падару модарон;
- в) лексия, сухбатҳои гурӯҳӣ ва машваратҳо дар мавзуъҳои тарбиявӣ;
- г) конференсияи падару модарон оид ба иваз намудани таҷриба дар боби тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой;
- д) гӯшаи «синфии падару модарон» [141, – С. 23].

Хонавода қисми колективи инсонӣ, муҳимтарин ниҳоди иҷтимоигардидаи насли наврас мебошад. Новобаста аз самт ва ҷараёни инкишоф ҳама вақт маълум мешавад, ки хонавода дар самаранокии

марҳилаи муайян нақши ҳалкунанда дорад. Хонавода як намуди маҳсуси колектив мебошад, ки дар тарбия нақши асосӣ, дарозмуддат ва муҳимро мебозад. Боварӣ ва тарс, эътимод ва ҳарос, оромӣ ва изтироб, самимият ва гармӣ дар муносибат ва баръакс, бегонагӣ ва хунукий - ҳамаи ин сифатҳоро хонандагон дар хонавода ба даст меоранд.

“Оила аз ҷамъият ҷудо нест. Олами атроф ба муҳити оила таъсир расонида метавонад, ки на танҳо муносибати байніҳамдигарии аъзоёни оила, балки алоқаи онро бо ҷомеа – дӯстон, наздион, ҳамсояҳо, қалонсолон, хонандагони боғча ва муассисаи таълимӣ муайян мекунад” [204, – С. 7].

Аҳлоқи иҷтимоӣ дар шароити мушаххаси таъриҳӣ ташаккул меёбад ва мазмуни он вобаста аз ин шароитҳо тағйир мепазираад. Қонуни аҳлок муҳимтарин шарти маънавиро пеш мегузорад, ки тибқи он хонавода зиндагӣ мекунад, ба ҳамдигар эҳтиром мегузорад, чиҳати тарбияи фарзандон амзорӣ зоҳир менамояд.

Ҳар қадаре, ки хонавода ба тарбия таъсир расонад, то ба ҳамон андоза натиҷаҳои тарбияи аҳлоқӣ, ҷисмонӣ ва меҳнатии шахс ташаккул меёбад. Зарурият ва аҳамияти ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода равshan аст. Муваффақияти пешрафтҳои хонанда аз он вобаста аст, ки кӣ ва чӣ тавр ба рушди ў таъсир мерасонад [102, – С. 70]. Бо итминони комил метавон гуфт, хонаеро, ки дар он миёни қалонсолону ҳурдсолон дустиву рафокат ва меҳру муҳабbat нест, ҳушбаҳт гуфтан нашояд. Бинобар ин мо ҳак дорем, ки дустии волидону фарзандонро низ ҳамчун арзинш маънавии ҳонавода ба қалам диҳем.

Эҳтиром нисбат ба якдигар, меҳрубонӣ, бурдборӣ, гузашт карда тавонистан, ҳар гуна низоъву зиддият ва рӯзҳои сахтро сарбаландона паси сар намудан ба хонаводаҳои ҷавон хос мебошад. Муносибати самимӣ ва эҳтиром, одатан, танҳо дар хонавода, ки дар он ҷо муносибат бар асоси ҳамкорӣ сурат мегирад, ба роҳ монда мешавад. Ҳонаводаи ҷавон аз нахустин рӯзҳои хонадорӣ бо такя ба ҳама арзишҳои беҳтарине, ки аз волидон мерос гирифтааст, бояд услуби ба ҳуд ҳоси муносибат ва

анъанотро ба вучуд орад. Дар ин услугу анъанаҳо орзуву умеди чавонон чиҳати соҳтани ҳонаводаи устувор, ҳифзи ишку муҳаббат ва дар руҳияи солим ба воя расонидани фарзандон тачассум ёфта бошад. Дар ин замина дар ҳонавода ҳурмату эҳтироми яқдигар, одоб ва назокату ҳалимӣ ва ҳамфирӯй ба ҳукми анъана даромада, як умр бокӣ ҳоҳад монд.

Муҳимии кор дар самтҳои он ба ҳалли масъалаи ҳамкории муассисаи таълимӣ ва ҳонавода дар тарбияи ҳонаводагӣ зоҳир мегардад. Волидайн бояд оид ба раванди тарбия тасаввурот дошта бошанд, принципҳои асосии педагогикаро донанд. Волидайн бояд кӯшиш намоянд, ки оид ба таҳқиқоти амалӣ ва назариявии мутахассисон оид ба масъалаҳои тарбияи ҳонанда ва рушди шахсияти ўгаҳӣ дошта бошанд.

Маленкова Л.И. аз руи мавқеи тарбиявӣ дар ҳамкории мактаб ва оила вазифаҳои зерини роҳбари синфро муайян мекунад:

- 1) шиносонидани падару модарон бо мазмун ва методикаи раванди таълим, ки аз тарафи мактаб ташкил карда мешавад;
- 2) таълими психологию педагогии падару модарон;
- 3) ба фаъолияти муштарақ бо фарзандон ҷалб намудани падару модарон;
- 4) мутобиқ намудани таълим дар оилаҳои ҳонандагони алоҳида;
- 5) ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии падару модарон [11, – С. 27].

В.А.Сухомлинский қайд намудааст: ”Омӯзгор бояд ба таври доимӣ ҷаҳони маънавии ҳонандаро таҳқиқ намояд. Муоширати мо бо ҳонанда танҳо дар ҳамон ҳолат тарбия ба ҳисоб меравад, ки агар дар даст донишҳои илмӣ оид ба шахсияти ў дорем, дар он вакт мо на ба муваффақияти тасодуфӣ, балки ба таҳлили илмӣ такя менамоем [188, – С. 45].

Чунин таҳлили илмӣ танҳо дар муносибати маҷмуии масъалаҳои ҳамкории омӯзгор ва волидайн, ки ташхис, ҳадафгузорӣ, банақшагирӣ, ташкили кор ва назорат мебошад, имконпазир аст.

Шаклҳои ҳамкории омӯзгорон ва волидон роҳҳои ташкили фаъолият ва муоширати муштараки онҳо мебошанд. Ба мақсад мувофиқ аст, ки шаклҳои фаъолияти колективӣ, гурӯҳӣ ва фардии ҳамдигар якҷоя қарда шаванд. Пас, дар маҷлиси падару модарон, сұхбатҳои инфиродӣ бо падару модарон, дар машваратҳои гурӯҳӣ муҳокимаи ҳар як масъалаи таълимиро идома додан манфиатовар аст.

Дар умум шаклу усулҳои асосии кор бо волидон аз инҳо иборат буда, метавонанд аз:

- маҷлиси волидайн (агар зарур бошад, на бо тамоми синф, балки як гурӯҳе, ки барояшон мушкилот умумӣ аст);
- дарсҳои күшод барои волидон;
- иштироки падару модарон дар дарсҳо, маҷлисҳои пагоҳӣ;
- воҳӯриҳо, мизи мудаввар, мубоҳисаҳо;
- конфронсҳои волидайн барои табодули таҷриба дар соҳаи тарбияи оилавӣ;
- аз тарафи падару модарон ичро намудани супоришҳои ҷамъиятӣ (ташкили чорабинихо, ба маҳфилҳо ҷалб намудани падару модарон, тайёр намудани асбобҳои аёни, мусоибқаҳои гуногун ва ғайра);
- машварат барои волидон (гурӯҳӣ ва инфиродӣ);

Бидуни дастгирӣ ва ёрии хайрҳоҳонаи тарафайн баланд бардоштани фаъолияти таълимӣ ва тарбиявии мактабиён натиҷаи дилҳоҳ наҳоҳад дод. Танҳо робита, муҳити солими ҳамкорӣ, шароити мусоиди хонавода ва муассисаҳои таълимӣ ва билохира, талаботи ягонаи онҳо бурдбориҳоро оварда метавонад.

Яке аз вазифаҳои басо муҳими муассисаи таълимӣ бо волидайн зимни сұхбат, маърӯза, лексия, машварат инкишоф додани хусусиятҳои хоси тарбияи кӯдакон ва роҳҳои муомилакунӣ бо онҳо мебошад: Бояд ба падару модарон омӯҳт, то ки дар хонадон бо кӯдакон дар ҳар синнну сол чӣ тавр муомила карданро донанд.

Муассисай таълимӣ бояд на танҳо бо хонавода ва ҷомеа робитаи наздик дошта бошад, балки ба фаъолгардонии корҳои тарбиявии волидайн таъсир расонад, масъулияти онҳоро дар тарбияи фарзанд баланд бардорад. Кӯшишҳои педагогиро тақвият бахшида, омӯзгорон ва падару модаронро, ки ба мушкилиҳои зерин дучор меоянд, огоҳ намоянд, ки дар ҳалли онҳо бояд якҷоя амал намоянд:

-проблемаҳое, ки бо мақсад ва мазмуну мундариҷаи корҳои таълимӣ-тарбиявии муассисай таълимӣ ва хонавода алоқаманд мебошанд;

-проблемаҳои ҳавасмандгардонии хонандагон дар хонавода ба корҳои рушд ва ташаккули шахсии худ;

- проблемаи байнобатгирии хусусиятҳои синнусолӣ ва фардии хонандагон дар раванди тарбияи хонаводагӣ;

- беаҳамиятии як қатор волидон дар масъалаҳои солимии ҷисмонӣ ва психологӣ;

-дарк нагардидан ҳамкории муассисай таълимӣ ва хонавода аз ҷониби як қатор волидон.

Хонавода ҳамчун колективи тарбиявӣ дорои як қатор хусусиятҳои хос мебошад. Ҳиссиёти волидайн, меҳру муҳаббати волидайн - ин омилҳои маҳсусе ба ҳисоб мераванд, ки ба рушди шахсият қувват мебахшанд. Ин нисбатан колективи устуворе ба ҳисоб меравад, ки муошират ба таври доимӣ дар соҳаҳои муҳталиф, дар шаклҳои гуногуни фаъолият сурат мегирад.


Мафхуми вазифаҳои хонавода нисбат ба вазифаи зану шавҳар фароҳтар аст. Ин ҳам вазифаи падару модар, ҳам вазифаи писарию духтарӣ, ҳам вазифаи бародарон, ҳоҳарон, наберагон ва ғайраро дар бар мегирад. Вазифаи зану шавҳарӣ, вазифаи ҳонаводагӣ арзиши тағирназари маънавии одамон ба ҳисоб меравад ва ишқу муҳаббат бе масъулияти тарафайн маънӣ надорад. Инак, фарзандон арзиши асосии ҳонавода буда, вазифа ва масъулияти волидон дар он аст, ки дар ҳонавода инсони арзанда ва ҷисману рӯҳан солим ба камол расад ва

фарзандон дар ҳаёти хонавода баробари дигар аъзои он ширкат намоянд.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” оиларо уҳдадор менамояд, ки тамоми шароити заруриро бунёд намояд, хонандагон тавонанд маълумот ва тайёрии касбии саривактиро ба даст оранд, дар хонандагон арзишҳои ахлоқӣ, маҳорати меҳнатӣ, муносибати эҳтиёткорона ба моликияти чамъиятиро тарбия намояд. Зери таъсири тарзи ҳаёти солим самтгирӣ ахлоқӣ ва чамъиятии шахсияти хонанда, муқаррароти арзишӣ, самтгирӣ психологӣ ў ташаккул меёбад. Дар ин ҷода ду тараф – волидайн ва муассисаи таълимӣ нақши асосӣ доранд ва аз ин рӯ, дар натиҷаи ҳамкории онҳо ду тарафи самтгирӣ ахлоқию чамъиятии шахсияти хонанда, ки яке ҷанбаи ахлоқию рафторӣ ва дигаре маърифатию омӯзишӣ мебошад, ҳам таҳти назорати қатъӣ қарор мегирад ва ҳам метавонад ислоҳу мукаммал карда шуда, ба самти зарурӣ ва аслӣ равона гардад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки мазмуну мундариҷаи ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода хеле васеъ аст, ба таври умуми онро метавон чунин баён намуд.

Амалӣ намудани системаи ҳамкории хонавода ва муассисаи таълимӣ



Ҳифзи иҷтимоӣ-психологӣ, муваффақияти хонанда аз он вобаста аст, ки кӣ ва чӣ тавр ба рушди ӯ таъсир мерасонад. Аксарияти вақти худро хонанда дар муҳити хонавода ва хона мегузаронад, аз ин рӯ муҳим аст, ки таъсири омӯзгорон ва волидайн ба яқдигар мухолиф набошанд, балки аз тарафи хонанда ба таври фаъол ва мусбӣ қабул карда шавад. Ин амал дар сурате ичрошаванда аст, ки агар волидайн ва омӯзгорон иттифоқҷӣ ва ҳамақида буда, дар мувофиқат ба яқдигар проблемаҳои асосии тарбияро ҳал намоянд.

Бисёр матлабҳо ба дарки мавзуъ ва маҳорати омӯзгор вобаста аст, ки бояд маҷмуи ҳолатҳои муҳталифро таҳлил намояд, то ки қарори дурустро дар интихоби восита ва тарзи ҳамкорӣ бо волидайн ва хонанда дар вазъияти мушахҳас қабул намояд. Ҳамкории омӯзгор ва хонавода – ин раванди мақсаднок аст, ки дар натиҷаи он шароити мусоид барои рушди хонанда бунёд карда мешавад.

Асоси ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода мақсади умумии бунёди шароити муфид барои ташаккули комили иҷтимоӣ, тарбия ва таълими хонандагон ба ҳисоб меравад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ин мақсад ба ҳалли вазифаҳои зерини умумии тарбия равона карда шудааст:

- таъмини таҳсилоти босифати хонандагон;
- рушди шавқу рағбати касбӣ ва тайёр намудани хонандагон ба интихоби бошуури касб;
- ташаккули ахлоқ ва фарҳангӣ рафтари хонандагон;
- тайёр намудани хонанда ба муҳити муассисаи таълимӣ;
- ташаккули талабот ба тарзи ҳаёти солим.

Барои ҳал намудани вазифаҳои мазкур воситаҳои муҳталиф мавриди истифода қарор дода мешаванд:

- ташкили маърифати психолигиву педагогӣ, ки ба баррасии проблемаҳои мубрам ва муҳими волидайн равона карда шудааст;
- ҷалби волидайн ба дурнамои муайяни рушди хонанда ва мутобиқан ба коркарди барномаи фаъолият, ки бадастории онҳоро таъмин менамояд;

- иштироки волидайн дар таҳлили дастовардҳои хонанда, мушкилот ва проблемаҳои хонанда;
- ҳавасмандгардонӣ, дастгириӣ, ташвиқоти муваффақияти волидайн дар тарбияи хонандагон [78, – С. 17].

Дар ҷараёни корҳои тарбиявӣ хонандагон супоришот мегиранд, ки иҷроиши онҳо ҳамкории хонандагонро бо волидайн талаб менамояд. Қайд карда мешавад, ки ташаббусҳои мусбии волидайн дар гузаронидани чорабиниҳо дар синф дастгириӣ карда мешавад.

Дар кор бо волидайн вазифаҳои зерини асосӣ ҳал карда мешаванд:

- ташаккули тасаввуроти дуруст оид ба нақши худ дар тарбияи хонанда, оид ба зарурати иштирок дар раванди таълим;
- ташаккули мавқеи субъектӣ дар фаъолияти муассисаи таълимӣ дар гузаронидани шаклҳои муҳталифи кор бо хонаводаҳо ва хонандагон;
- ташаккули фарҳангӣ психология-педагогии волидайн;
- рушди муносибати боэҳтиромона ва боваринок байни волидайн ва хонандагон;
- дастгирии инфириодии волидайн дар проблемаҳои актуалии муносибати тарафайн бо хонанда, ки дар тарбияи хонаводагӣ пайдо мешаванд.

Ба ҳамин тариқ, ҳусусияти корҳои муштараки муассисаи таълимӣ ва хонавода ба воситаи интихоби мазмуну мундариҷа, метод, шаклҳои ҳамкорӣ, восита ва ҳарактери ҳамкориҳо зоҳир мегардад, ки дар зинаи таҳсилоти ибтидой аз тариқи баланд гардидани сатҳи ҳамкории омӯзгор ва волидайн; ташаккули худбаҳоғузории мусбӣ, ташаккули ҳавасмандии хонанда, муносибати мусбати эҳсосотӣ ба муассисаи таълимӣ, ба техника ва технологияи муосири таълимӣ ва иттилоотӣ амалӣ мешавад.

Олими тоҷик, академик М. Лутфуллоҳозода қайд менамояд, ки “Яке аз омилҳои муҳими ташаккули муносибати хонандагон ба техника ва технологияи муосир ин рафтор ва муносибати волидайн ба техника ва технология аст. То чӣ андоза волидайн ба техника ва технологияи муосир мароқ зоҳир менамоянд, онро бо қадом мақсад истифода

менамоянд, ба ташаккули муносибати хонанда таъсир мерасонад” [113, – С. 57].

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити имрӯзай Тоҷикистон волидайн аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода менамоянд ва ин ба фарзанд бетаъсир наҳоҳад монд. Аз ин хотир, дар аксарияти хонандагон ҳоҳиши истифодай интернет, ки асосан ҳусусияти таълимӣ надорад, ташаккул мёёбад.

Ба таври умумӣ метавон қайд намуд, ки рафтори атрофиён, пеш аз ҳама, волидайн ба тарбияи фарзанд таъсири назаррас мерасонад, ки онро равоншиносон “ибрат гирифтан аз тачрибаи атрофиён дар ҷараёни рушд” меноманд.

Муҳаққиқони тоҷик Ф.Шарифзода, И.Каримова ва С.Сулаймонӣ қайд менамоянд, ки оилаҳо асосан ду навъи рафторро нишон медиҳанд: рафтори созанда ва роҳнамоии мантиқӣ; рафтори ғайримантиқӣ, ки боиси пайдо шудани мушкилот дар рафтор мегардад. Хонанда метавонад, ки ин ду навъи рафторро пайравӣ намояд. Дар натиҷаи мушоҳида намудани рафтори калонсолон, маҳсусан, волидайн, хонанда тачриба ба даст меорад, ба он тақлид менамояд, ки боиси пайдо гардидани рафтори нав мегардад. Дар аксарияти ҳолатҳо волидайн, омӯзгорон, ҳоҳару бародарон, дӯstonу хешон, ҳамсинфон ва ҳатто симоҳои алоҳидаи телевизионӣ боиси тақлид ва пайравӣ мегарданд. [209, – С. 18].

Самараҳои мусбати техника ва технологияи муосир зиёд аст. Кор бо техника ва технологияи муосир ба шарофати “накӯҳоҳӣ”, ҳисси тасаллии равонӣ ва дар бъзе одамон ҳатто бовариро ба худ ба миён меорад. Истифодай васеи техника ва технологияи муосир дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа масъалаи саводнокии техникии ҳар як аъзои ҷомеаро ба миён меорад. Саводнокӣ дар самти техника ва технологияи муосир аллакай қисми ҷудонопазири фарҳангӣ умуниинсонӣ ба ҳисоб меравад.

Чӣ тавре ки дар боло қайд намудем, сарҳадоти байни бартариҳо ва камбудиҳои муносибати тарафайни инсон ва техникаву технология хеле

нозук аст. Аз ин рұ, ташаккули муносибати хонандагон низ ба техника ва технологияи мусир хеле нозук аст. Он метавонад ҳам дар самти мусбій ва ҳам дар самти манғій ташаккул ва рушд намояд.

Ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи мусир аз якчанд омил вобаста аст. Яке аз омилхой мухим низоми мудирият ё системаи идорақунии таълим ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин низом мудирияти захираҳо, гузаронидани чорабинихои мухталиф, банақшагирий, муюшират ва дигар амалҳои ҳаррұза бо роҳ монда мешавад. Яъне, метавон қайд намуд, ки низоми мудирияти таҳсилот марказе ба ҳисоб меравад, ки дар атрофи он тамоми фаъолият چойгир карда мешавад ва ба ин васила шароити таълимӣ барои ҳар як хонанда беҳтар гардонида мешавад.

Ба шаҳодати чунин низоми мудирияти таълим: аз барномаҳо то вазифаҳо, аз базай захираҳои таълимӣ то интегратсияи барномаҳо ба низоми мазкур ворид карда мешавад. Дар чунин ҳолат методҳои таълим низ тағиیر меёбанд. Бо истифодаи техника ва технологияи мусир имкониятҳои системаи бунёдгардида истифода мешаванд, хонандагон метавонанд, ки лоиҳаҳои худро таҳия намоянд, якция бо дигарон кор кунанд, ҳамарұза натиҷаи фаъолияти худро пайғирий намоянд ва роҳҳои ҳалли проблемаҳои шахсии пайдошударо бинанд. Омӯзгор метавонад, ки дар як лаҳза ба ҳар як хонанда робитаи ҷавобиро ба роҳ монад. Ҳамин тариқ, хонанда ба захираҳои мухталифи таълимӣ дастрасӣ дошта, бе монеа метавонад онҳоро истифода намояд.

Чун хонанда дарк менамояд, ки тариқи истифодаи техника ва технологияи мусир раванди омӯзиш ва таҳсилот самаранок аст, ӯ донишҳои заруриро аз худ намуда, барои тамоми маводи зарурӣ дастрасӣ дорад, нисбат ба чунин техника ва технология муносибати мусбати ӯ ташаккул меёбад. Зарур аст, ки хонанда дарк намояд, ки техника ва технологияи иттилоотӣ, ин сарчашмаи асосии ба даст овардани дониш ва иттилоотӣ зарурӣ мебошад.

Омили дигари ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ омодагии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Омӯзгор ба рушди ҳаррӯзai касбӣ ниёз дорад. Ҳар як такмили ихтисос, семинар бояд дар худ оғози воридкуниро дошта бошад. Омӯзгор ба таври ҳамешағӣ барои ба даст овардани маслиҳати касбӣ ба робитаи ҷавобӣ ниёз дорад, зоро нокомиҳо дар оғоз метавонанд ба дилсардии омӯзгор аз техника ва технологияи муосир оварда расонад.

Бинобар ин, зарур аст, ки фаъолияти омӯзгорон бо истифода намудани техника ва технологияи муосир ба роҳ монда шавад, то тавонанд онҳоро дар фаъолияти таълимии худ истифода намоянд. Аз ин рӯ, омӯзгорро зарур аст, ки дар раванди бо техника ва технологияи муосир кор кардан дастгирии методистон ва технологҳои таълимиро эҳсос намояд.

Чун омӯзгор худ омода аст, метавонад, ки тарзи истифода техника ва технологияи муосирро ба хонандагон омӯзонад. Дар ин самт метавонад, ки таҷрибаи пешинай хонандагонро истифода намояд.

Имрӯз, хонандагон ба омӯзгороне ниёз доранд, ки ба онҳо дар дарк намудан ва дар самтгирӣ дар фазои аз ҳад зиёди рақамии муҳити таълими кумак намоянд. Хонандагон ба роҳбарии омӯзгор ҳамчун истифодабарандай босаводи барномаҳои презентатсионӣ, ба монанди Power Point, Open Office, Prezi ва ғайраҳо ниёз доранд, чунки тавонанд ба ҷои матни зиёд, имкониятҳои пешниҳоди иттилоотро дуруст истифода намоянд.

Ташаккули муносибати хайрҳоҳона бо хонандагон ин муқаррар намудани интизориҳои дақиқу саҳеҳи хонандгон ва доимӣ ҳамроҳӣ намудани онҳо, дастгирии онҳо дар раванди омӯзиш, ки мазмуну мундариҷа ба онҳо комилан фаҳмо бошад, ба ҳисоб меравад. Маҳз дар шароити муносибати тарафайни самараноки таълими байни омӯзгор ва хонандагон, омӯзиш ва истифодай техника ва технологияи муосир боиси хушнудӣ, на боиси кори пурмашшақат ва мураккаби хонанда мегардад.

Пас, қайд намудан зарур аст, ки рафтори волидайн ва дигар аъзоёни хонавода ба ташаккули рафтори хонанда, ба ташаккули муносабати хонанда ба ҳодисаву падидаҳои гуногун, ашёҳо, аз ҷумла, ба техника ва технологияи муосир ташаккул мейбад.

Таҷрибаи калонсолон барои хонандагон дар истифодай самараноки техника ва технологияи муосири иттилоотӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад. Ҳамин тариқ, омодагии омӯзгор дар баробари омода будани волидон барои ташаккули муносабати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ мусоидат менамояд.

1.2. ТАСНИФОТИ ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ ДАР АДАБИЁТИ ИЛМИЮ МЕТОДӢ

Дар шароити муосир яке аз масъалаҳои муҳим, ки диққати аксари муҳаққиқонро ба худ ҷалб намудааст, масъалаи истифодаи техника ва технологияи муосир дар соҳаҳои муҳталифи инкишофи чомеа ба ҳисоб меравад. Аз ҷумла, дар самти соҳаи маориф аксарияти муҳаққиқон рӯй оварда, таъкид менамоянд, ки маҳз ворид намудани техника ва технологияи муосири иттиллотӣ самаранокии рушди соҳаи маорифро таъмин менамояд.

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки истифодаи васеи техника ва технологияҳои муосир дар шароити имрӯза мавқеи инсонро дар раванди исттехсолот то андозае танг намуда, ба рушди инсон, ба ташаккули фаъолияти меҳнатии ў дар даврони муосир таъсир мерасонад. Пешрафти илмӣ-техникӣ дар шароити муосири бозоргонӣ заминаи техникии фаъолияти меҳнатӣ ва мазмуну мундариҷаи меҳнатро сифатан тағиیر дода, бо ин васила ба дигаргуншавии характеристири меҳнат низ таъсири бевосита мерасонад.

Дар «Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» қайд гардидааст: “Дар ҷаҳони муосири бо суръат тараққиёбанда фаъолият ва рушди соҳаи маорифро бе истифодаи воситаҳо ва технологияҳои муосири иттилоотӣ - коммуникатсионӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. Чунонки тадқиқоти сершумор нишон медиҳанд, зиёд гардидани ҳаҷми иттилооте, ки дар соҳаи маориф истифода бурда мешавад, бояд ба манбаи ягонаи иттилоотӣ асос ёфта, ба таври замонавӣ коркард карда шаванд” [15].

Бинобар ин, навсозии таҳсилот чун тамоми соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятий ба талаботе вобаста аст, ки онро замона дархост менамояд. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъкид намудааст: “Таҳқим баҳшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техниқӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф мебошад” [213, – С. 25].

Сарвари давлат маорифро асоси рушду тарақиёти давлату миллат маънидод намуда, рушду нумӯи ҷомеа, таъмини амнияти ҷомеаю давлат ва ноил шудан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисод, татбиқи дастовардҳои техника ва технологияи муосирро бевосита ба рушди соҳаи маориф, ташкили раванди бонизом ва босифати таълиму тарбияи хонандагону донишҷӯён вобаста мешуморад.

Илова бар ин, қайд намудан зарур аст, ки дар раванди пешрафти илмӣ-техниқӣ ба таври назаррас на танҳо мазмуну мундариҷа, балки характеристи фаъолияти инсон дигаргун мешавад. Махсусан, барои обьекти фаъоли қувваҳои нави истеҳсолӣ будан зарур аст, ки ба тамоми талаботи истеҳсолоти маҷмуӣ ва автоматиқунонидашуда ҷавобгӯ бошад. Дар чунин навъи истеҳсолот, ки ҳамаи шаклҳои меҳаникӣи фаъолият бо мошинаҳо гузаронида шудааст, аз субъекти истеҳсолотӣ дониши васеъ, малака, сатҳи баланди зеҳнӣ, қобилияти эҷодӣ, ҳисси баланди ташаккули масъулияти шаҳрвандӣ, сифатҳои мувоғиқи иродавӣ талаб карда мешавад. Дар ин самт нақш ва мақоми соҳаи маориф мавриде боло меравад, ки агар мутахассисон бо назардошти донишҳои техниқӣ ва технологияи муосир омода карда шаванд.

Бояд қайд кард, ки барои муайян намудани нақш ва мақоми техника ва технология дар шароити муосир зарур аст, ки истилоҳ ва моҳияти чунин мағҳумҳо, ба монанди “техника” ва “технология” дар доираи донишҳои назариявии муосир баррасӣ карда шаванд.

Истилоҳи “техника” ҳанӯз дар давраи антиқа мавриди истифода қарор дода шуда буд. Калимаи қадимаи юнонӣ “téchnē” ҳамчун санъат,

маҳорат, қобилияти фаъолияти моҳирона фаҳмида мешавад. Истилоҳи “техника” аллакай дар ақидаҳои Афлотун ва Арасту дар алоқамандӣ бо таҳлили олоти маснуии меҳнат истифода карда шудааст. Масалан, Афлотун зери мағҳуми “техника” тамоми ҷанбаҳое, ки бо фаъолияти инсон алоқаманд буда, тобиши маснуиро ифода мекунад ва аз ҷанбаи табиӣ фарқ мекунад, мефаҳмид. Дар асрҳои миёна “техника” инъикоси оғаридаи Ҳудованд шуморида мешуд, ки бо он олоти маснуиро муқоиса менамуданд.

Дар давраи муосир инсон дар техника қувваи ақлу хиради худро мебинад, он ҳамчун маҷмуи тамоми воситаҳо, ҷараёнҳо ва амалҳое, ки ба истеҳсоли маснӯй, пеш аз ҳама, ба истеҳсоли олоти меҳнат ва механизмҳо даҳл доштанд, фаҳмида мешавад.

Дар тафсири марксистӣ техника ҳамчун системаи узвҳои маснуии фарди чомеа, ҳамчун унсури ашёии қувваҳои истеҳсолкунандай чомеа фаҳмида мешавад.

Дар шароити имрӯза мағҳуми “техника”-ро аксарияти одамон бо машинаҳо, механизмҳо, таҷхизот, бо олотҳои муҳталифи фаъолияти инсонӣ монанд менамоянд. Лекин маънои пешинаи ин мағҳум низ боқӣ мондааст. Масалан, оид ба техниқи рассомӣ, навозандагӣ ва варзишгарӣ сухан меронанд, ки ҳамон маҳорат ва қобилияти инсонро дар назар доранд.

Ба хотири пурра ошкор намудани моҳият ва хусусиятҳои асосии мағҳуми “техника” зарур мешуморем, ки ҷанд навъи таснифи онро баррасӣ намоем. Аксарияти муаллифон қайд менамоянд, ки техника ин маҷмуи воситаҳои маснӯй, олотҳои фаъолияти инсонӣ ба ҳисоб меравад.

“Техника ин системаи унсурҳо ва воситаҳои фаъолияти инсонӣ аст, ки барои сабук кардани меҳнат ва баланд бардоштани самаранокии он таъйин гардида, дар амалий намудани раванди истеҳсолот ва хизматрасонии талаботи ғайриистеҳсолии чомеа истифода карда мешавад” [172, – С.43].

Дар аксарияти ҳолатҳо техника ҳамчун маҷмуи механизмҳо ва мошинаҳо тасниф карда мешавад. “Техника ин маҷмуи механизму мошинаҳо, инчунин системаи воситаҳои идоракунӣ, бадасторӣ, нигоҳдории энергия ва иттилоот мебошад, ки бо мақсади истеҳсол ва хизматрасонии талаботи ғайриистеҳсолии ҷомеа бунёд карда шудаанд” [172, – С. 39].

Дар як қатор асарҳо таснифоти истилоҳи “техника” хусусиятҳои он ҳамчун восита, маҳорат, қобилият, инчунин услугуб ва амалҳои ин фаъолият ифода шудаанд. Масалан, А.Г.Спиркин чунин қайд менамояд: “Зери мағхуми техника системаи восита ва олотҳои бунёдгардида, инчунин услугуб ва амалҳо, қобилият ва санъати амалий намудани раванди меҳнат фаҳмида мешавад” [182, – С. 56].

Дар солҳои охир таснифоти нисбатан васеи мағхуми “техника” пешниҳод карда шудааст, ки дар таркиби он технология ва донишиҳо, қобилият ва маҳорати техникии касбии инсон ворид карда мешавад. “Аз ин хотир, дар замони муосир ба шарҳи истилоҳи “техника” ҷанбаҳои зерин ворид карда мешаванд:

- соҳаи донишиҳо, ки ба сифати ҳалқаи алоқамандкунандаи амалия ва донишиҳои назариявӣ баромад менамоянд;
- соҳаи фаъолияти инсон (аз ҷумла, тамоми восита ва ҷараёнҳои имконпазир), ки мақсади он дигаргун намудани табиат мувофиқи талаботи инсон аст;
- маҷмуи қобилият ва малакаҳо, ки хусусиятҳои касбии ин ё он навъи фаъолияти инсон, санъат ва маҳорати инсонро, ки ба навъҳои гуногуни фаъолият машғул аст, дар бар мегирад” [153, – С. 83].

Қайд намудан зарур аст, ки тасаввурот дар бораи оғаридаи табиӣ набудани техника, аз тарафи инсон соҳта шудан, объект ва олоти моддӣ ва ашёи фаъолияти инсон ба ҳисоб рафтани он, барвақт ба миён омадааст. Онро одатан артефакт, яъне ашёе, ки аз тарафи инсон бунёд карда шудааст, меноманд. Аслан калимаи “artefactum” лотинӣ буда,

маъни “ба таври маснуй бунёдшуда”-ро дорад. Метавон таъкид намуд, ки техника ин маҷмуи артефактҳо ба ҳисоб меравад.

Дар асоси таснифотҳои боло метавон як қатор нишондиҳандаҳои хоси техникаро ҷудо намуд:

- техника ин предмети маснуиест, ки аз тарафи инсон (усто, техник, муҳандис) махсусан тайёр ва сохта мешавад. Дар чунин ҳолат фикр, ғоя, дониш ва таҷрибаҳои муайян истифода карда мешаванд;
- техника ҳамчун “олот”, яъне воситае баромад менамояд, ки талаботи муайяни инсонро қонеъ менамояд (талабот ба қувва, ҳаракат, энергия, ҳимоя);
- техника ин ҷаҳони мустақил, воқеият аст. Он ба табиат, санъат, забон, ба тамоми олами зинда ва ниҳоят ба инсон муқобил гузашта мешавад;
- техника ин воситаи махсуси муҳандисии истифодаи қувваи энергияи табиат аст;
- техника дар ҷаҳони муосир аз истифодаи васеи технология ҷудонапазир аст.

Ҳамин тариқ, техника ҳамчун восита ва унсури фаъолияти инсон – воситаҳои моддию ашёи фаъолияти инсон, ки дар асоси донишҳои илмӣ бунёд гардидаанд (техникии муосир), ба ақидаи мо, таснифоти нисбатан бомуваффақият ба ҳисоб меравад.

Таърихи рушди мағҳуми техника аз тарафи файласуфон ба се давра ҷудо карда шудааст. Қайд намудан зарур аст, ки нишондиҳандай асосии ҷудо намудани чунин давраҳои рушди техника - аз инсон ба техника гузаштани вазифаҳое, ки ба воситаи технологияи алоқамандии инсон ва техника дигаргуниҳоро ворид менамояд, ба ҳисоб мераванд:

- олоти меҳнати дастӣ, ки танҳо ба узвҳои кории инсон қувват мебахшанд. Дар ин давра инсон нақши пешбарандагӣ дошта, тамоми меҳнат дастӣ иҷро карда мешуд;
- воситаҳои механикӣ меҳнат. Кори асосиро дар меҳнати инсон техника иҷро менамояд, инсон танҳо онро пурра менамояд. Меҳнат

хусусияти механикиро касб менамояд, нақши инсон дуюминдарача мегардад;

- воситаҳои автоматикиунонидашудаи меҳнат. Инсон дигар ҳалқаи занчири технологӣ набуда, барои эҷодиёт ва амалий намудани нерӯи худ имконият пайдо менамояд.

Техникаҳои муосир гуногунанд. Мутаассифона, дар адабиёт ҳанӯз навъбандии воҳиди эътирофгардидаи техника вучуд надорад. Аммо аксар вақт онро ба соҳаҳои корбурдии зерин тақсим менамоянд: техникаи истеҳсолӣ, техникаи нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ, техникаи илмий-таҳқиқотӣ, техникаи ҳарбӣ, техникаи равандҳои таълимӣ, техникаи фарҳангӣ ва майшӣ, техникаи тиббӣ, техникаи назоратӣ.

Воситаҳои техникии муосир боиси пайдоиши шаклҳои нави санъат (фильмҳои телевизионӣ, видеофильмҳо, графикаи компьютерӣ ва ғайра) гардианд, ки имконоти фарҳангии мусиқӣ, санъати тасвирий ва аксбардориро хеле баланд бардоштанд. Дар айни замон, раванди компьютериунонии фарҳанг, санъат, илм ва маориф торафт тақвият меёбад. Бо вучуди ин, техника асосан ба сифати восита, олат, ки ин ё он талаботи инсонро ба қувва, энергия, муҳофизат ва ғайра қонеъ мекунад, баромад менамояд. Дар ин робита, техника воситаест, ки тақдири тамаддуни имрӯза аз он вобаста аст. Инчунин, зикр кардан муҳим аст, ки дар ин самт техника оваридай моддӣ, ашёй-предметӣ мебошад, гарчанде дар ҷараёни истеҳсоли он диалектикаи мураккаби идеалий ва моддӣ, табдил додани ғояҳо ба ашёҳои моддӣ, артефакт мавҷуд аст.

Ҳамин тариқ, мо дар ин таҳқиқот мағҳуми “техника”-ро ҳамчун восита ва унсури фаъолияти инсон – воситаҳои предметии фаъолияти инсонӣ, ки дар асоси донишҳои илмий бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор медиҳем.

Мағҳуми дигаре, ки дар раванди таҳқиқоти мазкур таснифоти он муҳим аст, мағҳуми “технология” ба ҳисоб меравад. Технология ҳамеша таваҷҷуҳи файласуфонро ба худ ҷалб намудааст, зоро фаъолияти инсон табиати технологӣ дорад. Бо шарофати меҳнат аз олами ҳайвон фарқ

карда, инсон моҳиятан фаъолияти меҳнатӣ, ғояҳо, малакаҳо ва усулҳои иртиботиро ба таҳқурсии бунёдӣ ва асоси зиндагии худ табдил дод.

Мафҳуми “технология” аз калимаи юнонии *techno* - санъат, маҳорат, қобилият ва *logos* - калима, таълимот гирифта шуда, ба маъни илм, дониш, таълим истифода карда мешавад. [157, – С. 19].

Истилоҳи “технология” аввалин маротиба аз тарафи И.Бекман барои ифода намудани санъати касбу ҳунар, ки аз маҳорати касбӣ ва тасаввуроти эмпирикии олотҳои меҳнат ва амалиётҳои меҳнатӣ иборат буд, истифода шудааст. Муаллифони маъруфи технологияи педагогии мусоир Д.Ч.Киррод, Б.Блум, Д.Хамблин, Г.Гейс мебошанд.

“Технология дар тавзеҳи дониши васеи мусоир ин маҷмуи принципҳое мебошад, ки “соҳаи техникӣ”-ро бунёд менамояд, вазъияти он бо технологияи бадастоварода шуда ва омилҳову равандҳои мухталиф муайян карда мешавад” [155, – С. 16].

Дар асри XX мафҳуми “технология” одатан бо технологияи саноатӣ алоқаманд буд. Дар адабиёти илмӣ ва оммавӣ мафҳуми “техника”-ро афзалтар дониста, онро ҳамчун маҷмуи “воситаҳои сунъӣ”-и фаъолияти мақсадноки инсон ва инчунин, равандҳои технологӣ истифода менамуданд. Дар адабиёти мусоир, баръакс, мафҳуми “технология” тадриҷан мафҳуми “техника”-ро маҳдуд менамояд.

Дар шароити имрӯза доираи васеи таснифоти мафҳуми “технология” пешниҳод гардидаанд, ки аз идоракуни системаҳои техникӣ то фаъолияти мақсаднок ва муташаккили инсонро дарбар мегиранд. Дар оғози асри XX мафҳуми “технология” аллакай на танҳо нисбат ба мошина ва олот, балки ба дигар равандҳо низ мавриди истифода қарор дода шуд. Дар чунин ҳолат технология ҳамчун воситаи фаъолияте, ки бо ёрии он инсон ба тағйир додани муҳити атроф ва идоракуни он кӯшиш менамояд, фаҳмида мешуд.

Имрӯз бо мафҳуми “технология” фанни илмӣ ва таълимӣ ифода карда мешавад, ки дар доираи он баён ва асонок намудани принципҳои умумӣ ва таҷрибаи амалии коркарди технологияҳои мушаххас, шакли

максуси донишҳои бунёдӣ ва амалии илмиву техниқӣ, гузариш аз таҳқиқотҳои табиӣ-илмӣ ба коркардҳои техниқӣ таъмин карда мешавад” [112, – С. 147].

Бори нахуст дар таърихи инкишофи худ технологияи педагогӣ мавзӯи тадқиқоти Ф.А. Фрадкин ва шарикони ӯ Л.И. Богомолова, Е.Ю. Рогачева, С. Мезенцева, Н.Г. Осухова, Л.Л.. Кирсанова ва дигарон гардид.

Ф.А. Фрадкин концепсияи тарҳи технологияи педагогиро пешниҳод намуда, кӯшиш намудааст, ки муносибатҳои мавҷудаи баррасии технологияро мавриди омӯзиш қарор дидад. Якчанд муносибати таъкиднамудаи ӯро баррасӣ менамоем:

- зери мағҳуми “технологияи педагогӣ” ҳам раванди дигаргуниҳо ва ҳам омӯзиши ин раванд фаҳмида мешавад;
- “технологияи педагогӣ” ҳамчун раванд ашё, энергия ва иттилоотро дигаргун менамояд;
- “технологияи педагогӣ” ин навъи фаъолияти инсонӣ ва омӯзиши ин фаъолият аст;
- “технологияи педагогӣ” ба омӯзиши муҳити атроф ба тағйирдиҳии он машғул мебошад;
- “технологияи педагогӣ” ба донишҳо такя менамояд, замимаи донишҳо дар ҳалли вазифаҳои амалӣ ба ҳисоб меравад;
- “технологияи педагогӣ” ба чомеа таъсир мерасонад, чомеа бошад, ба технология таъсир мерасонад [41, – С. 21].

Дар ин маврид академик М.Лутфуллоҳода чунин ибрози андеша намудааст: “Солҳои охир се мағҳум дар илми мо (педагогика) хеле роиҷ ёфтааст: технология, таълим, педагогӣ. Аз ин се мағҳум як ибора пайдо шудааст: а) технологияи таълим; б) технологияи педагогӣ.

Технологияи таълим самаранок истифода бурдани тамоми метод, тарз ва воситаҳои аёни, дидактикӣ ва техниқӣ дар ҷараёни таълим мебошад.

Технологияи педагогӣ истифодаи самараноки қулли воситаҳо, аз ҷумла ҳаракатҳои муаллим (тағирии чехра, шину хез, имою ишора – актёрии ӯ...)

ҳам дар ҷараёни тарбия ва ҳам таълим мебошад. Ба ин маънӣ, доираи технологияи педагогӣ нисбатан васеъ буда, фарогири мавзӯъҳои мубрами таълим аст. Дар илми педагогикаи муосир технологияи педагогӣ яке аз самтҳои онро ташкил медиҳад». [114, – С. 21].

Истифодабарии технологияҳои иттилоотию педагогӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ба баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ, ташкили маҳзани рақамии ягонаи маводи таълимии электронӣ, рушди заминаҳои муосири моддию техникии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба воситаи мунтазам аз нав таҷхизонидани онҳо бо техникаву технологияҳои ҳозиразамон ва ташкили торнамои (портали) ягонаи иттилоотии соҳаи маорифи ҷумҳурӣ равона гардидааст.

Инкишофи тафаккури технологийи ҷавонон дар шароити воридшавии ҷомеа ба ҳаёти ҷаҳонишавӣ сурат мегирад. Маълум аст, ки иқтисоди ҷаҳонӣ ҳусусиятҳои нав қасб менамояд, захираҳои замин ба итном мерасанд, муҳити зист ифлос ва нобуд мешавад ва бисёре аз ин равандҳо бо суръати баланд рушд мекунанд.

Имрӯз масъалаи асосӣ – паст намудани шиддат ва таъмини ояндаи одилона ва устувор ба шумор меравад. Ҳалли ин проблема, тибқи назари олимон, тавассути сиёsat ва технологияи оқилона ва ташкили одилона имконпазир аст. Тағйирот имконпазиранд, агар марҳилаи нави пешрафти илмӣ-техникӣ на илмӣ-техникӣ, балки илмӣ- технологӣ бошанд. Ин на танҳо тағйир додани мағҳум, балки марҳилаи сифатан нав дар рушди иҷтимоию таърихии инсоният мегардад.

Дар шароити имрӯза дигаргунҳои ҷиддӣ дар технология мушоҳида карда мешавад. Тамоми суръатҳои техникӣ, ба монанди суръати ҳаракати одамон, васеъ паҳн гардидани иттилоот, истифодаи захираҳои табиӣ, ифлос намудани муҳити атроф, ворид намудани коркардҳои илмӣ ва ихтироот дар саноат, тағйири равандҳои иҷтимоӣ, донишҳои илмӣ боло рафтааст. Ҳаҷми натиҷаҳои манфии навовариҳои техникӣ ва таъсири он ба инсоният низ дигаргун гардид. Аз ин хотир, метавон қайд

намуд, ки имконияти маҳдуд намудан ё ҳатто ба пуррагӣ бартараф намудани як қатор натиҷаҳои манғии инқилоби илмӣ-техникӣ бо фахмиши нав, вазифаҳои нави технология ва муносабати нав ба онҳо алоқаманд аст.

Барномаи давлатии компьютеркунони муассисаҳои таҳсилоти умумии Чумхурии Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 2 сентябри соли 2010, №416 тасдиқ шуда, дар доираи амалишавии он як қатор чорабиниҳо, аз ҷумла, доир ба таҳқими заминаҳои модди-техникӣ, таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо техникаи компютерӣ, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ ва пайвастшавии онҳо ба шабакаи Интернет амалӣ гардид.

Технологияҳои муосир акнун танҳо бо маҷмуи муайяни дониш, таҷриба ва малакаҳо дар ташкили фаъолият ва муқаррар намудани тартиби амалҳои мувоғиқ, ки ба истеҳсоли навъҳои алоҳидаи маҳсулот, хизматрасониҳои моддӣ ё таҷхизоти нав нигаронида шудаанд, маҳдуд нестанд. Технология ба системаи донишҳои мураккаб ва мукаммал оид ба идоракуни раванди истеҳсолот ё фаъолият, такмилдиҳӣ, модернизатсия ва навовариҳои доимӣ дар соҳаи марбутаи фаъолият мубаддал гардидааст. Он донишҳо дар бораи шароити иқтисодӣ ва оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ ва равонии ин равандро дар бар мегирад.

Пешравии илмӣ-техникӣ ба пешравии илмӣ-технологӣ мубаддал гардида, тамоми системаи донишҳои илмиро дигаргун менамояд, ба механизмҳои рушди тамаддуни муосир, аз он ҷумла, ба фарҳанг таъсири назаррас мерасонад. Қайд намудан зарур аст, ки чунин гузариш ба пешрафти илмӣ-технологӣ бо дигаргуниҳои амиқи фаъолияти одамон алоқаманд аст.

Дар таҳқиқотҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ муносабати объективӣ, фаъолияти, иҷтимоӣ ва гуманистии таҳлили моҳияти технология чудо карда шудааст. Муносабати объективӣ технологияро аз ҷиҳати объективияти муайянкуни он ва моҳияти техникии он ошкор менамояд.

“Муносибати фаъолияти технологияро дар асоси механизми нерӯи фаъолияти инсон муайян менамояд. Муносибати иҷтимоӣ технологияро дар доираи инкишофи таъсирӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Муносибати гуманистӣ бошад, технологияро дар асоси маъногӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор медиҳад” [78, – С. 17].

Нуқтаи назари муаллифон аз нигоҳи муосир нисбат ба технология асосан дар доираи ду муносибати ошкор намудани табииати технология муайян карда мешавад:

- муносибати технократӣ, ки диққати асосиро ба воситаҳои техникӣ равона менамояд, ки бо ёрии онҳо инсон проблемаҳои худро ҳал мекунад.

- муносибати техномарказӣ, ки технологияро дар ҷанбаҳои рушди фалсафӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва таърихии ҷомеа баррасӣ менамояд [52, – С. 127].

Муносибати техномарказӣ ба технология пешниҳод менамояд, ки технология предмете ба ҳисоб меравад, ки ба таври мустақил, новобаста аз истифодабаранд мавҷуд буда, маҷмуи як қатор донишҳоро, ки ба тарзи ҳаёти инсон мусоидат менамоянд, таъмин менамояд. Дар чунин маъно технология дорой ҳусусиятҳои универсалӣ буда, дар асоси муносибатҳои базавӣ тасниф карда мешавад.

Аз мавқеи фаҳмиши техномарказӣ дар технология якчанд сатҳ ҷудо карда мешавад. Дар сатҳи фалсафӣ технология дар як ҳолат ҳамчун маҳорат ва ҳам илм оид ба тағйир додани ашёи хом (ашёҳо, энергия, иттилоот) ба маҳсулоти зарурӣ фаҳмида мешавад. Маҳз аз ин фаҳмиш тасаввурот оид ба он, ки технология ин илм оид ба воситаҳои самараноки фаъолияти дигаргуннамоиҳо аст, пайдо шудааст.

Қайд намудан зарур аст, ки техника на танҳо бо илм, балки бо технология низ робитай ногусастаний дорад. Дар чунин ҳолат мо асосан ба технология ҳамчун ба маҷмуи амалиёт, восита ва методҳои истеҳсолу истифодаи мақсаднок, инчуни ин оқилонаи техника таваҷҷӯҳ менамоем. Ҳамин тавр, равshan аст, ки истеҳсол ва истифодаи самараноки техника

ворид намудани он ба занчирҳои технологиро талаб менамояд. Метавон ҳатто қайд намуд, ки бидуни технология ва фаъолияти мувофиқи инсон техника “шахшуда” аст. Маҳз технология, ки пеш аз ҳама, ба донишҳои техникӣ ва муҳандисӣ асос ёфтааст, қувваи фаъоли амалкунанда мегардад ва ҳамчун омили рушди техника, шарти зарурии фаъолияти мӯътадили он баромад менамояд. Истифодаи васеи технологияи мусир, технологияи иттилоотӣ, нанотехнология ва ғайра яке аз самтҳои муҳими пешрафти илмию техникӣ мебошад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди омӯзиши техника ва технология муносибати тарафайни техника ва илм ба ҳисоб меравад, ки ба таври гуногун баррасӣ карда мешавад. Дар ин самт метавон се мавқеъ, нуқтаи назар ва тарҳро чудо намуд:



-нақши муайянкунанда ба илм тааллуқ дорад ва дар чунин ҳолат илм ҳамчун истехсоли дониш, техника бошад, ҳамчун истифодаи амалии донишҳои илмӣ баррасӣ карда мешаванд;

-илм ва техника ҳамчун падидаҳои мустақил, ки дар давраҳои муайяни рушди худ ба ҳам алоқаманд буданд, баррасӣ карда мешаванд. Таъкид карда мешавад, ки рушди маърифати илмиро кӯшиши олимон ба ҳақиқат таъмин менамояд, техника бошад барои ҳалли вазифаҳои амалий рушд менамояд. Дар баъзе ҳолатҳо техника барои мақсадҳои худ аз илм истифода менамояд, илм бошад, баъзан унсурҳои технико барои ҳалли

вазифаҳои худ истифода менамояд;

-нақши пешбаранд ба техника тааллук дорад, илм бошад зери таъсири талаботҳои техника рушд менамояд.

Омӯзиш ва таҳлили ҳамаҷонибаи технологияҳои педагогии замони гузашта, муайян кардани унсурҳои муҳимтарини соҳтории онҳо, дарки равандҳои пайдоиш ва фаъолият, инчунин аз байн рафтани ин падидай мураккаби бисёрфункционалӣ - ҳамаи ин донишҳои педагогиро ташкил медиҳанд, ки барои замони муосир бештар арзишманданд, барои амиқтар ворид шудан ба ҳусусиятҳои асосии технологияҳои педагогӣ, дарк намудани қонуниятҳои ташаккул ва инкишофи онҳо мусоидат меқунад.

Албатта, дар пешрафти техниқӣ ва технологӣ асри XX ҷойгоҳи маҳсусро ишғол менамояд. Номбар кардани ҳамаи ихтироъҳои техниқӣ ва навовариҳои технологӣ хеле душвор аст. Ҳулоса, дар ин аср таҳаввулоти техниқӣ ва технологӣ дар ҳаёт ва фавъолияти инсон пайдо шудаанд.

А. Ракитов, вобастагии равандҳои технологӣ ва иҷтимоиро дар таърихи инсоният қайд намуда, се инқилоби иҷтимоиву технологиро муайян намудааст:

- инқилоби аграрӣ ва ҳунармандӣ, ки натиҷаи он пайдоиши тамаддуни аввалини таърихӣ (ё маҷмуи тамаддунҳои якхела) мебошад, ки ба технологияҳои кишоварзӣ ва ҳунармандӣ асос ёфтаанд ва гузаришро ба ҳаёти муқимиӣ, пайдоиши шаклҳои гуногуни моликият ва пайдоиши давлатҳои аввалинро таъмин намудаанд;

- инқилоби саноатӣ, ки аз асри XVII то ибтидои асри XIX-ро дар бар мегирад ва дар баъзе кишварҳою минтақаҳо он ҳатто дертар ба миён омадааст, ки натиҷаи пайдоиши он тамаддунҳои саноатӣ ва шаҳрӣ мебошад;

- инқилоби муосири иттилоотӣ-компьютерӣ, ки ҳамчун раванди иттилоотигардонӣ дар тамоми соҳаҳои ҷомеа ва ҳаёту фаъолияти инсон

амалӣ мегардад ва натиҷаи он бояд бунёди тамаддуни нави иттилоотӣ бошад [163, – С. 27].

Бояд қайд намоем, ки тамоми назарияҳои даврабандии рушди соҳаи техника мустақиланд, якдигарро пурра мекунанд ва сазовори мавҷудият мебошанд. Техника бо технология робитаи ногусастаний дорад. Таъриҳ нишон медиҳад, ки онҳо ҳамеша ба ҳамдигар таъсири назаррас доштанд. Инкишофи техника ва технология бо роҳи эволютсионӣ ва инқилобӣ сурат мегирад.

Инқилоби техникӣ ва технологӣ, пеш аз ҳама, ҷаҳиҷ, тағйироти радикалӣ, дигаргуниҳои сифатӣ дар рушди техника ва технология ба ҳисоб меравад. Онҳо метавонанд ҳам хусусӣ ва ҳам универсалӣ бошанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бунёд намудани асбобҳои сангини меҳнатӣ инқилоби аввалини техникӣ дар таърихи инсоният дониста мешавад ва нигоҳдории оташ аввалин дастоварди бузурги технологӣ мебошад.

Қайд намудан зарур аст, ки дар давраҳои алоҳидай таърихӣ, бо ғанӣ гардидани таҷрибаи инсоният ва рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ инқилобҳои мухталифи техникиву технологӣ ба миён омадаанд. Дар ин самт метавон масъалаи инқилоби илмӣ-техникро, ки дар солҳои 60-70 – уми аспи XX мавриди баҳсу мунозираҳои доманадор қарор гирифта буд, маҳсусан қайд намоем. Аксарияти мухаққиқон ба чунин хуносae омаданд, ки инқилоби илмӣ-техникро ҳамчун тағйироти сифатии қувваҳои истеҳсолкунандай ҷомеа баррасӣ намудан зарур аст. “Инқилоби илмӣ-техникӣ - ин дигаргуншавии радикалӣ ва сифатии қувваҳои истеҳсолкунандай давр асоси мубаддал гардидани илм ба омили пешбари рушди истеҳсолот ба ҳисоб меравад” [173, – С. 81].

Дар чунин ҳолат мағҳумҳои зерин, ба монанди “инқилоби илмӣ-техникӣ” ва “инқилоби қувваҳои истеҳсолкунанд” ба ҳам монанд карда мешавад, ки то андозае нодуруст аст. Илова бар ин, дар чунин ҳолат мундариҷа ва моҳияти инқилоби илмӣ-техникӣ чудо карда намешавад, ҳарчанд ба ҳама маълум аст, ки мағҳуми аввал назар ба дуввум васеътар

аст. Моҳият ин ҷанбаест, ки ба ашё хос аст ва аз ҳама муҳим дар мундариҷаи он муайян карда мешавад. Ба ақидаи муаллиф, таърифи зерин қобили таваҷҷуҳи маҳсус аст: «Инқилоби илмӣ-техникӣ як ҷаҳиши ҷудонашаванд дар рушди таърихии илм ва техника мебошад. Ба ибораи дигар, ин як инқилобест, ки бо вакт ва замон дар илм ва техника мувоғиқат менамояд ва дар ҷараёни он дастовардҳои нави илм техники сифатан навро ба вуҷуд меоранд ва баръакс. Маҳз бо ҷунин роҳ ҷунин далелҳои инқилоби илмӣ-техникӣ ба монанди нерӯгоҳҳои атомӣ, дастгоҳҳои қайҳонӣ, компьютерҳо ва ғайраҳо пайдо шудаанд” [25, – С. 165].

Инқилоби компьютерӣ-иттилоотӣ ба таври назаррас тамоми системаи коммуникатсияи инсониро тағиیر дода, ба пайдо гардидани китобҳои электронӣ ва шабаки интернет оварда расонид. Дар ин замина масъалаи тақдири китобҳои анъанавии чопӣ пайдо мешавад.

Як қатор муаллифон қайд менамоянд, ки китобҳои анъанавӣ ҳамчун барандаи иттилоот умри худро аз сар гузаронидаанд ва бо китобҳои электронӣ иваз карда мешаванд. Гурӯҳи дигар ивазнашаванд будани онро бо назардошти “энергияи маҳсус”, нақши муҳими китобҳои чопӣ дар рушди тамаддун ва фарҳанг, ҳаёти маънавӣ исбот карданӣ мешаванд. Муҳаққики амрикоӣ И.Барбур технологияи муосирро ҳамаҷониба тавсиф намуда, оқибатҳои мусбат ва манғии онро чудо менамояд. Технологияи муосир як қатор имтиёзҳоро фароҳам меорад: сатҳи зиндагии мардумро баланд мебардорад, намунаҳои нисбатан баландтари зиндагиро таъмин менамояд, маҳсулнокии меҳнатро зиёд менамояд, вақти озод ва холигии аҳолиро бештар менамояд. Аммо худи ҳамин технология, ба гуфтаи муҳаққик, як қатор таҳдидҳоро низ ба миён меорад: бегонашавии антропологии инсон, корманд дар ҷомеа, монополияи муносибатҳои инсонӣ, якрангии оммавии ҷомеа, муносибати соғдилонаи утилитарӣ-прагматикӣ нисбат ба корманд ва ғайра [13, – С. 5].

Ҳамин тарик, қайд намудан зарур аст, ки инқилоби компьютерӣ,

технологияи нави иттилоотии чомеа истехсолот, сохтори ичтимоӣ, алоқа, фарҳанг ва тарзи ҳаёти мардумро ба куллӣ тағиیر медиҳанд. Рушди техника ва технологияи муосирро таҳлил намуда, А. Печчеи чунин қайд намудааст: “Бо афзудани иқтидори инсони муосир, набудани ҳисси масъулият, ки бо мақоми нав дар ҷаҳон мувофиқат мекунад, торафт бештар эҳсос карда мешавад. ...Қудрат бидуни ҳикмат ӯро ба як ҷоҳили муосир мубаддал гардонидааст, ки дорои қудрати бузург аст, аммо тасаввурот тарзи татбиқи онро надорад” [156, – С. 44].

Ҳамин тавр, истифодаи васеи мағҳуми «омили инсонӣ» тасодуфӣ нест. Дар робита ба ин, В. Кутирёв қайд мекунад: «Бояд масъалаи сарҳади муносибатро бо он ҳамчун як омили умумӣ баррасӣ кунем, нақши онро ҳамчун омил дар муошират бо мошин таҳқиқ намоем ва вазеътар дар воқеяти «давраи пасазинсонӣ», мубориза барем, то ки дар оламе, ки дар он инсон «танҳо нест» ба ҷаҳони бидуни инсон мубаддал нагардад” [103, – С. 15].

А. Печчеи, ба андешаи мо, дуруст қайд менамояд, ки “Танҳо инсондӯстии нав метавонад дигаргунсозии инсонро таъмин намояд, сифатҳо ва имкониятҳои ӯро ба сатҳе, ки ба масъулияти афзояндаи ҷаҳони муосир мувофиқ аст, баланд бардорад. Умуман, се ҷанбаи инсондӯстии навро бояд тавсиф намоянд: ҳисси глобалиӣ, муҳаббат, адолат ва таҳаммулнопазирии зӯроварӣ [156, – С. 49].

Маълум аст, ки гуманизм инсонро ба сифати арзиши олиӣ, ҳадафи рушди ичтимоӣ баррасӣ менамояд. Вай ғояҳои инсондӯстӣ, инсонпарварӣ, инсоният, ғайризӯроварӣ ва адолатро пешниҳоду тасдиқ менамояд, ҳукуқи ҷудонопазири ҳар як шаҳсро ба озодӣ, эҷодкорӣ, зиндагии шоиста ва хушбахтона, татбиқ ва рушди тамоми қувва, қобилията ва истеъдодҳоро эътироф менамояд.

Гояи инсондӯстӣ қариб дар тамоми давраҳои рушди таърихии инсоният ҷой дошт, ҳарчанд он дар ҳаёти амалиӣ ниҳоят мушкил ва маҳдуд амалиӣ мегардид.

Дуруст аст, ки баъзе муҳаққиқон дар байни онҳо се проблемаи

муҳимро чудо мекунанд.

- мушкилоти зинда мондан дар шароити такмили яроқи қатли омм. Асри ядроӣ барои инсоният марговар мегардад, ки натиҷаи ногувор ва "самараи" пешрафти илмӣ-техникӣ аст, ки барои рушди техникаи ҳарбӣ имкониятҳои нав мекушояд;

-проблемаи зиёд гардидани бӯхронҳои экологӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ, ки проблемаи нисбатан шадид ҳисобида мешавад;

- проблемаи нигоҳ доштани шахсияти инсон, инсон ҳамчун маҳлуқи биологиву иҷтимоӣ дар шароити болоравии равандҳои гуногуни бегонашавӣ. Дар аксарияти ҳолатҳо, ин проблемаро буҳрони муосири антропологӣ меноманд. Инсон бештар ҷунин қувваҳоро ба вуҷуд меорад, ки онро назорат намекунад ва онҳо ба табиати инсон бегона мегарданд. Фарҳанги муосири иттилоотӣ имкониятҳои васеъро барои манипулятсияи шурӯр фароҳам меорад, ки дар он шахс қобилияти ба таври оқилона тафсир кардани ҳастиро аз даст медиҳад.

Ҳамин тарик, метавон қайд намуд, ки дар шароити муосир дар асоси инқилоби илмӣ-техникӣ техника ва технологияи мухталиф ба тамоми соҳаҳои рушди ҷомеа ворид шудаанд. Албатт, аз як тараф, истифодаи техника ва технологияи муосир дар фаъолияти инсон ба соҳаҳои мухталиф таъсири мусбӣ расонида, самаранокии меҳнатро таъмин менамояд, лекин, аз тарафи дигар, метавонанд ба рушди ин соҳа монеаҳои муайянро эҷод намоянд.

Корбурди техника ва технологияҳо, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти инсониро фаро гирифтааст, дар соҳаи маориф низ торафт густариш пайдо мекунад. Ворид намудани техника ва технологияҳои муосир ба раванди таълиму тарбия дорои ҳам ҷанбаҳои мусбӣ ва ҳам ҷанбаҳои манғӣ мебошад. Ба ҷанбаҳои мусбии истифодаи техника ва технологияи муосир метавон ҷиҳатҳои зеринро мансуб донист:

-бехтар намудани сифати таълим, аз ҷумла, тавассути афзоиши қобилияти хонандагон, дастрасии онҳо ба захираҳои таълимии қаблан

дастнорас, аз чумла, маводҳои тестии компьютерӣ дар ҷараёни кори мустақилона ва худтанзимкунӣ;

-мусоидат ба кори омӯзгорон бо истифодаи китобҳои дарсии электронӣ, санчишҳо дар шакли электронӣ бо коркарди автоматии натиҷаҳо;

-қобилияти таҳия ва истифодаи системаҳо ва барномаҳо, ки дар онҳо хонандагон иштирокчии модели компютерие мегарданд, ки муҳити атрофро таҷассум менамояд;

- системаи таҳсилоти фосилавӣ, ки маҷмуи барномавӣ ба ҳисоб меравад. Он барои арзёбии дониши хонандагон, таҳияи китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ, тавсияҳои методӣ, вазифаҳои тестӣ бо сатҳи муҳталифи душворӣ бо назардошти ҳусусиятиҳои таълими предмети алоҳида зарур аст [152, – С. 83].

Ворид намудани техника ва технологияи муосир ба муҳити таълим таъсири манғӣ низ мерасонад, ки дар соҳаҳои зерин зоҳир мегардад:

-барзиёдии иттилоотии иштирокчиёни раванди ташкилӣ ва таълимӣ. Иттилооти аз ҳад зиёд боиси изофаи кор, паст шудани сифати тафаккур мегардад, ба пайдоиши депрессия ва дигар мушкилиҳои солимӣ дар байни аъзои соҳибмаълумоти ҷомеаи муосир мегардад;

- ҳолати нишасти тулонӣ дар назди компьютер ба саломатии ҷисмонӣ таъсири хуб намерасонад, дар компьютер кор кардан ба ҷашм сарбории зиёд меорад, бо ягон сабаб гум шудани маълумоти коркардшуда ва ҳифзнашуда боиси стресс (ҳолати ҳиссиёти пуршиддат) мешавад. Ин, дар навбати худ, ба вазъи равонӣ ва ҷисмонии хонандагон таъсири манғӣ мерасонад;

-риоя нагардидани меъёрҳои ҳуқуқӣ, душвориҳои муайян кардани вайронкунии ҳуқуқҳои муаллиф, нусхабардории беназорат ва истифодаи моликияти зеҳни нафари дигар;

- тағйироти бидуни назорат дар ҳаёти истифодабарандагони технологияҳои иттилоотӣ, вақте ки технологияи компютерӣ нақши пешбарро қасб менамоянд ва фарқи байни ҳаёти воқеӣ ва виртуалӣ аз

байн меравад. Гузаронидани вақти зиёд барои барномаҳои компьютерии бефоида, ки ба фаъолияти касбӣ ва таълимӣ алоқамандӣ надоранд.

Бояд қайд кард, ки истифодаи методҳои таълим ба маҳорат ва санъати педагогии омӯзгор марбут аст. Ҳамаи метод ва тарзҳои таълим метавонанд ҷараёни омӯзишро фаъол гардонанд ба шарте ки омӯзгорон аз онҳо моҳирона истифода баранд. Якчанд метод ва тарзҳои фаъоли таълим пешниҳод мегарданد:

1. Суҳбат. муҳимтарин усули фаҳмондани мавзуъ буда, рағбати хонандагонро ба дарс меафзояд ва ҷараёни таълимиро фаъол мегарданд. Суҳбат (саволу ҷавоб) метавонад байни омӯзгору хонанда (хонандагон), байни худи хонандагон сурат бигирад. Дар суҳбат тарзи гузоштани савол муҳим аст, яъне саволро бояд тарзе гузоштан лозим аст, ки хонандагонро ба фикр кардан водор созад. Барои ҳамин ҳам яке аз дарҳостҳое, ки назди савол гузошта мешавад, педагогӣ будани он аст. Дар ин гуна савол маводи омӯхташуда, дараҷаи осонию душвории он, ҳусусиятҳои психологии хонандагон (ҷуръатнокӣ, бечуръатӣ, шармгинӣ, равонии нутқ...) ба назар гирифта мешавад.

2. Корҳои ҷуфт-ҷуфт. Барои корҳои дукасӣ ё ҷуфт дар худи синфҳо шароит муҳайё карда шудааст, яъне аксаран хонандагон дар паси мизҳо дукасӣ мешинанд. Дар раванди иҷрои супоришот хонандагонро огоҳ ва назорат кардан лозим аст, ки ҳар кас мустақилона амал намояд. Тарзи кор: омӯзгор болои ҳар миз супориш мегузорад ва хонандагон онро ҷуфт-ҷуфт анҷом медиҳанд. Ин кор оҳиста-оҳиста хонандагонро ба корҳои гурӯҳӣ омода месозад.

3. Рӯзномаи эҷодӣ. Дар фаъолияти хонандагони синфҳои боло (5-9 ва 10-11 (12) ду навъи рӯзнома дида мешавад: яке рӯзномаи оддӣ, дигаре эҷодӣ. Ҳар ду рӯзнома ҳам агар ҷорӣ карда шаванд, аз аҳамият ҳолӣ нест. Онҳо имконият медиҳанд, ки хонандагон ба ҳудбаҳодиҳӣ, мустақилият, вазифашиносӣ ва кунҷковӣ одат кунанд. Рӯзнома кори шахсии ҳар як талаба аст. Онро санҷидан, баҳо додан, эрод гирифтан мумкин нест. Дар таълим

бештар рӯзномаи эҷодӣ (таълими) истифода мешавад, зоро талабаҳо баъзан онро ба супоришиҳои таълимию эҷодӣ вобаста менамоянд.

4. Мизи мудаввар. Таҷрибаи имрӯзаи гурӯҳ-гурӯҳ шинонданӣ хонандагон оқибати хуби педагогӣ надорад. Ин кор шояд ба қаҷшавии сутунмӯҳра оварда расонад. Беш аз ин онҳо аз дидани таҳтаи синф ва тамошои намоиши лаҳзаҳои телевизион (дар он ҷое ки имконият аст) маҳрум мешаванд.

5. Таълими таҷрибавӣ. Мутаассифона, дар таҷрибаи омӯзгорони мо ин тарзи таълим хеле кам истифода мешавад, ҳол он ки бобати омӯхтани донишҳо ва татбиқи онҳо дар амал, дидан ва боварӣ ҳосил кардан аз аҳамият ҳолӣ нест. Таълими таҷрибавӣ чи тавре ки аз номаш маълум аст, аз таҷриба оғоз меёбад. Хонандагон маводи хонда ва мушоҳидакардаашонро дар амал таҷриба карда, ба хулосаи зарурӣ меоянд.

6. Муҳокима. Баъзан омӯзгор мавзуъро баён намуда, нақшаи онро пешниҳод менамояд ва ба муҳокима мегузорад. Хонандагон оид ба мавзуъ матни китоби дарсиро нахонда бошанд ҳам, ҷизҳои дида, шунида ва мушоҳида кардаашонро изҳор менамоянд. Баъд аз он матни китобро хонда бо суханҳои гуфтаашон муқоиса менамоянд ва хулосаи зарурӣ мебароранд.

7. Конференсия. Омӯзгор пешакӣ огоҳ менамояд, ки дар ин ё он мавзуъ конференсия мегузаронем. Оид ба ҳамон мавзуъ хонандагон вазифаҳои муайян мегиранд. Рӯзи ташкил ва гузаронидани конференсия муқаррар мегардад. Тамоми корҳоро худи хонандагон ба уҳда мегиранд: эълони рӯзи конференсия, даъватнома, речай кор ва ғайра. Конференсияро яке аз хонандагон ифтитоҳ менамояд ва ба дигарон сухан медиҳад. Дар охир саволу ҷавоб, муҳокима ва ҷамъбаст карда мешавад.

8. Ҷустуҷӯи рӯзноманигор. Дар ин тарзи таълим хонандагон ба ҳайси рӯзноманигор баромад менамоянд. Онҳо бо супориши омӯзгор мавзуъро аз диди рӯзноманигорӣ омӯхта, таҳлилу тадқиқ карда, ҳалли онро ба тарзи худ пешниҳод менамоянд. Пеш аз баёни фикрроҳи ҳалли масъаларо изҳор менамоянд, яъне бо қадом тарзу воситаҳо ба натиҷаҳо расиданд, ки басо

мухим аст. Зеро на ҳалли мавзуъ, балки роҳу тарзи расидан ба натиҷаи он муҳим аст.

9. Мурофиа. Ин тарзи таълим бештар ба фанни «Ҳуқуқ» хос аст. Муаллим пас аз гузаштани мавзуи муайяне изҳор менамояд, ки аз номи шахсе аризай шикояти омадааст. Ў дар аризай худ аз ноадолатии мактабдоре шикоят кардааст. Мо маводи аризаро омӯхта мурофиаи онро ташкил менамоем.

10. Ҳучуми фикрӣ чунин номида мешавад яке аз тарзҳои таълим, ки вақтҳои охир ба илми педагогика ворид гардидааст. Амали тарз дуруст аст, аммо худи ном он қадар маъқул нест. Дар мавриди ин ибора мо номҳои «Бедории фикр» («фикри бедор»), «Равонии фикр» (фикри равон, равшан), «Фаъолияти фикр» (фикри фаъол) ва гайраро пешниҳод менамоем. [114, 412 с].

Албатта, вақте ки худи амал фаъолият дорад, номи зебо пайдо мешавад.

Моҳияти фикри фаъол ҳамин аст, ки омӯзгор ин ё он ашё, савол, муаммо (проблема) ё масъалаэро пешниҳод карда, хоҳиш менамояд, ки хонандагон дар давоми 2-3 дақиқа ҳарчи бештар алломатҳо ё ҳаракатҳои ҳамон ашёро нависанд.

Баҳс - муҳокимаи озоди ин ё он масъалаи норавшан мебошад. Бо мақсади ҷалби иштирокчиён ба баҳс лозим аст, ки “методикаи ҳамкории таълимӣ” истифода шавад. Ин методика зимни ҳамкории муштараки ҳонандагон дар гурӯҳҳои хурд истифода мегардад. Фояи асосии ҳамкории таълимӣ ҳеле сода аст. Хонандагон қӯшишу нерӯи интелектуалӣ - зехний худро ба он равона мекунанд, ки вазифаи умумиро ҳал қунанд ё ба мақсади умумиашон муваффақ гарданд.

«Ҳучуми фикрӣ» - мақсади он ҷамъоварии ҳарчи бештари ғояҳо, озодсозии ҳонандагон аз камҳаракатии тафаккур, фаъолсозии тафаккури эҷодӣ, гузаштан аз ҷараёни аввалини андешаву афкор ҳангоми ҳалли масъалаҳои дарпешистода мебошад. «Ҳучуми фикрӣ» имкон медиҳад, ки

ба таври қобили мулөхиза самаранокии истифодаи ғояҳои нав дар гурӯҳи таълимӣ афзоиш дода шавад.

Усулҳои асосӣ ва қоидай ин усул - мутлақан манъ намудани маълумоти фикрҳои танқидӣ нисбат ба иштирокчиёни ғояҳо ва ҳамзамон қадр намудани ҳар гуна ҳазлу шухӣ мебошад.

Бозии дидактикий - яке аз воситаҳои муҳими фаъолсозии раванди таълим дар мактаби касбӣ маҳсуб меёбад. Дар раванди бозии дидактикий хонандагон бояд амалеро ичро намоянд, ки шояд монандаш дар фаъолияти касбии ў ҷо дошта бошад. Ин боиси он мегардад, ки дар замири шахсият, доништу малакаву маҳорат ва таҷрибаҳои лозим ҷамъоварӣ гардад.

Технологияи бозии дидактикий се давра дорад:

- омодагӣ;
- гузаронидан;
- таҳлил ва умумиятбахшӣ.

Ҳангоми доир кардани бозии дидактикий чунин шаклҳои кор пешбинӣ мегардад:

- тадвину таҳияи бозӣ;
- ворид шудан ба бозӣ;
- кори гурӯҳӣ;
- баҳси миёнигурӯҳӣ.

Муҳтавои бозии дидактикий фарогири ҷанбаҳои зерин аст:

- тадвину таҳияи сенария, нақшай бозии дидактикий: тавсифи умумии бозӣ; омодасозии таъминоти моддӣ;
- тарҳи масъалаҳо, мақсадҳо, дастуру роҳнамо, қоидаҳо, тақсими нақшаҳо, таҳияи гурӯҳҳо; машварат;
- кор бо сарчашмаҳо; «хӯҷуми фикрӣ»;
- баромади гурӯҳ: ҳимояи натиҷаҳо; қоидай баҳс; кори коршиносон; [114,с252].

Чалб намудан ба бозии дидактиկӣ ва тавассути бозӣ аз худ намудани фаъолияти касбӣ имкон медиҳад, ки касби мавриди назар ба таври комил фаро гирифта шавад.

Коромузӣ бо ичрои нақши вазифавӣ усули фаъоли таълим маҳсуб мешавад, ки дар он ба сифати модел фаъолияти касбӣ ба кор андохта мешавад. Шароити асосии коромузӣ барои ичрои фаъолиятҳои муайян дар шароити воқеии истеҳсолот таҳти назорати устои таълим сурат мегирад.

Тренинги азnavsозанд - коркарди маҳорату малакаҳои касбиро зимни кор бо воситаҳои гуногуни техникӣ пешниҳод менамояд. Вазъият, ҳолатҳои фаъолияти касбӣ аз нав соҳта мешаванд ва ба сифати «моделҳо» воситаҳои таълими ҳистифода мешаванд.

Ба ҳамин тариқ, пешрафти илмӣ-техникӣ дар шароити муосир заминай техникии фаъолияти меҳнатӣ ва мазмуну мундариҷаи меҳнатро сифатан тағиیر дода, бо ин васила ба дигаргуншавии ҳарактери меҳнат таъсири бевосита мерасонад. Дар ин раванд на танҳо мазмуну мундариҷа, балки ҳарактери фаъолияти инсон ба таври назаррас дигаргун мешавад. Дар ҳоли ҳозир он тамоми соҳаҳои зиндагии инсон, аз ҷумла, низоми таълиму тарбияро низ фаро гирифтааст. Воридшавии техника ва технологияи нав ба соҳаи маориф на ба сурати фаврӣ, балки ҳамчун раванди тадриҷӣ, пайдарпай ва мунаzzаму бидуни фосила ҷараён мегирад ва татбиқи онро дар низоми таълиму тарбия метавон чун тақозои замон арзёбӣ намуд.

1.3. ДОНИШХОИ ФАРҲАНГИЮ ИТТИЛООТИИ ОМӮЗГОР ВА ВОЛИДОН ҲАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТИ МУСБАТИ ХОНАНДА БА ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР

Муҳимтарин хусусияти фаъолияти таълиму тарбия фарҳанги педагогии омӯзгор ва мураббӣ ба шумор меравад. Таъиноти асосии он – мусоидат кардан ба такмили раванди таълиму тарбия ва афзоиши маҳсулнокии он мебошад.

Фарҳанги педагогии омӯзгор (мураббӣ) - ин чунин хусусияти умумии шахсияти ў аст, ки қобилияти суботкорона ва муваффақона ичро кардани фаъолияти таълиму тарбия дар тавъам намудани он бо ҳамкории самарабахш бо хонандагон ва тарбиятгирандагонро инъикос мекунад.

Бидуни чунин фарҳанг амалияи педагогӣ фалаҷ ва камсамар мешавад. Фарҳанги омӯзгор якчанд вазифаро ичро мекунад, масалан: а) интиқоли донишҳо, қобилиятҳо ва малакаҳо ва дар асоси онҳо ташаккул додани ҷаҳонбинӣ; рушди нерӯ ва қобилиятҳои зеҳнӣ, бахшҳои эҳсосотӣ-иродавӣ ва фаъолияти амалии равонии ў; в) таъмини омӯзиши огоҳонаи принципҳои ахлоқӣ ва малакаҳои рафтор дар ҷомеа аз ҷониби хонандагон; г) ташаккули муносибати эстетикӣ ба воқеият; ғ) мустаҳкам намудани саломатии қӯдакон ва рушди нерӯи ҷисмонӣ ва қобилиятҳои онҳо.

Гароиши педагогӣ доштани шахсияти омӯзгор – ин маҷмӯи сифатҳои шахсияти ў мебошад, ки тамоили ба фаъолияти таълиму тарбия ва қобилияти дар рафти он ноил гардидан ба натиҷаҳои баланду аҳамиятнок доштаашро инъикос мекунад. тарбия он аст, ки фарҳанг, яъне маданият дорад. Ин гуна маданият дар он зоҳир мегардад, ки

- хусусиятҳои психологии қӯдакону наврасонро донем;
- муҳити бачаро омӯзем;
- шавқу рағбат, майлу ҳоҳиш омӯхта шавад;

- кам гӯему бештар амал намоем;
- худ намунаи рафтору гуфтору кирдор бошем;
- орзую хоҳишро бо амал бипайвандем;
- дар қалби кӯдак ҳисси масъулияту мустақилиятро бедор намоем.
- насл аз ноумедиҳо ва мушкилиҳо наҳаросад;
- аз зиндагӣ ва таҷрибаи рӯзгор сабақ гирифтанро омӯхта тавонад;
- дар зиндагӣ инсони иҷтимоӣ, фаъол бошад, роҳҳо ва тарзҳои дониши андӯхтаашро дар амал донад, татбиқ намояд;
- бо суббот ва муңтазам бошад.

Ҳар кас, ки ба тарбия машғул бошад, пеш аз ҳама маданияти тарбияро омӯзад ва баъд аз паи он шавад.

Ҷаҳонбинии васеъ, донишҳои амиқи педагогиу психологӣ ва салоҳияти омӯзгор – инҳо чунин сифатҳои қасбии омӯзгор мебошанд, ки ба ӯ имкон медиҳанд, то фаъолияти таълиму тарбияро хеле хуб ва самарарабахш дарк намояд.

Мачмӯи сифатҳои дар кори таълиму тарбия муҳимми шахсияти омӯзгор – инҳо чунин хусусиятҳои ӯ, ба мисли муҳабbat ба одамон, кӯшиши эҳтиром кардани шаъну эътибори шахсии онҳо, начобат дар амал ва рафтор, қобилияти баланди кор, худдорӣ, оромтабъӣ ва мақсаднокӣ мебошанд.

Қобилияти тавъам намудани кори таълиму тарбия бо ҷустуҷӯйи роҳҳои такмили он – ин хусусияти умумии шахсияти ӯ аст, ки ба вай имкон медиҳад, ки доимо дар фаъолияти шахсии худ такмил ёбад ва худи кори таълиму тарбияро ҳам беҳтар намояд.

Ҳамоҳангии рушди сифатҳои зеҳнӣ ва ташаккули омӯзгор - таркиби маҳсуси хусусияти баланди дар ӯ шаклгирифтаи зеҳнӣ-маърифатӣ (рушди ҳамаи шаклҳою усулҳои фикрронӣ, васегии таҳайюл ва ғайра) ва сифатҳои ташкилӣ (қобилияти водор кардани хонандагон ба иҷрои амал, ба онҳо таъсир расондан, онҳоро муттаҳид кардан) ва қобилияти зоҳир

намудани ин хусусиятҳо ба фоидаи ташкил ва баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти таълиму тарбия мебошад. [35, – С. 15].

Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳад, ки муносибати муташаккилона ба таълиму тарбия дар хонандагон тариқи ташаккул ва амалий намудани шароитҳои муайян дар фаъолияти таълими таъмин карда мешавад. Дар чунин ҳолат метавон, маҳсусан оид ба ҳамкории хонандагон бо ҳамсолон, волидон ва омӯзгоронро қайд намуд. Дар ин маврид академик М. Лутфуллоҳозода қайд менамояд, ки “Яке аз омилҳои муҳими ташаккули муносибати хонандагон ба техника ва технологияи муосир ин рафтор ва муносибати волидон ба техника ва технология аст. То чӣ андоза волидон ба техника ва технологияи муосир мароқ зоҳир менамоянд, онро бо қадом мақсад истифода менамоянд, ба ташаккули муносибати хонанда таъсир мерасонад” [115, – С. 98].

Нақшаи 1.



Дар шароити имрӯза тарбия ҳамчун қисми таркибии раванди умумии рушди ҷаҳонбинии яклухти хонандагон баррасӣ карда мешавад.

Тарбияро ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ҷунин шарҳ медиҳанд:

Тарбия ҳамчун падидаи ҷамъиятий - раванди мураккаб ва пурихтилофи иҷтимоӣ-таърихии воридшавӣ ва воридқунии насли наврас ба ҳайти ҷомеа, ба майшат, фаъолияти ҷамъиятий - истеҳсолӣ ва муносибатҳои байни одамон ба шумор меравад. Он пешрафти ҷомеа ва пайванди наслҳоро таъмин менамояд.

Тарбия ва қувваҳои истеҳсолкунанда. Тарбия дар низоми дигар падидаҳои ҷамъиятий амал менамояд. Зарурати омодасозии қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷомеа талаботи муҳимтарини иҷтимоӣ ба шумор рафта, асоси пайдоиш, амалкард ва рушди тарбия ҳамчун падидаи ҷамъиятиро ташкил медиҳад. Асоси мазмуни тарбия ҳамчун падидаи ҷамъиятий ҳама вақт азхудкунии таҷрибаю малакаҳои истеҳсолӣ барои меҳнат буд.

Тарбия ва заминаи иқтисодӣ. Сатҳи муайянни рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи ҳусусияти тарбия: самтҳои он, таркиб, шаклҳо ва методҳои онро муайян мекунад. Барои педагогикии инсонгарою мардумсолор мақсади ҳуди инсон, рушди ҳаматарафа ва ҳамоҳангӣ ўдар асоси ягонагии истеъдодҳои табиӣ ва талаботи ҳайти инкишофёбандаи ҷамъиятий, аз ҷумла, истеҳсолот маҳсуб меёбад.

Тарбия ва забону фарҳанг. Забон ва фарҳанг ба андозаи васеъ раванди педагогӣ, азхудкунии таҷрибаи инсоният ва меъёрҳои тарбия аз ҷониби кӯдакон, фаъолияти яқҷояи одамон барои қонеъ гардондани ниёзмандиҳои онҳоро таъмин менамоянд.

Тарбия ва шаклҳои шуури ҷамъиятий (сиёsat, одобу ахлок, ҳуқуқ, илм, санъат, дин). Шаклҳои шуури ҷамъиятий муҳити ғизои маънавӣ ба шумор мераванд.

Сиёsat тарбияро ба ҳайси яке аз роҳҳои эътирофи ҳуд аз ҷониби ҷомеа ва таъсир расондан ба шуури насли наврас истифода мекунад.

Одобу ахлоқ дар ҳақиқат, аз лаҳзаи таваллуд мазмuni тарбияро ташкил медиҳад. Кӯдак дар чомеа бо низоми муайяни меъёрҳои ахлоқ рӯ ба рӯ мешавад ва тарбия ўро ба ин меъёрҳо мутобиқ мекунонад.

Хукуқ дар шуури кӯдакон идеяи ғайри қобили қабул будани беэътиной ба меъёрҳои ахлоқ, ки инсонро ба вайрон кардани қонун мебарад, чорӣ менамояд.

Рафтори неки ахлоқӣ бо талаботи қонун мувофиқат мекунад ва бадаҳлоқӣ бошад, ба вайрон кардани қонун мебарад.

Илм ба азхудкунии батадричи системаи донишҳои воқеиу боэъти мод ва дар амал санцидашуда ва малакаҳо аз ҷониби кӯдак, ки заминаи воқеиу зарурӣ барои ворид шудан ба ҳаёти ҷамъиятӣ-истехсолӣ ва қасб кардани ҳар гуна маълумоти маҳсус маҳсуб меёбад, равона мекунад.

Санъат дарки бадеии оламро ташаккул медиҳад, боиси муносибатҳои эстетикӣ ба ҳаёт ва бархӯрди эҷодкорона ба рушди умумии инсон мешавад, инчунин ба ташаккули шаҳрвандӣ ва маънавию ахлоқии шахс мусоидат мекунад [147, – С. 50].

Тараққиёти босуръати илм, талаботи ҷаҳони муосир, чомеа ва замон масъалаи ташаккули донишҳои зеҳнии наврасону ҷавононро ба миён мегузорад. Ҷамъбасти донишҳои зеҳнӣ ба муҳассилин имкониятҳои фарроҳро ба вучуд оварда, нисбат ба фаъолияти худ боварибахш будани донишҳоро тақозо менамояд, зеро имрӯз ҷаҳонбинии яклухт ҳамчун натиҷаи рушди шаҳсӣ баррасӣ карда мешавад.

Қайд намудан зарур аст, ки ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон дар шароити муосир дар ҷаҳонбинӣ, вақте ки муассисаи таълимӣ, оила, созмонҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ, воситаҳои ахбори умум ба насли наврас таъсири гуногунсамтру мерасонанд, яке аз вазифаҳои муҳим ва зарурӣ гардидааст.

Аз ин хотир, чунин мешуморем, ки гузаронидани ислоҳоти тамоми системаи маориф зарур аст, ки дар он хонанда воқеан субъекти марказии

раванди таълим гардад, яъне бояд раванди маърифатӣ, на раванди омӯзонидан ташкил карда шавад. Талаботи замон аст, ки чомеаи муосир аз бисёр ҷиҳат ба ҳамон шаҳрвандон ниёз дорад, ки метавонанд мустақилона амал намоянд, қарор қабул намоянд, ба шароити тағийирёбандай ҳаёт мутобиқ гарданд.

Мувофиқан, чомеаи муосири иттилоотӣ дар назди муассисаҳои таҳсилотӣ, пеш аз ҳама, муассисаи таълими вазифаи тайёр намудани чунин хатмкунандагонро мегузорад, ки тавонанд, мустақилона ба шароити тағийирёбандай ҳаётӣ мутобиқ гарданд, донишҳои заруриро аз худ намоянд ва онро дар амалия истифода намоянд, бо истифодаи технологияи муосир проблемаҳои ҷойдоштаро ошкор намоянд, босаводона бо иттилоот саруқор гиранд, мустақилона аз рӯйи рушди ахлоқи худ, зеҳн, сатҳи фарҳангӣ кор кунанд, роҳҳои ҳалли мочароҳои мухталиф ва ғайраро нишон диханд.

Ба тамоми ҷузъиёт омӯзонидан ғайриимкон аст, ба шуури хонандагон ҷой кардани тамоми дастовардҳои илмҳои мухталиф низ гайриимкон аст. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки ба хонандагон тарзи аз худ намудани донишҳоро омӯзонд, тариқи воситаҳои таълим қобилияти зеҳнӣ, коммуникативӣ ва эҷодии онҳоро инкишоф дода, ҷаҳонбинии онҳоро ташаккул дод. Зеро имрӯз техника ва технологияи муосири таълими мухим гардидаанд, ки ба ташкили фаъолияти хонандагон, ба рушди қобилият, сифат, салоҳиятҳо тариқи ин фаъолият равона карда шудаанд.

Истифодаи техника ва технологияи муосири таълими восита ва методҳои нави ҳамкории омӯзгорон ва хонандагонро пешниҳод менамоянд, ки бадастории самараноки натиҷаҳои фаъолияти педагогиро дар соҳаи таълим ва тарбия таъмин намуда, дар рушди ҷаҳонбинии хонандагон мусоидат менамоянд.

Компьютеркунонии ҷараёни таълим роҳҳои нави рушди тафаккурро мекушояд ва барои таълим, рушд ва тарбияи хонандагон имкониятҳои навро фароҳам меорад. Истифодаи воситаҳои техникии таълим дар

раванди гузаронидани дарсҳо, инчунин дар ҷараёни ҳама намудҳои машғулиятҳои синфӣ ва муассисаи таълимӣ самараноктар мегардад ва бо ин восита ҷараёни бузурги иттилоот ба осонӣ дастрас мегардад. Ворид шудани технологияҳои муосири иттилоотӣ дар соҳаи маориф ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки мундариҷа, метод ва шаклҳои ташкилии таълиму тарбияро сифатан тағиیر диханд.

Компьютеркунонии раванди таълим ба навовариҳои бузург ворид мешавад, ки даҳсолаҳои охир қишварамонро фаро гирифтааст. Дар шароити имрӯза метавон самтҳои асосии ворид намудани техникаи компьютериро ба раванди таълиму тарбия ҷудо намуд:

- истифодаи техникаи компьютерӣ ба сифати воситаи таълим, ки раванди таҳсилотро мукаммал намуда, сифат ва самаранокии онро баланд мебардорад;
- истифодаи технологияҳои компьютерӣ ба сифати воситаи таълим, маърифати худ ва воқеяят;
- баррасии компьютер ва дигар воситаҳои муосири иттилоотӣ ба сифати объекти омӯзиш;
- истифодаи воситаҳои технологияҳои нави иттилоотӣ ба сифати воситаҳои рушди эҷодии хонандагон;
- истифодаи техникаи компьютерӣ ба сифати воситаи автоматикунонии раванди назорат, ислоҳ намудан, санчиш ва ташхиси психологӣ;
- ташкили коммуникатсия дар асоси истифодаи воситаҳои технологияи иттилоотӣ ба мақсади пешниҳод ва ба даст овардани таҷрибаи педагогӣ, адабиёти методӣ ва таълимӣ;
- истифодаи воситаҳои муосири иттилоотӣ барои ташкили вақтгузаронии зехнӣ;
- такмили идорақунии муассисаҳои таълимӣ ва раванди таълим дар асоси истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ.

Яке аз самтҳои асосии ворид намудани техника ва технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳ мондани истифодаи васеи

компьютерҳо мебошад. Компьютерҳо ба таври васеъ дар раванди таълим истифода карда мешаванд. Дар соҳаи маориф онҳо дар самти маъмурӣ, таълимӣ ва таҳқиқотӣ истифода мешаванд. Диққати асосӣ ба истифодаи компьютер ҳамчун воситай таълим равона карда мешавад. Имкониятҳои васеи техникаи ҳисоббарорро аз арзиши доштааш зиёд намудан душвор аст. Хонандагон аз синну соли муассисаи томактабӣ бо компьютер шинос мешаванд.

Раванди компьютерикунонии системаи маориф самтҳои умумии автоматизатсия, интиқоли вазифаҳои алоҳидаи фаъолияти инсонро бо машина инъикос мекунад. Воситаҳои истифодаи компьютер дар системаи маориф гуногунанд. Доираи истифодаи компьютер дар таълим васеъ аст ва истифодаи компьютерро дар ҷараёни таълим ва вақти берун аз дарс, санчиши донишҷӯён, ичрои баҳисобгирӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Дар раванди таълим ду вазифаи асосии компьютерро ҷудо кардан мумкин аст - ҳамчун объекти омӯзиш ва ҳамчун воситай таълим. Вазифаи аввал азхудкуни дониш ва малакаҳоеро пешниҳод менамояд, ки барои дарк кардани қобилияти компьютер имконият медиҳанд ва метавон барои ҳалли вазифаҳои муҳталиф бомуваффақият онро истифода намуд. Вазифаи дуввуми компьютер баланд бардоштани самаранокии ҷараёни таълим мебошад. Барои кормандони системаи таҳсилоти умумӣ ва қасбӣ, саводнокии компьютерӣ ҷузъи чудонашавандай таҳсилоти умумӣ ва таҳсилоти қасбӣ мебошад. Барои омӯзгорон ва кормандони муҳандисву педагогӣ, албатта, масъалаи компьютеркунонӣ, ки масъалаи истифодаи компьютерро дар раванди кори таълимӣ-тарбиявӣ фаро мегирад, аҳамияти муҳим дорад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки имконияти техника ва технологияи муосири иттилоотӣ ва таълимӣ васеъ буда, раванди таълим ва тарбияро дар муассисаи таълимӣ самаранок ва сермаҳсул мегардонад. Имкониятҳои техника ва технологияи компьютерӣ на танҳо ба таъминоти ташаккули шахсияти хонанда, балки ба ошкор ва рушди қобилият, ба ташаккули қобилият ва хоҳиши омӯхтан, ба бунёди шароити азхудкуни

пурраи донишҳо ва қобилията мусоидат менамоянд. Ҳамин тариқ, истифодаи техника ва технологияи мусосир компьютерӣ, ба рушд ва васеъ гардидани ҷаҳонбинии хонандагон мусоидат менамояд.



Дар дарсҳое, ки таъсиррасонӣ ва идораи хонандагон тариқи техника ва технологияи мусосир ба роҳ монда мешаванд, омӯзгор имконият пайдо менамояд, ки зоҳир гардидани як қатор сифатҳои хонандагон, ба монанди дарки мақсади ҷустуҷӯ, таҷдиidi фаъоли донишҳои пештар азхудшуда, шавқу рағбат ба пурра намудани дониш аз сарчашмаҳои тайёр, ҷустуҷӯи мустақилонаро мушоҳида кардан ва дар ин радиф хонандагонро роҳнамоӣ намуда, ба самти муайян равона намояд. Албатта, чунин ҳолат ба омӯзгор имконият медиҳад, ки фаъолияти худро нисбат ба идоракунӣ беҳтар намуда, ба рушди муттасили муносабати эҷодии хонандагон ба таълим мусоидат намояд.

Санчиши амалияи таълим, пешниҳоди таҳлили сабабҳои ғалату иштибоҳот тариқи вазифаҳои таълимӣ, ё барномаҳои компьютерӣ имконият медиҳад, ки ба таври муттасил ба хонандагон худназораткунӣ ва ислоҳи мустақилонаи фаъолияти таълимиву маърифатиро омӯзонида шавад, ки дар ҳар як дарс бояд ҷой дошта бошад. Ворид гардидани технологияи мусосир иттилоотӣ ба соҳаи маориф ба омӯзгорон имконият медиҳад, ки мазмуну мундариҷа, метод ва шаклҳои ташкилии таҳсилотро сифатан тағйир диханд. Мақсади ин технологияҳо дар

таҳсилот қувват бахшидани имкониятҳои зеҳни хонандагон дар ҷомеаи иттилоотӣ, гуманизатсия, фардигардонии раванди таҳсилот ва баланд бардоштани сифати таълим ва тарбия дар тамоми зинаҳои низоми таҳсилот ба ҳисоб меравад.

Таъсири бузурги техника ва технологияи муосири иттилоотиро дар раванди таълиму тарбия ба инобат гирифта, аксарияти омӯзгорон бо омодагии қатъӣ онро ба системаи методии худ ворид менамоянд. Лекин, раванди иттилоотонии таҳсилоти муассисаи таълими мувофиқи ислоҳот яку якбора амалий намегардад, он раванди муттасил ва бефосила бояд бошад.

Дар соҳаи маорифи Тоҷикистон дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2002 таҳти рақами 502 “Оид ба барномаи давлатии компьютеркунонӣ” барномаи компьютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти миёна умумӣ дар давраи солҳои 2003-2007 қабул карда шуд. Аз ин хотир, дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий муассисаҳои таҳсилоти миёна умумӣ бо компьютерҳо таъмин карда шуданд. Омӯзгорон, ки ба таври эҷодӣ ба таълим ва кор муносибат менамоянд, дар машғулиятҳои худ техникаи компьютериро ба мақсади намоиш додани слайдҳо мавриди истифода қарор медиҳанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки слайдҳо машғулиятҳоро шавқовар ва пурмаҳсул мегардонанд.

Нишондиҳандаи воқеии истифодаи самараноки техника ва технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълими бояд ҳамчун мавҷудияти фазои ягонаи иттилоотиву таълими бощад. Дуруст муайян намудани самти ба даст овардани мақсад мухим аст, ки баланд гардидани сифати таълим, такмили идоракуни муассиса, интегратсияи муассисаи таълими ва муҳити берунаро таъмин менамояд. Бо истифодаи техника ва технологияи инноватсионӣ дар муассисаи таълими на танҳо таълимро бо асосҳои информатика мувофиқ намудан аст, балки маҷмуи дигаргуниҳои тамоми муҳити муассисаро таъмин намудан зарур аст.

Дар шароити имрӯза, техника ва технологияи мусоир дар раванди таълиму тарбия ба таври васеъ мавриди истифода қарор дода шудааст. “Талаботи нав ба таҳсилоти муассисаҳои таълимии мусоир омӯзгоронро ба таълими рушдкунанда равон намуда, зарурати истифодаи техника ва технологияҳоро пешниҳод менамояд, ки дар он унсурҳои маърифатӣ, ҷустуҷӯйӣ, таълими дар раванди рушди зеҳни хонандагон синтез карда мешавад” [105].

Истифодаи техника ва технологияи мусоир ба рушди баҳогузории мустақил ва интихоби иттилоот, яъне амалиётҳои ақлонӣ ва фасехии тафаккури хонандагон мусоидат менамоянд. Ба рушди чунин қобилиятҳо технологияи мусоир кумак менамоянд, ки ба ҳавасмандии фаъолнокии маърифатии хонандагон, навсозии таҷрибаи ҳаётии онҳо, таълими ҳалли ҳолатҳои муҳталифи проблемавӣ мусоидат менамоянд.

Унсури ғаникунанда ва тағиیرдиҳандай муҳити рушдёбанда истифодаи барномаҳои муҳталифи компьютерӣ, аз он ҷумла, бозиҳои компьютерӣ ба ҳисоб мераванд. Бисёре аз барномаҳои компьютерӣ барои хонандагони синни муассисаи томактабӣ ва муассисаи таълими дорои потенсиали таълими ва рушд мебошанд, аммо онро танҳо бо таъмини методологии технологияи компьютерӣ амалӣ кардан мумкин аст.

С. Новоселова ва Г. Петку қайд менамоянд, ки компьютер “воситаи зеҳни”-и маҳсуси инсоният ба ҳисоб меравад ва имконияти ба сатҳи нави иттилоотӣ ворид шуданро таъмин менамояд. Он ба сифати воситаи мусоири фаъолияти хонанда баромад менамояд [143, – С. 34].

Ин муаллифон қайд менамоянд, ки муассисаи таълими метавонад бошууруна воситаи амал намуданро интихоб намояд ва шартҳои муҳталифро, ки барномаи компьютерӣ пешниҳод менамояд, қабул намояд. Зоро вазифаи рамзии тафаккури аёниву образии хонанда дар муассисаи таълими рушд менамояд ва боиси хусусияти асосии рушди зеҳни дар ин синнусол мегардад.

Метавон технологияи мултимедиаро барои тасвири нақли омӯзгор дар марҳилаи шарҳу эзоҳи маводи нав истифода намуд.

Барномаҳои компьютерӣ имконият медиҳанд, ки тасвирҳои мухталиф ва ҳамроҳнамоии овозро бунёд намуда, ба беҳтар дар амал татбиқ намудани принсипи аёният дар таълим мусоидат намоянд. Слайдҳо, ки дар экран гузошта мешаванд, айнияти беҳтарини мавод ба ҳисоб мераванд, ки барои шавқовар ва дикқатҷалбкунанда намудани раванди дарс истифода карда мешаванд.

Чунин мавод метавонад гуногун бошад: тасвири оддӣ; истифодаи аниматсия дар слайдҳо; мултимедия - панорама (усули ҷолибтарини аёни). Метавон маводи бозиро барои омӯхтани мавзуи нав истифода бурд (чистон, муаммо, викторинаҳо ва ғайра). Пас аз дидани чунин таҷрибаҳо хонандагон метавонанд мустақилона хулоса бароранд.

Ба туфайли техника ва технологияи иттилоотӣ вазифаҳои омӯхтани луғатҳо, ташаккули соҳтори грамматикӣ, рушди нутқ, ташаккули нутқи ҳамоҳангсоз, инкишофи имло дар муддати қӯтоҳ ҳал карда мешавад, ки ба баланд бардоштани сатҳи саводнокӣ мусоидат меқунад. Хонандагон шавқу рағбати худро ба раванди таълим афзоиш дода, маҳорати худидоракунӣ ва фаъолияти мустақилоно ташаккул медиҳанд.

Истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ малакаи дар хотир нигоҳ доштани донишҳои ратсионалиро ташаккул медиҳад. Хонандагон маводи мушкилро бо ёрии схема ва ҷадвалҳо, ки дар онҳо муфассал ва ба таври аёни маводи омӯзиши нишон дода шудааст, осон аз худ менамоянд. Ба хотири, он ки хонандагон ба раванди таълим ҷалб карда шаванд, танҳо тамошобини ғайрифаъол набошанд, бо ин роҳ метавон аз методҳои лоиҳакаши истифода намуд.

Ворид намудани техника ва технологияи иттилоотӣ дар раванди таълими ҳамаи фанҳо зарурати баланд бардоштани маърифати иттилоотии омӯзгор, ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим бо истифодаи технологияи компьютерӣ дар самтҳои зеринро ба миён меорад: назорати дониш, семинарҳои лабораторӣ, аёниятҳо дар дарс, худомӯзӣ (ҳамкориҳои шабакавӣ).

Дар шароити имрӯза миқдори зиёди дискҳои лазерӣ бо барномаҳои таълимӣ ва бозиҳои омӯзиший, қобуснома ва луғатҳо пешниҳод гардидаанд. Воситаҳои таълимии электронӣ, ки бо назардошти барномаи муассисаи таълимӣ таҳия гардидаанд, аз ҷониби омӯзгорон ба таври мусбӣ қабул карда мешаванд ва дар раванди таълим бомуваффақият истифода мешаванд. Аксарияти онҳо инчунин, барои истифодаи супоришоти хонагӣ ё берун аз дарс истифода мешаванд.

Техника ва технологияи иттилоотӣ, ба монанди компьютер, таҳтаи интерактивӣ ба омӯзгор дар татбиқи принсипи хеле муҳими дидактика - принсипи аёният дар таълим кумак мерасонад. К. Ушинский чунин қайд намудааст: «Табиати хонандагон ба таври возех аёниятро талаб менамояд. Ба хонанда панҷ калимаи ношиносро омӯзонед ва ӯ муддати дароз барои азхудкунӣ азият мекашад, аммо бист калимаро бо расмҳо ҳамроҳ кунед ва хонанда онҳоро дар вақти хеле кӯтоҳ меомӯзад» [195, – С. 123].

Ж. Кобдикова чунин қайд намудааст, ки ба шарофати дастовардҳои техника ва технологияи нави иттилоотӣ, самтҳои дидактикӣ хусусияти навро қасб менамоянд, ки бо рушди технологияи нави педагогӣ, аз ҷумла, воситаҳои таълимии дидактикӣ, таълими компьютерӣ алоқаманданд ва ба таври куллӣ бояд таҳқиқ карда шаванд. Барои муассисаи таълимӣ ин маънои тағиیر додани афзалиятҳо дар муайян қардани ҳадафҳои таълимӣ аст: яке аз натиҷаҳои раванди таълим дар муассисаи таълимӣ бояд омодагии хонандагон ба азхудкуни технологиии мусоири компьютерӣ ва қобилияти истифодаи иттилооти бадастомада барои худомӯзиши минбаъда бошад [82, – С. 17].

Г. Коджаспирова ва К. Петров бар он ақидаанд, ки истифодаи воситаҳои техникӣ дар дарсҳо хеле муҳим аст. Барои истифодаи мақсадноки онҳо ба инобат гирифтани имкониятҳои дидактикӣ зарур аст. “Воситаҳои техникӣ сарчашмаи иттилоот буда, шакли пешниҳоди иттилооти таълимиро такмил медиҳад ва сатҳи истифодаи аёниятро баланд мебардоранд, мафхум, падида, ходисаҳоро мушаххас

мегардонанд. Инчунин, истифодаи воситаҳои техникий қабул намуданро ташкил ва ба самти муайян равона менамоянд, тасаввуроти хонандагонро ғаний мегардонанд ва шавқу ҳаваси онҳоро қонеъ мегардонанд” [85, – С. 33].

Воситаҳои техникии таълим ба пуррагӣ ба шавқу рағбати илмӣ ва фарҳангии хонандагон ҷавобгӯ буда, муносибати эҳсосотии хонандагонро ба иттилооти таълимӣ ташаккул медиҳанд ва шавқу рағбати хонандагонро ба таълим тариқи истифодаи захира, технология, мошина, дастгоҳҳои аслий ва нав қувват мебахшанд. Қайд намудан зарур аст, ки воситаҳои техникий маводҳоеро, ки пештар дастнорас набуданд, дастрас мегардонанд. Истифодаи воситаҳои техникий фаъолияти маърифатии хонандагонро қувват мебахшад, ба азхудкуни бошууронаи мавод, рушди тафаккур, тасаввуроти фазогӣ ва мушоҳидакунӣ мусоидат менамоянд. Онҳо ҳамчун воситаҳои такрор, чамъbastнамойӣ, банизомдарорӣ ва назорати донишҳо ба ҳисоб рафта, робитаи назария ва амалияро таъмин менамоянд.

Воситаҳои техникии таълимӣ шароити истифодаи шакл ва методҳои нисбатан самараноки таълим, амалий намудани принсипҳои асосии ягонагии раванди педагогӣ ва қоидаҳои таълимро бунёд менамоянд. Яке аз имкониятҳои назарраси воситаҳои техникий қобилияти сарфа намудани вақти таълим, нерӯи омӯзгор ва хонандагон аз ҳисоби фишурда намудани иттилооти таълимӣ ва баланд намудани суръат ба ҳисоб меравад. Кам намудани вақт, ки барои азхудкуни маводи таълимӣ сарф мегардид, аз ҳисоби ба техника voguzor намудани вазифаҳое, ки он нисбат ба омӯзгор босифаттар ичро менамояд, ба даст оварда мешавад.

Гузаронидани дарс бо истифода аз техника ва технологияи муосири иттилоотӣ ҳамеша ҳолати гувороро ба миён меорад, ки онро на танҳо хонандагон, балки омӯзгорон низ интизор мешаванд, махусусан, агар он дар самти дуруст пешниҳод шуда бошад, тамоми ҷузъиёт андешида шуда

бошанд, маводи ҷолиб интихоб шуда бошад, захираҳои ақлӣ ва эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҷалб шуда бошад.

Н. Гоц чунин мешуморад, ки “Бешубҳа, чунин шакли ташкили таълим, ки дар он ба ғайр аз дарсҳои анъанавии на он қадар муҳим, дарсҳои ҳамгиро бо истифодаи технологияи иттилоотӣ ҷорӣ карда мешаванд, имконияти тарбияи одамони бомаърифат, соҳибақл ва эҷодкорро фароҳам меорад” [41, – С. 53].

И. Роберт бар он ақида аст, ки дарсҳои муосир бо истифодаи техника ва технологияи муосир на бо азхудкунии ғайрифаъоли иттилоот, балки бо коркарди фаъоли он гузаронида мешавад. Чунин таълим ҳарактери маҷмуавӣ дошта, ба ташаккули низоми ягонаи дониш, ки ҷаҳонбинии хонандагонро муайян меқунад, мусоидат менамояд [171, – С. 35].

Айни замон муассисаҳои таълимии типи нав фаъолият менамоянд, ки афзалиятҳои мазмуни таълиму тарбияро тағиیر медиҳанд, ба ибораи дигар, техника ва технологияҳои педагогӣ пайдо мешаванд, таҷрибаҳои сершумор гузаронида мешаванд, ки дар рафти онҳо муассисаҳои таълимӣ ба хонандагон рӯ оварда, барои муносибатҳои ҳамдигарии роҳбари синф бо падару модарон, байни падару модарон ва хонандагон шароит фароҳам меоварад.

Мақсади истифодаи техника ва технологияҳои иттилоотию педагогӣ дар соҳаи маориф қувват бахшидани имкониятҳои зеҳни хонандагон дар ҷомеаи иттилоотӣ, инсондӯстӣ, фардигардонии раванди таълим ва баланд бардоштани сифати таълим дар тамоми зинаҳои таҳсилот ба ҳисоб меравад. “Мақсадҳои зерини педагогии истифодаи воситаҳои техникии муосир ҷудо карда мешаванд:

- пурмаҳсул намудани тамоми сатҳҳои раванди таълимӣ-тарбиявӣ дар асоси истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ: баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати раванди таълим; баланд бардоштани фаъолнокии раванди маърифатӣ; амиқ гардонидани робитаҳои

байнифаний; зиёд намудани ҳаҷм ва муносиб намудани чустучӯи иттилооти зарурӣ;

- рушди шахсияти хонанда, тайёр намудани фард ба ҳаёт дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ: рушди навъҳои мухталифи тафаккур; рушди қобилиятҳои коммуникативӣ; ташаккули қобилияти қабули қарорҳои муносиб ё пешниҳоди роҳи ҳалли ҳолатҳои мураккаб; тарбияи эстетикӣ дар асоси истифодаи графикаи компьютерӣ, технологияи мултимедия; ташаккули фарҳанги иттилоотӣ, қобилияти амалӣ намудани коркарди иттилоот; рушди қобилияти моделсозии вазифа ё ҳолат; ташаккули қобилияти амалӣ намудани фаъолияти озмоишӣ-таҳқиқотӣ;

-кор дар самти иҷроиши фармоиши иҷтимоии ҷомеа: тайёр намудани шахсияти босаводи иттилоотӣ; тайёр намудани истифодабарандагони воситаҳои техника ва технологияи муосир” [171, – С. 23].

Ҳамин тариқ, техника ва технологияи муосир дар соҳаи маориф васеъ истифода гардида, самаранокии раванди таълиму тарбияро таъмин менамояд. Тариқи техника ва технологияи муосири таълимигу иттилоотӣ хонандагон имконият пайдо менамоянд, маводҳои зарурии таълимиро аз худ намоянд, ҷаҳонбинии худро инкишоф ва васеъ гардонанд.

Хулосаи боби якум

Ҳамкории байни муассисаи таълимӣ ва хонавода дар тамоми марҳилаҳои ҳаёти муассисаи таълимӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Бо қабул шудани кӯдак ба муассисаи таълимӣ ба фаъолияти таълимӣ, азхудкунии мавқеи нави иҷтимоӣ нақши навро ҳамчун хонанда сипарӣ мекунад, доираи ҳамкориҳои худро бо муҳити атроф васеъ менамояд, ташаккули муносибати мусбати ў ба таълим, муассисаи таълимӣ ва ҳамсолон оғоз мегардад.

Қайд намудан зарур аст, ки ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар самтҳои гуногун амалӣ мегардад. Яке аз самтҳои муҳим ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи

муосир ба ҳисоб меравад. Гузариш аз як шакли таълим ба шакли дигари он ба баланд бардоштани сифати таълим оварда мерасонад ва дар натиҷа, суръатбахши рушди инсон ва наздик шудани он ба қашфиётҳои нави илмӣ таъмин карда мешавад.

Маълум аст, ки ворид намудани техника ва технологияҳои нав дар ҳаёти шахс боз як қадами дигари устувор дар сатҳи рушди он ба ҳисоб меравад. Техника - ин системаи унсурҳо ва воситаҳои фаъолияти инсонӣ аст, ки барои сабук кардан ва баланд бардоштани самарабахшии фаъолияти он таъин гардидааст.

Мафҳуми “технология” ба маънои илм, дониш, таълим истифода мешавад. Он маҷмуи усулҳои коркард, истеҳсол, тағиyr додани ҳолат, ҳосият, шакли ашёи хом, масолех ё маҳсулоти нимтайёр мебошад, ки дар раванди истеҳсол татбиқ карда мешаванд,. Вазифаи технология муайян кардани қонунҳои физикӣ, химиявӣ, механикӣ ва қонунҳои дигар бо мақсади муайян ва дар амал татбиқ намудани равандҳои он самарабахш мебошад.

Аз нуқтаи назари антологӣ, моҳияти техника, технология ва умуман технологӣ, хоҳ раванди истеҳсолот, хоҳ фаъолияти мақсаднок ё воқеияти техникӣ бошад, ба таври умумӣ ҳамчун восита баррасӣ карда мешавад. Рушди технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ муҳитеро тавлид менамояд, ки тағиироти босуръат ва муттасилро ба миён меорад. Аз ин хотир, чунин мешуморем, ки гузаронидани ислоҳоти тамоми системаи маориф зарур аст, ки дар он хонанда воқеан субъекти марказии раванди таълим гардад, яъне бояд на раванди омӯзонидан, балки раванди маърифатӣ ташкил карда шавад.

Маҳз аз ин хотир вазифаи коркард ва азхудкунии технологияҳои муосири иттилоотӣ ҳамчун восита ва шароити зарурии ташкили соҳаҳои мухталифи фаъолияти субъект, пеш аз ҳама, дар соҳаи маориф муҳим арзёбӣ мегардад.

Қайд намудан зарур аст, ки ташакқули қағонбинии хонандагон дар шароити беназмии қағонбиній, вакте ки муассисай таълимій, оила, созмонҳои қамъиятій ва диній, иттиҳодияхои гайрирасмій, воситаҳои ахбори умум ба насли наврас таъсири гуногунсамт мерасонанд, он ба яке аз вазифаҳои муҳим ва мубрам табдил ёфтааст.

Талаботи замон ин аст, ки чомеаи муосир, аз бисёр чиҳат, ба ҳамон шаҳрвандон ниёз дорад, ки метавонанд мустақилона амал намоянд, тасмим гиранд, ба шароити тағийирёбандай ҳаёт мутобиқ гарданد.

Ҳамин тарик, дар шароити имрұза, дар ташаккул ва рушди қағонбинии хонандагон техника ва технологияи муосир нақши муҳим дошта, ба хотири назорат намудани ин раванд, зарур аст, ки муносибати мусбати хонандагон нисбат ба техника ва технологияи муосири таълимій ва иттилоотті ташаккул дода шавад.

**БОБИ П. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ҲАМКОРИИ
МУАССИСАИ ТАЪЛИМИЙ БО ХОНАВОДА ДАР ИНКИШОФИ
МУНОСИБАТИ МУСБАТИ ХОНАНДАГОН БА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
МУОСИРИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ**

**2.1. Заминаҳои иҷтимоию педагогии ҳамкории муассисаи таълимӣ бо
хонавода дар ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва
технологияи мусир**

Дар фасли мазкур роҳҳо ва воситаҳои асосии таҳқими ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ҳамчун заминаи асосии ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи мусир мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст.

Зери мағҳуми методҳои ҳамкории омӯзгор ва волидон мо воситаҳои ҳамкории омӯзгор, хонандагон ва волидони онҳоро бо мақсади ҳалли вазифаҳои таълимӣ-тарбиявиро дар назар дорем. Ба чунин воситаҳо лексия, сухбат, маслиҳат, баҳсу мунозира, тренингҳо дохил мешаванд.

Қайд намудан зарур аст, ки дар адабиёти педагогӣ шаклҳои муайянни ҳамкории омӯзгор ва волидон, ба монанди ҳамкории дастаҷамъона, инфириодӣ, гурӯҳӣ ҷудо карда мешаванд. Чунин шаклҳои ҳамкориро Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородов, Н.И. Гуткин, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, М.И. Рожков пешниҳод намудаанд.

Дар корҳои амалий бо волидон, омӯзгор шаклҳои номбурдаро истифода менамояд. Дар ҳар як вазъият ҳам шаклҳои анъанавӣ ва ҳам шаклҳои ғайрианъанавии кор мавриди истифода қарор дода мешавад.

Шаклҳои анъанавии кор бо волидон маҷлисҳо барои волидон, конфронсҳои умумии миуассисаи таълимӣ ва ҷамъиятӣ, маслиҳатҳои инфириодии омӯзгор, ташриф овардани омӯзгорон ба хонаи хонандагон

ва ғайраҳоро дарбар мегирад. Шаклҳои ғайрианъанавӣ интернет-форумҳо, интернет-конференсияҳо, шабакаи муассисаи таълимӣ, маҷлис тариқи интернет, рӯзномаи электронӣ, тренинг ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд. [210, – С. 145]

Принсипҳои ҳамкории самарабахши омӯзгор ва падару модар дар муассисаи таълимӣ танҳо дар сурати мавҷуд будани шароити муайянни педагогӣ татбиқ карда мешаванд. Дар адабиёти илмӣ-педагогӣ таҳти мафҳуми шароити педагогӣ маҷмуи имкониятҳои объективии мундариҷа, шакл, усулҳо ва муҳити моддию фазоӣ, ки барои ҳалли вазифаҳои дар педагогика гузошташуда нигаронида шудаанд, фаҳмида мешавад.

Аз ин рӯ, ҳалли проблемаи ташаккули ҳамкории самараноки хонавода ва муассисаи таълимӣ танҳо ба назардошти ду ҷанба имконпазир аст, ки яке ҷанбаи раванди таълимӣ дар доираи тарҳи муайян ва дигаре ҷанбаи психологиву педагогӣ, яъне ҳамкории субъектҳои раванди таълим, мебошад.

Зери мафҳуми шароити психологӣ-педагогии ҳамкории самарабахши омӯзгор ва падару модар маҷмуи вазъиятҳои педагогӣ ва психологӣ фаҳмида мешавад, ки ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои педагогиро таъмин мекунанд. Дар асоси шартҳои психологӣ-педагогии дар боло зикршуда, онро ҳамчун як қисми шароити ташкилӣ-педагогӣ баррасӣ менамоем.

Таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ нишон медиҳад, ки муҳаққиқон шароити муҳталифро ҷудо менамоянд, ки натиҷабаҳшии ҳамкории омӯзгор ва волидонро баланд мебардорад. Аксарияти муаллифон дар қатори шароитҳо, ки самарабахшии натиҷаи ҳамкории омӯзгор ва волидонро баланд мебардорад, муносибати омӯзгор ба ташаккули ҳамкории самаранок бо волидон ҳам ба мақсад ва нишондиҳандаҳои самаранокии раванди тарбиявӣ, омодагии педагогии волидон, ба роҳ мондани робитаи дутарафа байни иштирокчиёни ҳамкорӣ, сатҳи баланди қобилиятҳои коммуникативии омӯзгорон, амалӣ

намудани муносибати шахсиятӣ-фаъолиятӣ ва гуфтугӯй, воридшавии мунтазам ва мақсадноки тамоми иштирокчиёни раванди тарбиявӣ ба фаъолияти якҷоя, қобилияти омӯзгор ба эмпатия ва рефлексия, мутобиқат дар баҳогузории ботарбияти хонандагон, баҳисобгирии доимӣ, омӯзиш ва дарҷ намудани натиҷаҳои самарабахши тарбияи хонандагон, амалӣ намудани муносибати инфиродӣ-эҷодӣ, дар ҷараёни ҳамкорӣ бунёд намудани вазъи муваффақият барои ҳар як хонанда, амалӣ намудани муносибати арзишӣ, ташаккули мавқеи рефлективии хонандагон, ташаккули муносибати мусбат ба ҳамкорӣ дар асоси эҳсосоти бомуваффақият, муқаррароти мусбии хонавода дар ҳамкорӣ бо муассисаи таълимӣ, ҳамкории субъектҳои раванди тарбиявӣ дар асоси ба инобат гирифтани хусусиятҳои синнусолӣ ва инфиродӣ, бартараф намудани мушкилоти коммуникативӣ, ки дар раванди ҳамкорӣ бо хонавода пайдо мешавад, мавҷудияти фазои мусбии психологӣ дар муносибати “омӯзгор – волидон – хонанда”-ро нишон медиҳанд [47, – С. 14].

Муассисаи таълимӣ истеъододро ташакқул дода, қобилияти зеҳнӣ, фаълоият дар шароити гуногун, зуд аз худ намудани донишҳои нав ва истифодаи мақсадноки дастовардҳои технологияи муосирро меомӯзонад.

Хонаводаи имрӯза дар муҳити сифатан нав ва тазодҳои иҷтимоӣ қарор дорад. Аз як тараф, бо душвориҳо рӯ ба рӯ гаштани ҷамъият ва муҳтоҷ будани оиларо мушоҳида намуда, кор карда баромадан ва дар амал татбиқ намудани барномаи мукаммали комплексӣ оид ба мустаҳкам намудан ва аҳамияти калон доштани нақши оила дар тарбияи кӯдаконро зарур мешуморам. Аз тарафи дигар, омилҳое, ки боиси тезу тунд шудани мушкилоти хонавода мегарданд, хеле зиёданд.

Пеш аз ҳама паст будани сатҳи зиндагии оилаҳо, зиёд гардидани чудошавии волидон аз ин авомил ба шумор мераванд, ки сабаби мушкилоти равонии кӯдакон мегарданд. Қисми зиёди наврасон аз волидонашон ҷудоянд. Бинобар ин, дар шароити мураккаби имрӯза оила ёрии мунтазам ва таҳассусиро аз тарафи муассисаҳои таълимӣ талаб

менамояд. Танҳо раванди ҳамкории омӯзгорон ва волидон метавонад бомуваффақият масъалаи ташаккули шахсияти мактаббачагонро ҳал намояд.

Чараёни ҳамкории оила бо муассисаҳои таълимӣ бояд волидонро барои фаъолона иштирок намудан дар раванди таълиму тарбия ва берун аз он тарғиб намояд.

Ба комёбӣ ноил гардиданӣ кӯдак дар мактаб аз кӯшиши волидон хеле вобаста аст. Аз ин рӯ, мактаб дар робита ба масъалаи ҳамкорӣ бо волидон дар назди худ вазифаҳои зеринро мегузорад:

- Таълими равонию педагогии волидон оид ба масъалаи тарбияи кӯдакон.
- Ҷалб намудани волидон бо фаъолияти якҷоя бо кӯдакон барои тақвияти нерӯи тарбиявӣ дар шароити берун аз синф, беҳтар намудани ҳамкории омӯзгорон, волидон ва кӯдакон.
- Ворид намудани дигаргуниҳо ба раванди тарбия дар баъзе оилаҳо:
- Расонидани ёрии равонию педагогӣ дар тарбияи хонандагони боистеъдод ва лаёқатманд;
- Ба волидон расонидани ёрии равонию педагогӣ дар ҳал намудани масъалаҳои душвори тарбия;
- Кори инфириодӣ бо оилаҳои носолим.
- Ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятии волидон: кумитаи падару модарон, шӯрои мактабӣ ва гайра.

Самтҳои асосии фаъолияти омӯзгорон ва волидон аз инҳо иборатанд:

- фазои маърифатии ҳаёт;
- дастгирии солими чисмонии таълимгирандагон;
- ташаккули неруи эҷодӣ;
- дастгирии кӯдакони болаёқат;
- дастгирии иҷтимоӣ ва тадбирҳои пешгирии беназоратӣ.

Дар барқарор намудани робитаи байни волидон ва омӯзгорон роҳбари синф нақши муҳим мебозад. Ў қӯшиш менамояд, ки волидонро ёрдамчиёни ҳақиқӣ ва босадоқати колективи педагогӣ гардонад,

эҳтироми онҳоро нисбат ба мактаб дастгирӣ намояд. Чӣ хеле, ки волидон ба мактаб муносибат менамоянд, ҳамон хел муносибати кӯдаконашон ба онҳо суръат мегирад. Агар волидон ба омӯзгорон боварӣ дошта бошанд, ҳамин тавр хонандагон низ ба мактаб боварӣ ҳосил менамоянд. Ин таҳкурсии хуб аст барои ҳамкорӣ кардан ва барои ҳамаи муваффақиятҳо дар пешравии фаъолияти хонандагон.

Қадами асосӣ ва аввалин дар ҳал намудани мушкилоти ҳамкории мактаб ва волидон омӯхтани нерӯи тарбияти хонаводагӣ (фазои хонавода) ба шумор меравад. Роҳбари синф шиносномаи иҷтимоии синфро тартиб медиҳад, ки дар асоси он ва маълумотномаи иҷтимоии ҷонишини директор оид ба корҳои тарбиявӣ шиносномаи мактабӣ таҳия мегардад. Маълумоти таҳлилий ҳамчун манбаи иттилоотӣ барои коркарди роҳбурди ҳамкории мактаб ва волидон имконият фароҳам меорад. Анвои ҳамкориҳои зерин дар низоми ҳамкорӣ бо оилаҳо нақши муҳим мебозанд: чорабиниҳои умумимактабӣ ва синғӣ (намоишномаи анъанавии солинавӣ, консертҳо, идҳо, рӯзи саломатӣ ва гайраҳо); идоракунии якҷояи мактабӣ (кори умумимактабии кумитаи падару модарон); маводи ахборотии мактаб (лавҳа, гӯша барои волидон, сомонаи мактабӣ). Дар асоси шароити ҳамкорӣ нерӯи эҷодӣ, саломатӣ, сулҳ, таҳаммулпазирӣ, муоширати тарафайн, муошират ва ҳамкорӣ, самти ёрии байниҳамдигарӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак инкишоф меёбад. Волидон саёҳатҳо ташкил менамоянд, дар таҷиҳозонидани синфҳонаҳо ва таъмири онҳо ёрӣ мерасонанд. Дастирии асосии волидон дар тайёр намудани сару либос, ороишот, сабти овозҳо ва гайра мебошад. Аз нигоҳи аввал, ба назари кас чунин менамояд, ки ҳамаи кор дар мактаб ба хубӣ ба анҷом мерасад. Аз чӣ сабаб бошад, ки на дар ҳамаи синфҳо дар маҷлиси падару модарон шумораи зиёди волидонро дида метавонем? Пас, чӣ тавр муносибатро бо волидон ба таври ҷиддӣ метавон барқарор кард?

Албатта, волидон мунтазиранд, ки мактаб ба құдакон некій, мустақилият, дуруст фикр кардан, баёни сахең, таҳлили вазъият, дар коллектив зистан ва әңдекориро меомұзонад.

Дар ин замана волидонро зарур аст, ки мұхити тарбияи хонаводагиро мувофиқи мақсад чун давоми фаъолияти мактаб, тибқи анъанаҳои миллій ва тақозои چомеаи мүосир ташкил намоянд.

Таҳсил дар ҳаёти наврасон мавқеи мұхим дорад. Онҳо вақти зиёди худро дар мактаб мегузаронанд. Ҷиҳати мусбій дар он аст, ки омода намудани наврасон ба намудхой фаъолияти таълимій худи онҳоро дар пеши назарашон ба камолрасида нишон медиҳад. Яке аз сабабҳои чунин омодагій мүмкін аст таҳсил бошад, ки барои наврасон шакли шавқовари мустақилонаи он дарс маҳсуб мешавад.

Донише, ки наврасон дар раванди фаълоияти таълимій, дар мактаб ба даст меоранд, бояд ҳавасманкунанда бошанд, дар акси ҳол майлұ рағбати эшон нисбат ба омұзиш коста мегардад. Донишомұзон танҳо ҳамон вақт ҳавасмандій ҳосил мекунанд, ки агар аҳамияти донишхоро дар оянда дарк кунанд.

Таҳсилоти мактабій бояд ҳамзамон мутобиқати синну сол ва сарбории мактабиро низ таъмин намояд, то донишомұзон аз донишхой фарогирифтаашон қаноат ва хүшбиній ҳосил намоянд. Зеро қаноат ва хүшбиній омилҳои равоние ҳастанд, ки ба қараёни баъдии таҳсилоти донишомұз таъсири мусбат расонда, ояндаи онҳоро умебахш мегардонанд. Дар ин маврид боз нақши муаллим ҳамчун роҳнамо мұхимтар арзёбій мегардад.

Муаллим дар раванди таълим ва берун аз он роҳнамои хонандагон буда, ҳамеша бо онҳо ҳамкорій менамояд. Муоширати муаллим бо хонандагон бояд рұи аслҳои педагогій, иchtимой вa арзиши шахсият ташкил карда шавад.

Одатан, рафтори құдак баёнгари мұхити тарбиятiiи хонавода аст. Хонаводахое, ки аз фарҳанги тарбия бархурдор ва аз равищҳои хос баҳраманданд, фарзандони худро хубтар парвариши медиҳанд. Оилаҳои

аз фарҳанги педагогио психологӣ дур бошанд, бештар ба мушкилот дучор мешаванд.

Аз ин рӯ, хонавода вазифадор аст, ки ҳиссиёти мусбати қӯдакро нисбат ба ҷаҳон ва ҷаҳониён ташаккул диҳад. Эҳсоси боварӣ ба одамон ва оянда ҳамон ҷавҳари аслии тарбия аст, ки бо ҳубиҳои дигаре мисли дӯстӣ, меҳрубонӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳинҷорпазирӣ ва ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ зинат дода мешавад.

Албатта дар ин амри савоб шахсияти волидон нақши муҳимро адо менамояд. Ҳулқу атвори эшон барои қӯдак ба ҳар сурате, ки бошад, чун намуна пазируфта мешавад ва бо гузашти замон чун қонун қабул мегардад. Дар ин робита бояд афзуд, ки волидон барои ороиши афъоли хеш ба хотири ояндаи фарзандон месазад, ки ҳамеша саъю талош варзанд, зоро метавонад рӯзе фаро расад, ки пушаймонихо суде набахшанд.

Оила ба қӯдак барои ба даст овардани таҷрибаи зарурии ҳаётӣ ёрӣ мерасонад. Дар навбати аввал:

- муносибат бо ҳуд;
- шевай рафтор бо дигарон;
- тасаввурот дар бораи ҳуд ҳамчун мард ё зан;
- бойгарии маънавӣ, фаҳмиш дар бораи «хуб ва бад»
- ҳадафи зиндагӣ;
- саъю қӯшиш, орзухо;
- дарки робитай байни наслҳо, эҳсоси ҳамbastagӣ бо ҳалқу Ватан.

Фаъолияти педагогӣ - навъи маҳsusи фаъолияти фоиданоки ҷамъиятии қалонсолон аст, ки огоҳона ба омодасозии насли наврас ба зиндагии тибқи мақсадҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ равона гардидааст.

Субъектҳои фаъолияти педагогӣ - онҳо он нафарон ва гурӯҳҳои онҳое, ки фаъолияти мазкурро ба роҳ мемонанд. Вазифаҳои фаъолияти педагогӣ механизмҳои асосии амалисозии он мебошанд. Ба ҷумлаи онҳо доҳил мешаванд: идора, яъне ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти

педагогӣ; тарбия, яъне дар одамон ташаккул додани ақидаҳои устувор ба воқеияти атроф ва зиндагӣ дар ҷомеа; омӯзиш, яъне дар одамон ташаккул додани донишҳо, малакаҳою қобилияты бо назардошти талаботи ҳаёти мусир ва фаъолият; омодагии психологӣ, яъне раванди дар одамон ташаккул додани омодагии дохилӣ ба бартараф намудани мушкилоте, ки онҳо бо он рӯ ба рӯ мегарданд.

Ҷузъҳои фаъолияти педагогӣ – инҳо қисмҳои таркибие, ки бо ёрии онҳо фаълияти мазкур ба роҳ монда мешавад. Ба ҷумлаи онҳо дохил мешаванд: барномарезӣ, ки ба миён гузоштани чунин мақсадҳою вазифаҳои мушаххаси педагогиеро талаб менамояд, ки дар натиҷаи ноил гардидан ба онҳо дар одамон ташаккул додани сифатҳои муайяни шахс муюссар мегардад; ташкилӣ, ки дар худ самтҳои асосии созмондиҳии дақиқи фаъолияти педагогиро фаро мегирад, ки аз амалисозии онҳо самарабахшии он вобаста аст; маърифатӣ, сермаҳсулии ҳадди аксари амали зеҳниу маърифатии объектҳою субъектҳои фаъолияти педагогиро таъмин менамояд; иртиботӣ (коммуникативӣ), ки созмондиҳии дақиқ ва самарабахшии сурат гирифтани муошират ва ҳамкории субъектҳою объектҳо дар рафти фаъолияти педагогиро талаб менамояд; таҳқиқотӣ, ки омӯзиш ва такмили худи раванди фаъолияти педагогиро талаб менамояд.

Объектҳои фаъолияти педагогӣ – одамон ва гурӯҳҳои бо хусусиятҳои фардӣ ва иҷтимоӣ- психологии хоси онҳо.

Мувофиқи мақсади таҳқиқоти мазкур мо якчанд шароити педагогии самаранокии ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонаводаҳоро интихоб намудем:

- дарки зарурати ташаккули ҳамкории самаранок бо волидон аз тарафи омӯзгор ҳамчун мақсад ва нишондиҳандай самаранокии раванди тарбиявӣ;

- амалӣ намудани муносибати шахсиятиву фаъолияти, гуфтугӯӣ, фардиву эҷодӣ;

- сатҳи баланди қобилияты салоҳиятнокии омӯзгорон;

-шароити ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба таълим ва тарбия. Техника ва технологияи муосири иттилоотиву таълими;

-қобилият ба ҳамдардӣ эмпатия ва рефлексия.

Шароити якуми ҳамкории педагогии самараноки омӯзгор ва волидон - дарки зарурати ташаккули ҳамкории самаранок бо волидон ҳамчун мақсад ва нишондиҳандаҳои самаранокии раванди таълим аз тарафи омӯзгор ба ҳисоб меравад. Мақсад – шарти асосии ҳар як раванди таълим, пешбинии натиҷаи фаъолият ба ҳисоб меравад. Мақсад бояд ташхисӣ бошад. Пеш гузоштани мақсади ташхисӣ – ин ташаккул ва таҳияи онҳо тариқи натиҷаҳои пешбинишуда мебошад. Барои ҳар як масъалаи ҷойдоштаи муносибати байни омӯзгор ва волидон зарур аст, ки чунин мақсади ташхисӣ гузошта шавад. Пас аз гузоштани мақсад, барои амали намудани он вазифаҳои мушаххас гузошта мешавад.

Шароити дуюми ҳамкории педагогии самараноки омӯзгор ва волидон амалӣ намудани муносибати шахсиятиву фаъолияти, гуфтугӯй ва фардиву эҷодӣ ба ҳисоб меравад. Ин муносибатҳо мавқеи омӯзгорро муайян намуда, стратегияи фаъолияти тарбиявиро ташкил менамоянд ва интиҳоби тактикаи амалро дар вазъияти мушаххас пешниҳод менамоянд.

Ин муносибатҳо дар самти ҳамкорӣ бо волидон баррасӣ карда мешаванд, зоро самтгириҳои мазкур ядигарро рад накарда, баръакс, якдигарро пурра менамоянд, дар маҷмуъ интиҳоби роҳ ва усулҳои ҳамкории омӯзгорро бо волидон дар давраи таълим таъмин менамоянд, муқаррароти мақсад – ғояро муайян менамоянд.

Дар доираи шароити сеюм - шароити психологиву педагогии ҳамкории омӯзгор ва волидон, омӯзгор бояд дорои сатҳи баланди коммуникативӣ бошад. Қобилияти коммуникативӣ, мувофиқи таҳлили осори психологиву педагогӣ, унсури асосии муошират ба ҳисоб меравад. Омӯзгор дар раванди ҳамкорӣ бо волидон бояд тамоми вазифаҳои муоширатро амалӣ намояд, ҳамчун сарчашмаи иттилоот ва ҳамчун нафари даркунандай нафари дигар ё гурӯҳи одамон, ё ҳамчун

ташкилотчи фаъолияти коллективӣ ё муносибатҳои тарафайн баромад намояд.

Ин вазифаҳо дар навбати худ, мавҷудияти як қатор қобилиятҳои иртиботиро дар омӯзгор пешниҳод менамояд. Принсиipi асосии кор бо волидон дар шароити муосир рад намудани характери фишороварии муошират ба ҳисоб меравад. Раванди самаранок ташкилнамудаи муоширати педагогӣ ҷанбаҳои зеринро таъмин менамояд: робитаи воқеии психологӣ, ки метавонад байни субъектҳои муошират пайдо шавад; бартараф намудани монеаҳои муҳталифи психологӣ, ки дар раванди ҳамкории омӯзгор, волидон ва хонандагон пайдо мешавад; гузаронидани фаъолияти волидон ва хонандагон аз мавқei аввалини онҳо ба мавқei ҳамкорӣ ва мувофиқан мубаддалгардонии онҳо ба субъекти эҷодии педагогӣ; муносибати тарафайнни байниҳамдигарии омӯзгор, волидон ва хонандагон, ки дар он сатҳи корӣ ва шахсии муошират пайваст мешаванд; сохтори ягонаи иҷтимоӣ-иктисодии раванди педагогӣ бунёд мегардад.

Шароити чоруми самаранокии ҳамкории муассисаи таълимӣ ва волидон ташаккули муносибати мусбати хонандагон, волидон ба таълим, тарбия, техника ва технологияи муосири таълимӣ ба ҳисоб меравад. Кӯшиш намудан зарур аст, ки аз рӯзҳои аввали таълим дар муассисаи таълимӣ дар хонанда муносибати мусбат нисбат ба таълим, муассисаи таълимӣ, коллектив, омӯзгорон ташаккул ёбад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки проблемаҳои пайдошуда дар доираи қоидаҳои мавҷудаи психологӣ ҳаллу фасл карда шаванд. Албатта, дар аксарияти ҳолатҳо, дар аввал, волидон муқаррароти психологии истифодаи техника ва технологияи муосирро ба инобат намегиранд, ки боиси пайдо шудани як қатор мушкилиҳо дар муносибати омӯзгор ва волидон мегардад.

Шароити дигар - ин қобилияти эмпатия ва рефлексии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Ин шароит бо шароити сеюм алоқаманд аст. Барои барқарор кардани робитаи ҷавобӣ дар раванди коммуникатсия эмпатия кумак мекунанд. Робитаи ҷавобии эҳсосотӣ тавассути қобилияти ба

шарики муюшират додани фаҳмиши таҷриба ва вазъи дохилии ӯ ба даст меояд, ки ба раванди муассиртари мутақобила байни субъектҳои ҷараёни таълим мусоидат мекунад.

Омӯзгорон ва волидон, кӯшиш менамоянд, ки дар якҷоягӣ роҳҳо ва воситаҳои нисбатан самараноки ҳалли масъаларо пайдо намоянд, мазмуну мундариҷа ва шаклҳои маърифатнокии педагогиро муайян намоянд. Лекин на ҳамаи волидон дар ҳамкорӣ бо омӯзгорон кӯшиш менамоянд, ки шавқу рағбатро нисбат ба муттаҳид гардидан ва нисбат ба тарбияи фарзанди худ зоҳир намоянд.

Унсури натиҷавии раванди ҳамкории омӯзгор ва волидон, ки самарнокии онро таҷассум менамояд, бо пешравиҳои бадастомада мувофиқи мақсади пешгузошташуда тасниф карда мешавад. Он омӯзиши ҳамкории омӯзгор ва волидонро бо истифодаи методҳои зерин пешниҳод менамояд:

- методҳои мушоҳидавӣ: анкета, сұхбат, мусоҳиба, тест;
- методҳои праксиметрикӣ: омӯзиши ҳуччатгузории педагогӣ;
- методҳои пешбининамоӣ: озмоиши педагогӣ ҳамчун методи маҷмуавии таҳқиқот;
- методҳои оморӣ математикиӣ дар ҳолати коркарди миқдории натиҷаҳои омӯхташаванда.

Муваффақияти ҷараёни таълим аз тарзи ташаккули робитаи байни омӯзгорон, хонандагон ва волидон вобаста аст. Барои ташаккули ҳамкориҳо байни калонсолон ва хонандагон муҳим аст, ки колектив ҳамчун як оилаи калон муаррифӣ гардад, агар фаъолияти якҷояи омӯзгорон, падару модарон ва хонандагон ташкил карда шуда бошад. Ин ба ягонагӣ, муттаҳидии хонаводагӣ, ба роҳ мондани ҳамдигарфаҳмии байни падару модар ва фарзандон, фароҳам овардани шароити мусоид дар хонавода, рушди шаҳсияти хонанда тавассути ташаккули талабот ба муваффақият мусоидат менамояд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити имрӯза шабакаҳои алоҳидаи интернет низ ба тарбияи насли наврас таъсири манғӣ

мерасонанд. Аз ин хотир зарур аст, ки дар муассисаҳои таълимӣ барои ташаккул ва инкишофи фарҳанги иттилоотӣ диққати маҳсус равона карда шавад. Чунин мешуморем, ки яке аз самтҳои асосии ҳамкории оила ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ маҳз бояд ба ин масъала равона карда шавад.

Аз нуқтаи назари педагогика, раванди тарбия ин таъсиррасонии бошуури омӯзгорон ба хонандагон, ташкил ва ҳавасманднамоии фаъолияти хонандагон дар самти азхудкуни таҷрибаи иҷтимоӣ ва маънавӣ, арзиш ва муносибатҳо мебошад. Қайд карда мешавад, ки фаъолнокии объекти тарбия – хонанда хеле муҳим аст. Дар он муносибати шахсиятиву фаъолияти дар тарбия таҷассум мейбад.

Консепсияи муосири тарбия чунин мағҳумҳоро, ба монанди ҳамкорӣ, муносибатҳои тарбиявӣ, вазъияти педагогӣ, вазъияти иҷтимоии рушд тасниф менамояд. Моҳиятан, тарбия намудан ин ташкил намудани ҳаёти пурмазмун ва фаъолияти рушдкунандаи хонандагон дар якҷоягӣ бо қалонсолон ба ҳисоб меравад, ки дар он ҳар як тараф дорои нақш, мақсад ва муносибатҳои тарафайн мебошад.

Ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода – ин робитаи тарафайни омӯзгор ва волидон дар раванди фаъолият ва муоширати якҷоя ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи чунин ҳамкорӣ аз ҳар ду ҷониб манфиатдор буда, рушд менамоянд. Дар натиҷа, метавон қайд намуд, ки ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода сарчашма ва механизми муҳими рушди онҳо ба ҳисоб меравад.

Педагоги машҳури рус В. Сухомлинский қайд менамояд, ки дар хонавода решаҳое гузошта мешаванд, ки аз онҳо сипас шоҳа, гул ва мева мерӯянд. Дар солимии фарҳангии хонавода хирадмандии педагогии муассисаи таълимӣ бунёд карда мешавад [191, – С. 103].

Дар давраи ислоҳоти системаи маориф тағйирот бо суръат дигаргун мешавад, ки волидон одатан тасаввуроти лозимаи ин дигаргуниҳоро надоранд, самтигириро дар фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ аз рӯйи таҷрибаи муассисаи таълимии худ амалӣ менамоянд, ки ба талаботи

муосир чавобгӯ нест. Барои ҳалли ин номутобиқатӣ ба омӯзгор зарур аст, ки раванди таълимӣ-тарбиявиро барои ҳамаи волидон дастрас намояд.

Дар шароити муосир оила бо мушкилоти гуногун рӯ ба рӯ мешавад, ки ба раванди рушд ва тарбияи қӯдак таъсир мерасонад. Волидон на ҳама вақт дар ҳолатҳои муайяни муносибат бо қӯдакон чӣ гуна рафтор карданро медонанд, онҳо ба кумак ниёз доранд, ки танҳо мутахассисон (омӯзгор, равоншинос, педагоги иҷтимоӣ ва ғайра) онро расонида метавонанд. Чи тавре ки амалия нишон медиҳад, танҳо дар мавриди ҳамкории «Педагог — Хонанда— Волидон» натиҷаҳои мусбат ба даст оварда мешаванд.

Амалияи таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки волидон дар ҳамкории фаъол бо муассисаи таълимӣ ва омӯзгорон қӯшиш менамоянд, ки байни онҳо яқдигарфаҳмӣ пайдо шавад. Чунин яқдигарфаҳмӣ танҳо дар асоси фаъолияти якҷоя пайдо мешавад.

С.В. Баникина омилҳоеро, ки боиси муноқиша дар муносибатҳои мутақобилаи омӯзгор, хонанда ва волидон пайдо мешаванд, номбар мекунад:


- номувофиқатии омодагии равонии дучониба;
- сатҳи гуногуни фарҳангӣ умумӣ ва педагогӣ;
- дарк накардани волидайн аз мураккабии раванди таълим;
- муносибати гуногун бо қӯдак ҳамчун шахсият;
- муносибати манфии волидон бо мактаб;
- барҳӯрди ду пешбар - омӯзгор ва волидайн, ки даъвои қабули нуқтаи назари худро ҷонибдорӣ мекунанд;
- бесалоҳиятии омӯзгор.

Аз ин хотир, чунин мешуморем, ки маҳз омӯзгор бояд ташаббускор ва ташкилотчии асосии барномаи ҳаётан мухими ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода баромад намояд.

Шаклҳои ҳамкории омӯзгорон ва волидонро ҳоҳои ташкили фаъолият ва муоширати муштараки онҳо мебошанд. Ба мақсад мувофиқ аст, ки шаклҳои фаъолияти коллективӣ, гурӯҳӣ ва фардии ҳамдигар якҷоя қарда шаванд. Пас, дар маҷлиси падару модарон, сухбатҳои инфириодӣ бо падару модарон, дар машваратҳои гурӯҳӣ муҳокимаи ҳар як масъалаи таълимиро идома додан манфиатовар аст.

Вазифаи асосии педагог дар ин самт мусоидат намудан ба ягонагӣ ва муттаҳидии оила, бароҳмонии муносибати тарафайни волидон ва хонандагон, бунёд намудани шароити мусоид барои хонандагон дар хонавода, омӯзиши ҳаматарафаи мунтазами хонавода, хусусиятҳои тарбияи хонаводагии хонанда ба ҳисоб меравад.

Омӯзгор новобаста аз вазъият бо онҳо бояд гуфтугӯ кунад. Муносибати “Педагог – Хонанда – Волидон” метавонад, ки бидуни робитаҳои бевоситай ширкаткунандагон ташаккул ёфта, амалӣ гардад. Дар чунин ҳолат ба сифати ҳалқаи пайвасткунанда хонанда баромад менамояд.



Лекин қайд намудан зарур аст, ки мавҷуд набудани робитаи волидон бо муассисаи таълими, инчунин номувофиқатии амалҳои мактаб ва волидон ба таълим ва тарбияи хонандагон халал ворид менамоянд.

Барои бартараф намудани номутобиқатӣ, ҷудоӣ дар ҳалли проблемаҳои педагогӣ бо хонандагон, барои омӯзгор такя намудан ба меъёрҳои зерини ахлоқӣ кумак менамояд:

- ҳисси масъулиятшиносӣ дар назди волидон барои омӯзондан ва тарбияи фарзандони онҳо, барои салоҳит ва салоҳиятнокии психологиву педагогии онҳо;

- ҷустуҷӯйи фаъол ва доимии ҳамкориҳо бо волидон, на муроциат намудан ба онҳо дар ҳолати пайдо шудани зарурат ба кумаки онҳо;

- муносибати боэҳтиромона бо ҳиссиёти волидон, роҳ надодан ба баҳогузории бедиққатона ва беасос ба фаъолияти хонандагон ва рафтори онҳо;

-баланд бардоштани обрӯву эътибори волидон дар назди хонандагон, нишон додани сифатҳои нисбатан арзишманди волидони онҳо, байнобатгирии ин сифатҳо ва қобилиятаи волидон дар раванди фаъолияти педагогӣ;

- ба таври боадабона ва бо асос пешниҳод намудани талаботи зарурӣ ба волидон ва дар чунин ҳолат ба зимаи онҳо нагузоштани уҳдадориҳои худ;

-тоқатпазирӣ дар ҳолати изҳороти интиқодӣ нисбат ба худ, ба инобат гирифтани андешаи онҳо дар раванди худинкишофдиҳии қасбӣ.

Омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ муҳимтарин заминаи такмил додани мундариҷа ва баланд бардоштани самарабахшии раванди таълимӯ тарбия дар муассисаҳои таълимиӣ ва дигар муассисҳои соҳаи маориф ба шумор меравад.

Талаботи методологӣ ба омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ:

-падидаҳои педагогӣ набояд ҷудо аз дигар ҳодисаҳои ҳаёти ҷамъиятиӣ, балки дар робитаи зич ва таъсири мутақобилаи онҳо омӯхта шаванд;

-ҳар як таҷрибаи педагогӣ дар ҳоли инкишоф, ҳаракат ва тағйирот баррасӣ карда шавад, шароит, ҷой ва замони иҷрои ҷорабиниҳои педагогӣ ба назар гирифта шаванд;

-ба моҳияти дарунии ҳодисаҳо ва омилҳо ворид шуда, робитаю муносибатҳои асосии байни онҳо ошкор карда шаванд;

-чизи нав бо такя ба системаи далелҳо омӯхта шавад ва набояд далелҳои чудогонаро ба назар гирифта, дар асоси онҳо натиҷагирӣ бояд кард;

-ҳама вакт дар хотир бояд дошт, ки назарияи педагогӣ бо амалия робитаи зич дошта бошад ҳам, набояд танҳо ҷанбаи татбиқӣ дошта бошад ва ба як дастури тайёр ва барои ҳама гуна шароит созгор мубаддал гардад;

-мақсаду вазифаҳо ва методикаи таҳқиқоти педагогӣ дуруст муайян карда шаванд ва мақсаднок амалӣ карда шаванд.

Самтҳои густариш ва дар амал татбиқ кардани таҷрибаи пешқадами кори таълиму тарбия:

-гузаронидани машғулиятҳои намоиши Ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон - методӣ, дарсҳои кушод, иштирок дар дарсҳои ҳамдигар;

-ба мақсади густариши таҷрибаи пешқадами педагогӣ истифода бурдани конференсияҳо, ҳамоишҳои омӯзгорону мураббияҳо, курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорон;

-расондани ёрии инфириодӣ ба омӯзгорон аз ҷониби кормандони мақомоти маориф;

-назорати мунтазами кор доир ба ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам, баланд бардоштани сифат ва самарабахшии ин намуди фаъолияти педагогӣ;

-ташкили лекторияҳо, мактабҳои таҷрибаи пешқадам дар системаи мақомоти маорифи ҳалқи кишвар.

Маҳорати педагогии омӯзгор (мураббӣ)-ин синтези тафаккури дорои рушди баланди педагогӣ, донишҳои қасбии педагогӣ, малакаҳо, қобилиятҳо ва воситаҳои эҳсосотӣ-иродавии ифода мебошад, ки дар робита бо сифатҳои баланди шаҳсияти педагог ва мураббӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки масъалаҳои таълиму тарбияро самарабахш ҳаллу фасл намоянд.

Маҳорати педагогӣ мухимтарин ҷузъи таркибози фарҳанги педагогӣ маҳсуб мешавад. Он аз донишҳои устувори равоншиносию педагогӣ, саҳтирии педагогӣ ва тактикаи педагогии омӯзгор ва мураббӣ иборат аст.

Мақсади техника ва технология дар соҳаи маориф қувват баҳшидани имкониятҳои зеҳни хонандагон дар ҷомеаи иттилоотӣ, инсондӯстӣ, фардигардонии раванди таълим ва баланд бардоштани сифати таълим дар тамоми зинаҳои таҳсилот ба ҳисоб меравад. “Мақсадҳои зерини педагогии истифодаи воситаҳои техникии мусир чудо карда мешаванд:

- пурмаҳсул намудани тамоми сатҳҳои раванди таълими-тарбиявӣ дар асоси истифодаи техника ва технологияи мусири иттилоотӣ: баланд бардоштани самаранокӣ ва сифати раванди таълим; баланд бардоштани фаъолнокии раванди маърифатӣ; амиқ гардонидани робитаҳои байнифаниӣ; зиёд намудани ҳаҷм ва муносиб намудани ҷустуҷӯи иттилооти зарурӣ;

- рушди шахсияти хонанда, тайёр намудани фард ба ҳаёт дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ: рушди навъҳои мухталифи тафаккур; рушди қобилиятҳои коммуникативӣ; ташаккули қобилияти қабули қарорҳои муносиб ё пешниҳоди роҳи ҳалли ҳолатҳои мураккаб; тарбияи эстетикӣ дар асоси истифодаи графикаи компьютерӣ, технологияи мултимедия; ташаккули фарҳанги иттилоотӣ, қобилияти амалий намудани коркарди иттилоот; рушди қобилияти моделсозии вазифа ё ҳолат; ташаккули қобилияти амалий намудани фаъолияти озмоиши-таҳқиқотӣ;

- кор дар самти иҷроиши фармоиши иҷтимоии ҷомеа: тайёр намудани шахсияти босаводи иттилоотӣ; тайёр намудани истифодабарандагони воситаҳои техника ва технологияи мусир” [171, – С. 23].

Ҳамин тариқ, техника ва технологияи мусир дар соҳаи маориф васеъ истифода гардида, самаранокии раванди таълиму тарбияро таъмин менамояд. Тариқи техника ва технологияи мусири таълимишу

иттилоотӣ хонандагон имконият пайдо менамоянд, маводҳои зарурии таълимиро аз худ намоянд, ҷаҳонбинии худро инкишоф ва васеъ намоянд.

2.2. САНЧИШИ ОЗМОИШИ ИСТИФОДАИ МАҶМӮИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ ДАР РАВАНДИ ҲАМКОРИИ ОМӮЗГОР БО ВОЛИДОН

Ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар ташаккули системаи донишҳо, ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон яке аз проблемаҳои муҳим ҳисобида мешавад.

Имрӯз зарурати ҷорӣ кардани технологияи компьютерӣ дар раванди таълим дар муассисаи таълимӣ, аз ҷумла, дар сатҳи давлатӣ қабул карда шудааст. Технологияи иттилоотӣ роҳҳои комилан нави технологияи таълимиро, ки то ҳол таҳқиқ нашудаанд ва дар алоқамандӣ бо компьютерҳои мусир имконоти беназир доранд, пешниҳод менамояд.

Рушди низоми технологияҳои иттилооти-коммуникатсионӣ ва баланд бардоштани сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои таълимии мусир, усулҳои инноватсионии таълим ва ташкили фазои ягонаи иттилоотӣ вазифаи соҳаи маориф мебошад.

Корҳои таҷрибавӣ дар худ санҷидани муқаррароти асосии фарзияи ба миён гузошташударо дар бар гирифта, санҷиши маҷмӯи шароитҳои педагогӣ, фароҳам овардани муҳити ҳавасмандкунанда барои ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон дар раванди истифодаи техника ва технологияи иттилоотӣ-педагогиро муайян намуд.

Муассисаҳои таълимии типи нав ба вучуд меоянд, афзалиятҳои мазмуни таълиму тарбия тағиیر меёбанд, ба ибораи дигар, техника ва технологияҳои педагогӣ пайдо мешаванд, таҷрибаҳои сершумор гузаронида мешаванд, ки дар рафти онҳо муассисаи таълимӣ ба хонанда рӯ оварда, барои муносибатҳои ҳамдигарии роҳбари синф бо падару

модарон, байни падару модарон ва фарзандон шароит фароҳам меовараад.

Барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ба роҳ мондани истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, таъмини рушди фарҳанги иттилоотии ҷомеа корҳои таҷрибавӣ, ки дар муддати ҳафт сол дар асоси таҷрибаҳо гузаронида шудаанд, он дар заминаи корҳои озмоиши таҷрибавӣ дар литсейи №55 – и ноҳияи Шоҳмансур, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №25 – и ноҳияи Сино, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 8 – и ноҳияи Ҳисор ва литсейи ба номи Собири Шоҳонии ноҳияи Ҳисор гузаронида шудааст. Ду самти асосии корро дида мебароем:

Пеш аз муфассал ошкор кардани мундариҷа ва натиҷаҳои кор дар ҳар як самти номбаршуда, ҷанд сухан дар бораи он мегӯем, ки мо дар концепсияи “дастгирии психологӣ” чӣ саҳме гузоштаем.

Ба гуфтаи мутахассиси маъруфи ин соҳа М. Битянова: «Ҳадафи асосии ҳамоҳангсозӣ фароҳам овардани чунин шароити иҷтимоию педагогие мебошад, ки дар он ҳар як хонанда метавонад субъекти рушд ва зиндагии худ: фаъолият, муошират ва ҷаҳони ботинии худ гардад. Ҳадафи шаҳсӣ, ки маҳсус ба фаъолияти равоншиноси таълимӣ марбут аст, фароҳам овардани шароит барои омӯзиши муваффақона ва рушди пешрафти равонии хонандагон дар муҳити таҳсил мебошад” [19, – С. 125]. Дар ин маврид сухан дар бораи фароҳам овардани шароити муносиб барои рушд дар муҳити таълимӣ меравад, ки бинобар ҷорӣ намудани технологияи компьютерӣ бояд тағиیر ёбад.

Таҳияи ин самт бо истифода аз як қатор саволномаҳо, инчунин дар ҷараёни сӯхбати инфириодӣ бо омӯзгорон ва хонандагон сурат гирифт. Мо боварӣ доштем, ки компьютерикунонӣ вобаста ба бисёре аз параметрҳои он ва асосан ба технологияи таълимӣ, ки дар ин муассисаи таълимӣ маҳсуб мешаванд, ба ҳаёти муассисаи таълимӣ комилан мувофиқат хоҳад кард, ба тағиирпазирии таълими муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дигаргунии технологияҳои таълимӣ рабт дорад.

Тахмин кардан мумкин аст, ки имрӯз муассисаҳои таълимӣ дар зинаҳои таҳсилот барои ворид намудани технологияи компьютерӣ дар сатҳи гуногун қарор доранд

Барои омӯхтани хусусияти муносибати хонандагони муассисаи таълимӣ бо компьютер ва компьютеркунонӣ, барои хонандагони синфҳои 7-9 саволнома таҳия карда шуд, ки дар таҳқиқот мавриди татбиқнамоӣ қарор гирифтанд.

Муошират бо компьютерроҳи дуввуми маъмултарин (пас аз тамошои телевизор) дӯстдоштатарини шакли гузаронидани вақти холӣ мебошад. Аксарияти хонандагон аҳамияти зарурати компьютерҳоро дар ҷаҳони муосир хеле хуб дарк мекунанд. Компьютер як миёнарави маъмул дар муоширати наврасон ба шумор меравад. Фоизи зиёди хонандагоне, ки дар як шабонарӯз бештар аз ду соат вақти худро дар паси компьютер сарф мекунанд, ташвишовар аст. Ба ин хонандагон диққати маҳсус бояд дод, зоро аксар вақт дар паси компьютер бисёр нишастан дар ин синну сол боиси пайдоиши вобастагии компьютерӣ мегардад.

Сарфи назар аз он, ки шумораи нисбатан зиёди наврасон барои ба даст овардани маълумот аз компьютер истифода мебаранд, аммо ҷавобҳо нишон медиҳанд, ки наврасон ба компьютер ниёз доранд, онҳо асосан компьютерро барои бозиҳо ва вақтҳушӣ истифода мебаранд. Ба ин масъала метавон гуногун муносибат кард.


Ҳамин тавр, бисёр қалонсолон, аз ҷумла, омӯзгорони фанни информатика, бозиҳои компьютериро ҳамчун воситаи рушди малакаҳои муайян ва ҳатто сифатҳои равонӣ ва вазифаҳо (устуворӣ, таваҷҷуҳ, суръати аксуламал) мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Аммо мо набояд ҳатари чунин вақтгузарониро фаромӯш кунем, зоро ин вақтро аз муоширати "зинда" бо дӯстон, аз хондани китоб, дар бораи боздид аз осорхона, гуфтугӯ бо табиат ва ғайра дур месозад. Мо қарор додем, ки аз ҳуди наврасон пурсон шавем, ки кор бо компьютер чӣ фоида ва чӣ зарап дорад.

Омӯзиши мушкилоти ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон яке аз проблемаҳои муҳим ҳисобида мешавад. Бо мақсади амалӣ намудани тарҳи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар шароити имрӯза корҳои таҷрибавӣ-озмоиши ташкил карда шуданд, ки дар натиҷаи он үнсурҳои асосии салоҳиятнокии волидайн – маърифатӣ, арзишигу ҳавасмандӣ, эҳсосотӣ, рафторӣ ошкор карда шуданд.

Ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидонро дар муассисаи таълимӣ баррасӣ намуда, метавон зикр намуд, ки чунин ҳамкорӣ дар самти муайян бо мақсади муайян ба роҳ монда мешавад. Мутобиқан, метавон дар бораи муошират дар модели “Педагог-Хонанда-Волидон”, муносибат, робита ва фаъолияти якҷояро ҳамчун мақсади ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидон дар муассисаи таълимӣ сухан ронд. Мазмуну мундариҷаи ҳамкории омӯзгор ва волидон дар муассисаи таълимӣ үнсурҳои алоқаманд ва вобастаро фарогир аст: муошират, муносибат, робита, ки иртиботот (коммуникатсия)-ро ҳамчун ивазнамоии иттилоот пешниҳод менамояд; маърифати шахсияти хонанда ва волидони онҳо; ҳамкориҳои дутарафаи доимӣ ва ғайра.

Мувофиқи мақсади пешгузошташуда, дар ҳамкории байни омӯзгор ва волидон методҳои муайян интихоб карда мешаванд. Натиҷаи ҳамкории байни муассисаи таълимӣ ва волидон, маҳз аз методи интихобшуда вобаста аст. Аз ин рӯ, ба хотири боэътиҳод пешгӯӣ намудани натиҷаи ниҳоӣ, қарорҳои дуруст ва саҳех қабул намудан омӯзгорро зарур аст, ки ба таври қасбӣ методҳои фаъолияти педагогиро донад. Дар интихоби метод субъект ба пуррагӣ аз он, ки натиҷаро чӣ гуна мебинад, вобаста аст [164, – С. 97].

Ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидонро дар муассисаи таълимӣ баррасӣ намуда, метавон зикр намуд, ки чунин ҳамкорӣ дар самти муайян бо мақсади мушаххас ба роҳ монда мешавад.



Мазмуну мундариҷаи ҳамкории омӯзгор ва волидон дар муассисаи таълимӣ унсурҳои алоқаманд ва вобастаро фарогир аст: муюшират, муносибат, робита, ки иртиботот (коммуникатсия)-ро ҳамчун ивазнамоии иттилоот пешниҳод менамояд; маърифати шахсияти хонанда ва волидони онҳо; ҳамкориҳои дутарафаи доимӣ ва ғайра.

Мувофиқи мақсади таҳқиқоти мазкур мо якчанд шароити самаранокии ҳамкории муассисай таълимӣ ва хонаводаҳоро интихоб намудем:

- дарки зарурати ташаккули ҳамкории самаранок бо волидон аз тарафи омӯзгор ҳамчун мақсад ва нишондиҳандай самаранокии раванди тарбияйӣ;

- амалӣ намудани муносибати шахсиятиву фаъолиятӣ, гуфтугӯй, фардиву эҷодӣ;

- сатҳи баланди қобилиятаҳои салоҳиятнокии омӯзгорон;

- шароити ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотиву таълимӣ;

- қобилият ба ҳамдардӣ эмпатия ва рефлексия.

Зери мағҳуми методҳои ҳамкории омӯзгор ва волидон мо воситаҳои ҳамкории омӯзгор, хонандагон ва волидони онҳоро бо мақсади ҳалли вазифаҳои таълимӣ-тарбияйӣ дар назар дорем. Ба чунин воситаҳо лексия, сухбат, маслиҳат, баҳсу мунозира, тренингҳо доҳил мешаванд. Дар корҳои амалӣ бо волидон, омӯзгор шаклҳои номбурдаро истифода менамояд. Дар ҳар як вазъият ҳам шаклҳои анъанавӣ ва ҳам шаклҳои ғайрианъанавии кор мавриди истифода қарор дода мешавад.

Шаклҳои анъанавии кор бо волидон маҷlisҳо барои волидон, конфронсҳои умумии муассисай таълимӣ ва ҷамъиятӣ, маслиҳатҳои инфириодии омӯзгор, ташриф овардани омузгорон ба хонаводаи хонандагон ва ғайраҳоро дарбар мегирад. Шаклҳои ғайрианъанавӣ интернет-форумҳо, интернет-конференсияҳо, шабакаи муассисай таълимӣ, маҷlis тариқи интернет, рӯзномаи электронӣ, тренинг ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд.

Кумитаи падару модарон ё гурӯҳи интихобии падару модарон рафти маҷlisро муҳокима мекунанд, кумитаи падару модаронро интихоб мекунанд ва роҳҳои ҳалли масъалаҳои ба маҷlis пешнидодшударо муайян мекунанд. Воҳуриҳо характери сухбат, мубодилаи афкор, фикру мулоҳиза, чустучӯи якҷояро дар бар мегиранд. Яке аз роҳҳои

самарабахши баланд бардоштани фаъолияти эчодии иштироккунандагони маҷлис ба фаъолияти якҷояи тадқиқотӣ ҷалб намудани онҳо мебошад. Ҳамин тавр, масалан, волидон даъват карда мешаванд, ки дар бораи рафтори фарзандон мушоҳидаи мақсаднок гузаронанд ва натиҷаҳои онро дар маҷлис мубодила кунанд.

Дар ин раванд шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои 7-9 дар раванди бозиҳои компьютерӣ асоснок карда шудаанд, ки аз инҳо иборатанд:

- фароҳам овардани муҳити ҳавасмандкунанда барои ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон дар раванди бозиҳои компьютерӣ;

- гузаронидани чорабиниҳо бо волидон бо мақсади ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагон тавассути истифодаи технологияҳои мусири педагогӣ;

- риояи модели «Педагог-Хонанда-Волидон» ҷиҳати ташаккули фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои 7-9 бо истифода аз техника ва технологияи мусири педагогӣ.

Барои омӯхтани хусусияти муносибати хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо компьютер ва компьютеркунонӣ, дар зинаи таҳсилоти асосӣ (хонандагони синфҳои 7 – 9) ва литсейҳо дар гурӯҳи озмоишиӣ ва гурӯҳи назоратӣ саволнома таҳия карда шуд, ки ба воситаи он дар якчанд муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе низ таҳқиқот мавриди татбиқнамоӣ қарор гирифт.


Ин раванд самаранокии корҳои тарбиявии беруназсинфӣ, беҳтар намудани робитаи омӯзгорон, падару модарон ва кӯдаконро дар ҷараёни ин фаъолият вусъат мебахшад.

САВОЛНОМА

1. Шумо дар фаъолияти таълимӣ ва берун аз он аз техниқаи мусири (компьютер, телефон, ноутбук, планшет ва гайра истифода мебаред?)»
2. Азҳуд намудани истифодаи воситаҳои техниқаи мусири ба донишшандӯзии шумо таъсир расонида метавонад?»

3. Шумо аз фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосир огаҳӣ доред?
4. Дар муассисаи таълимӣ шароити истифода бурдани воситаҳои техниқӣ мавҷуд ҳаст?»
5. Дар бораи манфиат ва зарари истифодаи воситаҳои техниқӣ (компьютер) маълумот доред?»
6. Омӯзгор ва волидон дар ин хусус ба шумо маслиҳат медиҳанд?»

Диаграммаи 1.



Аз ҷавоби хонандагон муайян гардида, ки 85% хонандагон дар фаъолияти таълимӣ ва берун аз он аз техниқаи муосир истифода менамоянд, ки муносибати мусбати хонандагон ба технологияи муосир ба ҳисоб рафта, дар ичрои вазифаҳои таълимӣ, инкишофдиҳӣ, тарбиявӣ, муошират бо атрофиён таъсири мусбат мерасонанд.

Ин ҷо бояд қайд кард, ки баланд бардоштани фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосир беҳбудиро талаб менамояд, зеро 46% хонандагон оид ба фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосир маълумот надоранд.

Маълум мешавад, ки хонандагон барои кор кардан бо компьютер бештар таваҷҷуҳ доранд, зеро он дар омӯзиш ва васеъ гардонидани

чаҳонбиниашон кумак мерасонад. Аксарияти хонандагони муассисаи таълимӣ чунин мешуморанд, ки зарари асосии кор бо компьютер боиси вайрон гардидани қобилияти биной мебошад. Танҳо баъзеҳо хатари бо компьютер одат карданро дар он мебинанд, ки он метавонад бо худ чизи муҳимтарро иваз кунад.

Ҳамин тавр, аксарияти хонандагони синфҳои мувозӣ, ки дар ин назархоҳӣ ширкат варзишанд, нақши компьютерро дар ҳаёти одамон дар маҷмуъ ва баҳусус, дар ҳаёти худ мусбӣ арзёбӣ мекунанд. Бояд қайд кард, ки дар ҳама ҳолат ин хонандагоне мебошанд, ки дар хона компьютери шахсӣ доранд.

Дар раванди ҷорӣ кардани технологияи компьютерӣ дар дарсҳо низ бо истифодаи методҳои гуногуни таълим шавқу завқи хонандагонро ба донишандӯзӣ баланд мегардонад. Дар ин замина дар дарсҳои забони модарӣ технологияҳои таълимиро истифода кардан мумкин аст.

Ҳангоме, ки омӯзгор ба гузаронидани дарс оид ба омӯзиши мавзуе тайёрӣ мебинад, дар назди ў ҳатман як қатор саволҳо пайдо мегарданд: чӣ гуна дарсро ташкил ва гузаронидан мумкин аст, кадом ҳаҷми аҳборот дар дарси муайян коркард мегардад, он чӣ гуна бо дарси пешина ва оянда алоқаманд аст, кадом усулҳо барои ташаккули салоҳияти коммуникативӣ дар алоқамандӣ бо истифодаи воситаҳои технологияи муосир самарабахш мебошанд. Ин фаъолиятро метавон бо истифодаи банақшагирии дарсҳои намуниавӣ пешниҳод намуд.

Дар охир хонандагон фикру хулосаҳои худро оид ба мавзӯъ ва мазмuni дарс баён намуда, аз он ки дар ин дарс чиро омӯхтан, чӣ барояшон нав буд ва чӣ гуна масъалаҳо барояшон ҷолибу шавқовар будандро баён намуда, бо таҳлил ва иловаҳои омӯзгор мавзуи дарс ҷамъbast карда мешавад. Дар интиҳо дониш ва фаъолияти хонандагон аз ҷониби омӯзгор дар ҳамкорӣ бо хонандагон арзёбӣ мегарداد.

Тавре гуфта гузаштем, яке аз сарчашмаҳои ташаккули зеҳнӣ ва фаъолгардонии хонандагон ин истифодаи усулҳои фаъоли таълим ба шумор меравад, ки ҳар як дарс бояд дар дили хонандагон шавқмандиро

ба вучуд оварда, афкорашонро рангин созад. Ба омӯзгор зарур аст, ки дар раванди таълим фаъолият ва мустақилияту эҷодкории хонандагонро ба назар гирад, зеро нишон додани ин талабот дар раванди таълим шарти муваффақиятҳо ба ҳисоб меравад. Мустақилият нишон медиҳад, ки хонандагон ба донишҳои назариявӣ такя намуда, дар рафти ичрои саволу супоришҳо онро дар амал татбиқ менамоянд.

Кори омӯзгор ҳамон вақт натиҷабаҳш мегардад, ки агар усулу тарзҳое, ки омӯзгор дар дарс истифода мебарад, он майлу рағбати хонандагонро ба фахмидан, ҷустуҷӯ ва таҳқиқ кардан фаъол намуда, завқу шавқи онҳоро ба таҳсил барангезад: фаъолияти фикрӣ, эҷодӣ ва мустақилияти шогирдонро бедор намуда, онҳоро ба дарки ҳаёти воқеӣ руҳбаланд намояд.

Дар инкишофи зеҳни хонандагон истифодаи таълими проблемавӣ (масъалагузорӣ) бо истифодаи воситаҳои электронӣ нақши муҳим мебозад. Ин намуди таълим ба бедоршавии фикри хонанда мутобиқат намуда, ўро фаъол месозад. Омӯзгор бо интихоби супоришҳои эҷодии худ толибилмонро ба ҷустуҷӯ водор менамояд, чунки таълими проблемавӣ асоси методи таълими ҷустуҷӯй мебошад, ки хонандагонро ба фаъолшавӣ, мустақилият ва эҷодкорӣ ҳидоят меқунад. Вазъияти проблемавӣ хонандагонро шавқманд менамояд, ки фикр кунанд, муҳокимаронӣ намоянд ва хулосаю натиҷагириро ёд гиранд. Аз ин сабаб зарур аст, ки бештар вазъиятҳои проблемавии гуногунро дар асоси синну сол, шавқу завқ, донишу тафаккур, маҳорату малака, қобилияту имконияти хонандагон ва бо назардошти талаботи педагогӣ, методӣ ва психологӣ ба миён орем.

Айни замон усули асосии инкишофи фикр таълими проблемавӣ мебошад. Дар мавриди ба таври масъалагузорӣ баён намудани дониш муаллим вазифаи дарк намуданро гузошта, тадриҷан хонандагонро ба ҷустуҷӯ водор меқунад. Хонандагонро ба он водор менамояд, ки фикр кунанд, онро асоснок намуда, исбот созанд, иқтибос биёранд, фикрҳои ҷолиби диққатро дарёфт намуда, бештар мустақил бошанд, муҳокима,

муқоиса, таҳлил карда, аз вақт моҳирона истифода баранд ва хулосаи худро мухтасар ҷамъбаст намоянд. Ҳонандагон бояд онро худашон мустақилона ҳал намуда, ба донишҳо дастрасӣ пайдо кунанд. Пеш аз он ки ба ҳонандагон ҳалли ягон проблема супорида шавад, бояд се омили асосиро дар назар дошта бошем.

1. Талаба бояд фахмад он донишҳоеро, ки барои донистани ин масъала заруранд, ҷаро то ҳол пурра аз худ накардааст?

2. Талаба бояд захираи муайяни дониш дошта бошад, ки бе он масъалаи гузошташударо ҳал кардан номумкин аст.

3. Дар ҳалли ин ё он масъала, ё кор талаба бояд то як андоза маҳорат дошта бошад ва ҳушёриро низ аз даст надиҳад.

Барои ҳамин ҳам таълими проблемавӣ, ки дар он ду қувва - фикри ҳонанда ва фикри хилофи он рӯ ба рӯ меоянд, воситаи муҳими ташаккули зехни ҳонандагон ба шумор меравад. Проблемаҳо гуногун мешаванд. Ваъзияти проблемавиро дар заминай хушку ҳолӣ гузаронидан ғайриимкон аст, яъне қабл аз гузориши проблема захираи муайяни дониш ва тафаккури эҷодии ҳонандагонро фахмидан лозим аст, ки ҳонанда аз вазъияти проблемавӣ ва супоришҳои он баромада метавонад ё не?

Дар назарияи педагогӣ таълим, зери мағҳуми таълими интерактивӣ чунин тарзи омузиш дар назар аст, ки дар асоси муносибатҳои муштараки психологии инсонҳо асоснок шудааст. Технологияи интерактивии таълим ҳамчун шеваи фарогири донишу фароҳамсозии маҳорату малакаҳо дар раванди муносибату ҳамкории муштараки омузгору ҳонанда ҳамчун субъектҳои фаъолияти таълимӣ фахмида мешавад. Моҳияти ин шеваҳо аз он иборат аст, ки онҳо на танҳо ба равандҳои қабул, мағзи инсонӣ, диққат, инчунин ба тафаккури самараноку эҷодкорона, аҳлоқу муошират такя мекунанд. Дар ин маврид раванди омузиш тавре ташкил мешавад, ки таълимгирандагон тарзи муошират бо ҳамдигарро бар асоси таҳлили вазъиятҳои истеҳсолӣ ва иттилооти зарурӣ аз бар мекунанд.

Дар технологияи интерактивии таълим нақши таълимдиҳанда (ба чои иттилоърасон - менежер) ва таълимгиранда (ба чои объекти таъсир - субъекти ҳамкории муштарак) ба таври комил тағйир меёбад. Гузашта аз ин, нақши иттилоот (иттилоот айни замон воситаест барои азхудкунии фаъолияту амалиётҳо) дигаргун мешавад.

Тарҳи масъалаҳо ҳонандагонро ба фаъолияти зеҳнӣ, кушиши мустақилона посух додан ба саволу масъалҳои пешниҳодшуда талқин менамояд ва дар зимн майлу рағбати онҳоро ба маводи пешниҳодшуда бедор месозад.

Семинар-мубоҳиса аз муҳокимаи ин ё он масъала бо мақсади барқарорсозии роҳҳои ҳалли дақиқи онҳо иборат аст. Семинар - мубоҳиса дар шакли муоширати муҳоваравии иштирокчиёни он гузаронида мешавад. Ҳадаф аз он фаъолсозии кори зеҳнӣ, фароҳамории малакаҳои баргузории баҳс, муҳокимаи масъалаҳо, ҳимояи фикру андешаи шахсӣ ва баёни равшану возехи афкор мебошад.

Баҳси таълимӣ - яке аз усулҳои таълими проблемавӣ маҳсуб меёбад. Ин усул зимни таҳлили вазъиятҳои проблемавӣ, ҳангоме ки ба масъалаву пурсишҳои мавҷуд посухи содаву ягона додан зарур аст, истифода мешавад. [165, – С. 98].

Бо ин восита аз ҳар хусус, яъне аз навигариҳои ҳаёт, муносибат ба атрофиён, рӯзҳои таъриҳӣ, тағйирёбии фаслҳои сол, дарки ҳодисаҳои табиат ва мӯъцизаҳои онро ба эътибор гирифта, муносибати ҳонандагонро нисбат ба ҳаёти воқеӣ муайян намуда, кӯшиш намоянд, ки шогирдон эҷодкорона аз ҳаёт чиро интихоб намоянд.

Мувофиқи шумора ҳонандагон ба гурӯҳҳо чудо карда мешаванд ва ба донишу маҳорати онҳо низ диққат дода мешавад. Аввал мавзуи дарсро дар таҳтаи электронӣ нишон дода, бо ҳонандагон сӯҳбати муқаддимавӣ гузаронида мешавад. Азбаски ҳамаи ин воқеаҳо ба табиат вобастаанд ва ба мазмуни матн низ хело алокамандии зич доранд, ба ҳар як гурӯҳ чунин саволҳои проблемавӣ супорида мешаванд, ки он метавонад тасаввуроти ҳонандагонро оид ба дарси нав пайдо намояд:

1. Кадом мульцизаҳои табиат ва оламро медонед?
2. Дар бораи кадом мульцизаҳо нақл ё ҳикоя медонед?
3. Ин мульцизаҳо дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?

Фикрҳои асосӣ ва ҷолиби хонандагони ҳар як гурӯҳ дар таҳтаи электронии синф навишта мешаванд. Баъд аз он барои ба мавзӯъ замина гузоштан, ба аҳли синф бо ҷунун саволҳои проблемавӣ муроҷиат намудан лозим аст.

1. Кадом мульцизаҳо бештар бароятон диққатҷалбкунандаанд?
2. Оё дар кишвари мо ҷунун мульцизаҳо мавҷуданд?

Пас аз он дар таҳтаи электронӣ слайди пешакӣ омодашудаи Ахроми Мисри қадимро нишон дода шуд, аз рӯйи он ба ҳар як гурӯҳ мувоғики сарҳатҳои матн супориш дода мешавад, ки мазмуни онро нақл намоянд. Баъд аз пай дар пай нақл намудани мазмуни ҳар як сарҳати матн, мазмуни пурраи ҳикоя ҳосил мешавад. Бо ин восита хонандагон эҷодкорона ва мустақилона андеша ронда, одоби муҳокима ва баҳсро аз худ менамоянд.

Ҷунун тарзи кор хонандагонро водор менамояд, ки дар дарс фаъолона иштирок намуда, дар ҳалли масъалаҳои интихобшуда ва баҳсҳо эҷодкорона ширкат варзанд. Онҳо аз мазмуни матн ба хулоса меоянд, ки ин мульцизаҳо ё ёдгориҳо таърихи тулонӣ доранд, аз наслҳо ба наслҳо ба ёдгор монданд ва имрӯз аз таърихи гузаштагонамон бароямон нақл мекунад.

Иштирок дар дарсҳо ва таҳлили минбаъдаи онҳо, ки тавассути он технологияи компьютерӣ татбиқ карда шуданд, нишон дод, ки сарфи назар аз дарсҳои гуногун ва мушкилоти мушаххасе, ки омӯзгорони гуногунфаъолият ҳангоми кор бо хонандагон ба он рӯ ба рӯ гаштанд ва ҳалли мушкилотро дарёфт намуданд.

Ҳамин тавр, ба назари мо, ҳеч гоҳ набояд фаромӯш кард, ки танҳо он мазмун дарк ва ғайрирасмӣ аз худ карда мешавад, ки на танҳо онро шуур назорат мекунад, балки предмети мақсадноки фаъоли субъект мебошад, яъне мавқеи соҳтории ҳадафи бевоситай амали дохилӣ ё беруна

дар ин ё он низомро ишғол мекунад, воқеан эътирофи он ғайрирасмӣ аст. Ба омӯзгорон омӯзонидани чӣ гуна таҳлил кардани фаъолияти хонандагон ва чӣ гуна ин фаъолиятре ба роҳ мондан кори муфид аст, гарчанде оддӣ нест. Аз нуқтаи назари мо, ин як соҳаи ҷудо нашавандай дастгирии психологии фаъолияти омӯзгорон мебошад.

Боз як самти дигари кор оид ба ҳамроҳии психологӣ ва дастгирии психологии фаъолият - ташкили фаъолияти лоиҳавӣ ҳамчун кори муштараки омӯзгорон ва хонандагон мебошад.

Воситаҳои барномаҳои компьютерӣ метавонанд дар марҳилаҳои гуногуни фаъолияти лоиҳавӣ барои ҷустуҷӯи иттилоот, тарҳсозӣ ва тарҳрезии объект, танзими ҳуҷҷатгузорӣ, пешниҳоди лоиҳа ва ғайра истифода бурда шаванд.

Ҳамин тавр, дар кори лоиҳавии хонандагон ду омӯзгор – омӯзгори информатика ва омӯзгори фаннӣ иштирок мекунанд. Натиҷаи фаъолияти лоиҳавӣ метавонад маводи иттилоотӣ бошад. Аз байни онҳо ҷолибтаринашон мултимедия, синтези садо, графика, аниматсия мебошанд. Барои эҷод кардани онҳо, барномаҳои маҳсуси компьютериро истифода бурдан лозим аст (барномаи омодасозии муаррифии PowerPoint, воситаҳои ташкили филмҳои аниматсионии Flash ва ғайра).

Роҳнамоии равонӣ аз расонидани кумак ба омӯзгорон ва хонандагон дар марҳилаҳои гуногуни фаъолияти лоиҳавӣ иборат аст. Мағҳумҳои масъалагузорӣ (проблема), банақшагирӣ, ҷустуҷӯи иттилоот, натиҷаи фаъолият ва муаррифӣ (презентатсия ва ҳимоя), таҳлил ва татбиқи шакли самараноки кумаки равонӣ, ки дар ҳар марҳилаи номбаршуда зикр меёбад, бениҳоят зарур аст.

Маълум шуд, ки омӯзгорони фаннӣ аксар вақт нақши худро дар кумак расонидан ба хонандагон дар ҳалли масъалаи лоиҳа дуруст ба эътибор намегиранд. Онҳо аз як тараф мустақилияти хонандагон ва аз ҷониби дигар, “тавоноии том” (муқтадирӣ)-и компьютерро ба эътибор намегиранд. Ҳамзамон, барои хонандагон бисёр вақт мавқеи худро дар

муайян намудани предмет, нишон додани асос, чудо намудан чизҳои гайриасосӣ аз маводи асосӣ ва ғайра мушкил аст.

Кумаки омӯзгор ба хонандагон дар интихоби иттилоот аксар вақт (масалан, хонандагон маводи аввалинро аз Интернет гирифтан) бамаврид аст. Ҳамин тавр, ҳангоми кор дар лоиҳаҳо омӯзгорон шаклҳои нави онро аз худ мекунанд. Дар ин ҷо омӯзгор ба ҳайси роҳбар ва ташкилкунандай корҳои лоиҳавии хонандагон амал мекунад: ба онҳо дар таъмини пойгоҳи таълимию моддӣ ёрӣ мерасонад, кори хонандагонро тақсим ва ҳамоҳанг месозад ва диққати худро ба ноил шудан ба натиҷаи ниҳоӣ равона месозад. Ин аз омӯзгор вақти зиёдро талаб мекунад, чунки ӯ бояд дониши худро дар соҳаи мушаххаси марбут ба як лоиҳаи мушаххас такмил дихад, машваратҳои мутахассисонро барои хонандагон ташкил кунад ва аксар вақт кори худро бо кори омӯзгорони дигар фанҳо ҳамоҳанг созад.

Махсусан нақши омӯзгор дар ташкил ва идоракуни кор дар лоиҳаҳои гурӯҳӣ бузург аст, зоро ки аз ӯ муносибати тафриқавӣ ва инфириодӣ ба хонандагони бо сатҳи гуногуни дониш, малака ва омодагӣ ба фаъолияти эҷодӣ талаб карда мешавад. Омӯзгор бояд ба онҳо мадад расонад, ки ҷузъҳои лоиҳаҳои гурӯҳиро ба як самт муттаҳид кунанд, камбудиҳояшонро бинанд ва дар якҷоягӣ бо хонандагон таҳлил ва ислоҳ кунанд.

Ҳангоми ташкили муаррифӣ, пеш аз ҳама худи наврасон ба кумаки равонӣ ва дастгирий ниёз доранд. Дар рафти презентатсия (муаррифӣ)-и лоиҳа хонандагон бояд бо далеловарӣ андешаҳои худро дар бораи он ки ҳангоми кор дар лоиҳа қадом идеяҳо ба вучӯд омада буданд, бо қадом душвориҳо дучор шуданд ва чӣ гуна онҳоро бартараф карданд, баён намоянд. Намуд ва шаклҳои гуногуни муаррифӣ таҳия карда шуд: видеофilm, слайд-шоу, веб-сайт ва ғайра.

Таълими технологияи компьютерӣ

Таълими технологияи компьютерӣ фарогири равандҳои чамъоварӣ, коркард ва интиқоли иттилоот ба хонанда тавассути компьютер мебошад.

Дар шароити қунунӣ чунин самтҳои технология бештар густариш ёфтаанд, ки дар ҷараёни он технологияи компьютерӣ иборат аст аз:

- воситаи пешниҳоди маводи таълим ба хонанда барои интиқоли дониш;
- воситаи дастгирии иттилоотии равандҳои таълим ҳамчун сарчашмай иловагии иттилоот;
- воситаи муайянсозии сатҳи дониш ва назорати азхудкуни маводи таълим;
- воситаи баргузории озмоишҳои таълимӣ доир ба мавзуи омузиш;
- дастгоҳи умумӣ барои дастгирии малакаҳои амалии истифодаи донишҳо;
- яке аз унсурҳои муҳим дар фаъолияти ояндаи касбии хонандагон.

Ҳамин тавр, мушкилоти аввал ва асосӣ бартараф намудани баъзе монеаҳои психологӣ ҳангоми гузариши муассисаи таълимӣ ба ин шакли нави кор аст. Гузашта аз ин, худи омӯзгорон ин мушкилотро ҳамчун мушкилоти дохилӣ, психологӣ дарк намекунанд, аммо мушкилиҳои асосиро дар шакли хоса - ташкилӣ мебинанд. Қайд кардан ба маврид аст, ки бо мурури замон мушкилиҳои ташкилӣ дар ин замина кам мешаванд ва дар марказ проблемаҳо бевосита мустақиман ба мундариҷаи дарс ва дар алоқамандӣ бо технологияи компьютерӣ пайдо мешаванд.

Дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи гузаронидани дарсҳо бо истифодаи технологияи компьютерӣ, омӯзгорон дар бораи мақсаднок ва самаранокии чунин дарсҳо ба хуносae омаданд. Онҳо бартариҳои зерини ин усули таълимро чунин қайд карданд:

- майлу ҳавасмандии хонандагонро ба фан ба таври назаррас афзун мегардонад;
- фаъолнокии хонандагонро ҳам дар давоми дарс ва ҳам баъд аз он ба таври назаррас баланд мекунад;
- фаъолияти зеҳни хонандагон инкишоф меёбад, диққат меафзояд;
- хонанда имконияти мустақилона маълумот гирифтанро пайдо мекунад;

- имконияти истифодаи маводи визуалӣ якчанд маротиба меафзояд;
- дар дарс имконияти истифодаи алоқаи байнифандӣ пайдо мегардад;
- имкони воқеии ба хонандагон пешниҳод кардани машқҳои тафриқавӣ пайдо мешавад, ки барои амалий кардани муносабати инфиродӣ ба хонандагон имконият фароҳам меорад.

Самарабахшии самти корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ, ки ба дастгирии равонии фаъолияти лоиҳавӣ алоқаманд аст, ҳам кор бо омӯзгорон ва ҳам бо хонандагонро дар бар мегирифт.

Нақшай 3.



Дар раванди кор бо омӯзгорон диққати муҳим ва хамешагӣ ба мушкилоти чойдодашууда нигаронида шуда буд, ки он мушкилоти таҳияи усулҳои назорати самаранокии истифодаи технологияи компьютерӣ дар раванди таълим мушоҳида гардид. Барои арзёбии самаранокии дарсҳо усулҳои зерин истифода шуданд:

- мушоҳида кардани рафтори хонандагон (аз тарафи омӯзгор, равоншинос) чунин хулошаро лозим шумориданд, ки ин усули таълим ба фаъолият ва ҳавасмандии таълим таъсири мусбӣ мерасонад;
- муқоисаи сермаҳсулии кор бо ҳамон як маводи таълимии дар компьютер ва шакли муқаррарӣ овардашууда: барои ин омӯзгор аз барномаи компьютерие, ки дар дарс истифода мешавад, маводи маҳсус омода кард ва як зергурӯҳ дар синфи компьютерӣ машғулият мегузарониданд, аммо дигаре – дар синфи муқаррарӣ, бо истифодаи «қалам ва коғаз»; ҳаҷми кори анҷомдодашууда, миқдори хатоҳо ва дигар параметрҳо муқоиса карда шуданд;
- омӯзиши таъсири ба таъхир гузоштани вақт: имкони истифодаи дарсҳои компьютерӣ оид ба фан на қабл аз гузаштани мавзуъ, балки (2-3 ҳафта) пешакӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст;
- усули анъанавии арзёбии самаранокии дарсҳо (иншо, иҷрои машқҳо, ҳалли масъалаҳо).

Кор бо муаллимон барои бартараф кардани монеаи равонӣ, ки ба шомилшавии оперативӣ ва ҳамаҷонибаи технологияи компьютерӣ дар дарсҳо ва фаъолиятҳои лоиҳавӣ монеаъ шудааст, ҳамчун мушкилот-мушкилоти фарқияти байни наслҳо, байни омӯзгорон ва хонандагон, муносибати онҳоро ба компьютер ва технологияи компьютерӣ, мушкилоти «падарон ва фарзандон»-ро ошкор намуд. Аз ин хотир, имрӯзҳо хонандагон дар ин масъалаҳо назар ба қалонсолон, алалхусус, омӯзгорон бештар босалоҳиятанд. Ин вазъиятро бояд дар кор, инчунин хусусияти умумии муносибати хонандагонро ба технологияҳои муосири иттилоотӣ ба назар гирифт. Файр аз ин, бо дарназардошти тағиیرёбии афзоянда дар

системаи маориф ин масъаларо ҳадафмандона вобаста ба ҳар як муассисай таълимӣ алоҳида бояд муайян ва таҳлил кард.

Дар раванди ҷорӣ кардани технологияҳои муосири педагогӣ дар дарсҳо ва истифодаи метод ва тарзҳои гуногуни таълим шавқу завқи хонандагонро ба донишандӯзӣ баланд мебардорад. Дар ин замина барои гузаронидани тадқиқоти озмоиший- таҷрибавии татбиқи фарзия ва маводи омӯзишии якчанд дарсҳои забони тоҷикӣ таҳия шуданд, ки маводи онҳо ба омӯзгорони фанҳои забони модарӣ ва технологияи информационии муассисаҳои таълимии дар озмоиш ширкаткунанда интиқол дода шуда, натиҷаҳои онҳо дар корҳои таҷрибавӣ-озмоиший таҳлилу натиҷагирӣ карда шудаанд.

Аз ҷумла, аз қитоби “Забони модарӣ” синфи 7 матнҳои “Кизилкӯл” (с.6), “Мулоқот” (с.48), “Писарҷонам” (с.54-55), “Фарзанди Тоҷикистон” (с.265-266); синфи 9 “Одина” (с.83), “Айёми тобистон” (92), “Дарвеши олиҳиммат” (с.128) ва монанди ин мавриди истифода қарор ёфтанд.

Мавзуу: синфи 7 матнҳои “Кизилкӯл” (с.6), “Мулоқот” (с.48), “Писарҷонам” (с.54-55), “Фарзанди Тоҷикистон” (с.265-266); синфи 9 “Одина” (с.83), “Айёми тобистон” (92), “Дарвеши олиҳиммат” (с.128)

Мақсад: истифода технологияҳои нави педагогӣ бо таъмини муҳити мусоидаткунанда дар ҳамгирии дарсҳои “Забони модарӣ” “Технологияи иттилоотӣ” ва маҳфилҳои беруназдарсӣ;

Вазифа: 1. Ташаккули дониш, маҳорат, малака ва қобилияти қасбӣ мавриди ташкили раванди таълим.

2. Истифодаи методҳои гуногун ва роҳу воситаҳо дар раванди таълим. Ташаккули маҳорати аз худ намудани маводи таълимӣ ва дар амал татбиқ намудани донишҳои ҳосилшуда.

3. Тарбияи худшиносӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммул ва эҳтироми шахсияти яқдигар.

Тавсифи методҳои таълимӣ:

- 1). методҳои тадқиқотӣ; 2) истифодаи методҳои пурсамари таълим;

3) методи ҳалли масъала; 4) методи шарҳдихӣ; 5) методи баҳодиҳӣ;
6) истифодаи усулҳои фаъоли таълим: а) рӯзномаи дубахша; б) инсерт; в)
кластер.

А

Методҳои тадқиқотӣ. Мавриди шарҳ додани мавзӯи нав муайян намудани сатҳи дониши хонандагон оид ба ин мавзӯъ хеле муҳим аст. Бо ин восита дар бораи сатҳи дониши хонандагон маълумот гирифта, ҷараёни кори минбаъдаи ҳудро муайян менамоед. Масалан: фаъолият дар давра, гурӯҳҳои корӣ ва гайра.

Б

Методҳои таълими пурсамар – ин таъмини азхудкунии донишҳои нав дар асоси донишҳои мавҷудбуда мебошад. Ин методҳо асосан барои омӯзиши муфассали ҳалли масъала равона гардидааст. Бо ин мақсад Шумо метавонед аз методҳои муҳокимаи интерактивӣ, муҳокимаи мавзӯъҳо мувофиқи варақаҳо ва г. истифода намоед.

Г

Методҳои шарҳдихӣ Барои мустаҳкамкунии донишҳои аллакай мавҷудбуда ва оғози мавзӯи нав бояд шарҳи маводи азхудшуда гузаронида шавад. Истифодаи ин метод барои баҳотир оварданӣ маводи гузашта муфид буда, раванди таълимро боз ҳам шавқовартар менамояд. Масалан: шарҳдихӣ мувофиқи варақаҳои мавзӯй, мусобиқаи гурӯҳӣ ва г.

В

Методи ҳалли масъала. Ин методҳо барои мустаҳкамкунии дониш ва инкишофи малакаи амалии хонандагон дар ҳалли масъала истифода бурда мешавад. Асосан омӯзгор масъалаеरо пешниҳод намуда, гурӯҳ ва зергурӯҳҳо онро ҳал менамоянд.

Баъзан як зергурӯҳ масъаларо пешниҳод намуда, зергурӯҳи дигар онро ҳал менамояд.

Д

Методҳои баҳодиҳӣ. Ин метод барои баҳодидан то қадом дараҷа аз ҳуд шудани маводи таълими аз ҷониби иштирокчиён истифода бурда мешавад. Баҳо бояд объективӣ буда, дар хонандагон тарсу ваҳм, асабоният ва шиддатнокиро ба амал наорад. Ин методро мавриди гузаронидани ҳамаи мавзӯъҳо истифода намудан бамаврид аст. Баъзе аз методҳои дар боло овардашударо низ мавриди чун методи баҳодиҳӣ истифода намудан мумкин аст

Усулҳои фаъоли таълим

1. РЎЗНОМАИ ДУБАХША- усулест бо овардани иқтибос аз мавзӯй ва шарҳи он

2. ИНСЕРТ – яке аз усулҳои кор бо матн ба воситаи алломатгузорӣ

3. КЛАСТЕР-чамъоварии ақидаҳо дар нақшай маҳсус (хӯша)

Азбаски талаботи барномаи таълимии босамар фаъолгардонии хонандагонро дар бар мегирад, қӯшиш намудан лозим аст, ки онҳо ба раванди таълим бо чунин воситаҳо ҷалб карда шаванд:

1. Муҳайё намудани вақт барои мулоҳиза кардан, чунки суръат ва тарзи фикрронии ҳар як иштирокчиён гуногун мебошад;
2. Истифодаи чунин методҳое, ки дар он ҳар як омӯзгор фаъол буда тавонад;
3. Шавқманд кардани хонандагон барои пешниҳоди фикру мулоҳизаи шахсӣ;
4. Муносибати меҳрубонона ба ҳамаи хонандагон ба фикру мулоҳизаи пешниҳоди онҳо;
5. Истифодаи намудҳои гуногуни фаъолият (бозӣ, меҳнат), ки муҳити гуногунии раванди таълимиро таъмин карда тавонанд.

Барои муҳити созгорро фароҳам овардан, бояд чунин қоидаҳоро риоя намуд:

- бо оҳанги гуфтори хуш нутқро баён намуда, суръати онро вобаста ба вазъият иваз намоед;
- нишондодҳои равшану возех дода шавад. Муайян намоед, ки ҳама чиз фаҳмо аст ва саволҳои мувоғиқ диҳед.
- мавриди савол додан фикри дигарон ва таҷрибаи шахсии дигаронро ба инобат гиред;
- иштирокдоронро барои иштироки фаъол, фикрҳои ҷолиб ва ҳамкориашон таъриф намоед.

Идора намудани вақт омили муҳим мебошад, ки онро ҳатман бояд зери назорат гирифт. Истифодаи мувофиқи вақт зарур аст, вале бояд дар назорати вақт аз ҳад зиёд сахтгир набошед. Шумо метавонед вобаста ба талабот ва шавқу ҳаваси хонандагон вақтҳои муайяншудаи гузаронидани машқҳоро тағир дихед.

Бояд қайд кард, ки баланд бардоштани қобилияти таълимии хонанда, фарҳанги педагогии волидайн танҳо дар ҳолати ҳамкории тарафайни муассисаҳои таълимӣ ва хонавода имконпазир аст. Омили муҳими таъсири муассисаи таълимӣ ба тарбияи хонаводагӣ ин ҷалби волидайн ба раванди таълим, иштирок дар дарсҳо бо усулҳои нави таълим мебошад, ки онҳо иштирокчии фаъол мегарданд.

Ҳангоми кори инфириодӣ бо падару модар, пеш аз ҳама, ба фароҳам овардани шароити зарурии хона барои кор дар муассисаи таълимӣ ва фаъолияти таълимии хонандагон, инчунин назорати рафтори онҳо ва риояи речай рӯз дар муассисаи таълимӣ ва хонавода бояд ишора кард. Баъзе волидайн ба ин масъалаҳо аҳамият намедиҳанд, ки ин ба муваффақият дар таҳсил ва рушди маънавии хонандагон таъсири манғӣ мерасонад.

Инчунин метавон дар бораи воҳӯрӣ, ҷадвали дарсҳо ва зангҳо маълумот фиристед, кори хонандагон, аксҳои синфро ҷой дихед. Маълумот сари вақт - на камтар аз як маротиба дар як ҳафта нав карда мешавад. Маълумоти доимо навшаванд, тақвими санаҳои фаромӯшнашаванд (рӯзҳои таваллуди кӯдакон, рӯзҳои ид) дар байни омӯзгорону волидон.


Чунин ҳамкорӣ мавқеи баробархуқуқи омӯзгорон ва волидайнро дар тарбия ва рушди шахсияти кӯдак пешниҳод менамояд. Бо чунин фаҳмиш 61,5% -и волидайн ба пуррагӣ розӣ ҳастанд. 11,5% чунин мешуморанд, ки муассисаҳои таълимӣ ва кӯча ба кӯдак таъсири бузург мерасонад, 7,5% чунин меҳисобанд, ки маҳз муассисаҳои таълимӣ ба тарбияи кӯдак таъсири назаррас мерасонад, чунки кӯдак дар

муассисаҳои таълимӣ вақти зиёди худро мегузаронад, 19,5% боварӣ доранд, ки маҳз хонавода ба тарбияи қӯдак таъсири бузург мерасонад.

Диаграммаи 2.

Саҳми волидайн ва омӯзгорон дар рушди

шахсияти хонанда



Бояд қайд кард, ки на ҳама волидайн ба ҳоҳиши омӯзгор дар бораи ҳамкорӣ бо ў чавоб медиҳанд, ба якҷоя кардани қӯшишҳо барои таълими фарзандашон таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Барои омӯзгор сабру таҳаммул ва ҷустуҷӯи мутамарказ барои ҳалли ин мушкилот лозим аст. Кор ва ҳамкорӣ бояд аз онҳое, ки меҳоҳанд дар ҳаёти синф иштирок кунанд, омӯзгоронро дастгирӣ кунанд, бигузор онҳо ҳоло хеле шумораи кам ҳам бошанд. Дар ин маврид омӯзгор тадриҷан бо камоли кордонӣ дигар падару модаронро ба он ҷалб мекунад ва ба падару модарони ҳамфирок такя намуда, дар ин маврид манфиати онро барои ҳар як хонанда ва хонаводай ў ба назар мегирад.

2.3 НАТИЧАИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИЮ ПЕДАГОГӢ ЗИМНИ ҲАМКОРИИ ОМӮЗГОРОН ВА ВОЛИДОН ДАР ОЗМОИШИ НАЗОРАТӢ

Дар кор бо падару модарон омодагӣ дидани омӯзгор вазифаи муҳим ва душвор аст. Ҳалли он таъмини самти муҳимро оид ба ташаккули қобилияти педагогии сафарбар намудани ҳамаи омилхое, ки шахсиятре дар коллектив ташаккул медиҳанд, қобилияти ҳамгирии ҳамаи намудҳои таъсиррасониро ба раванди мақсадноки таълиму тарбия дар назар дорад.

Чунин шаклу усулҳои асосии кор бо омӯзгорон ва волидон дар озмоиши назоратӣ мавриди истифода қарор ёфт:

- Мачлиси волидон (агар зарур бошад, на бо тамоми синф, балки бо як гурӯҳе, ки мушкилоти умумӣ дорад);
- дарсҳои кушод барои волидон;
- иштироки падару модарон дар дарсҳо, мачлисҳои пагоҳӣ;
- воҳӯриҳо, мизи мудаввар, мубоҳисаҳо;
- конфронсҳои волидон барои табодули таҷриба дар соҳаи тарбияи оиласвӣ;
- машваратҳо барои волидон (гурӯҳӣ ва инфиродӣ);
- ташриф овардани омӯзгорон ба хонаводаҳои хонандагон.

Яке аз шаклҳои гайрианъанавӣ, ки муносибати ҳамкории омӯзгорон ва волидон дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз рӯйи он ба роҳ монда шудааст, ин барномаи иттилоотии “eDonish” дар соҳаи маориф мебошад. Таввасути он волидони хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ахлоқу рафтор ва пешрафти донишомӯзии фарзандони худ бо истифода аз воситаҳои иттилоотиву коммуникатсионии муосир ва гирифтани паёнакҳо ба телефонҳои ҳамроҳ ба таври доимӣ боҳабар мешаванд.

Ин барнома ҳамчунин шомили үнсурҳои муҳталифи иттилоотӣ, аз ҷумла, журнали синғӣ ва рӯзномаи электронӣ, ҷадвали дарсҳои асосӣ ва иловагӣ, назорати давомоти хонандагон ва мониторинги сатҳи дониши

онҳо мебошад. Таввасути ин барнома волидон метавонанд аз супоришоти хонагии фарзандонашон аз фанҳои таълимӣ, супоришҳои омӯзгорон ва дигар маълумоти зарурӣ, ки аз маъмурияти муассисаи таълимӣ мерасад, бо паёмак аз телефон дастрас намоянд.

Муассисаҳои таълимии №55 ва №6, литсеи Собири Шоҳонӣ, ки ҳамчун муассисаи таҳқиқоти – озмоиши интихоб гардида буданд, ҳамкории муассисаҳои таълимии мазкур ва хонавода аз рӯйи барномаҳои муосири иттилоотию педагогӣ, аз ҷумла дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе тавассути барномаи иттилоотии “eDonish” ба роҳ мондаанд, ки ин ҳамкориро боз ҳам тақвият мебахшад. Волидон аз хондани чунин паёмҳо хушҳол мешаванд ва аксар вақт ба он ҷавоб мефиристонанд. Ҳамаи ин ҳамкориҳо муҳим арзёбӣ мешаванд, зоро дар ҳалли мушкилот, ки дар раванди иҷрои супоришоти таълимӣ аз ҷониби омӯзгор бо хонанда анҷом меёбад, волидайн метавонад ба онҳо кумак расонад.

Бинобар ин, барои ҳамкорӣ бо падару модарон омодагӣ дидани омӯзгор вазифаи муҳим ва душвор аст. Ҳалли он таъмини самти муҳимро оид ба ташаккули қобилияти педагогӣ сафарбар намудани ҳамаи омилҳое, ки шаҳсиятро дар колектив ташаккул медиҳанд, қобилияти ҳамгирои ҳамаи намудҳои таъсиррасониро ба раванди мақсадноки таълиму тарбия дар назар дорад. Аз ҷумла, барои бисёре аз мактаббачагон рӯзнома ва баҳоҳо бо эҳсосоти манғӣ алоқаманд аст. Омӯзгорон аксар вақт калимаи «рӯзнома» - ро ҳамчун таҳдид истифода мебаранд. Баъзан он манбаи муноқиша байни муассисаи таълимӣ ва хонавода мегардад.

Барои пешгирӣ кардани чунин корҳо роҳбари синф метавонад аз паёмакҳои иттилоотӣ бо воситаи телефон истифода барад. Дар он омӯзгор волидонро аз дастовардҳои қӯдак ҳамарӯза ё дар охири ҳафта огоҳ мекунад ва нишон медиҳад, ки ба қадом самти фаъолияти хонанда бештар таваҷҷӯҳ кардан зарур аст. Волидон низ дар ҷавоб бо паёмак дарҳост ё ҳоҳишҳояшонро менависанд. Ин усул маҳсусан барои

волидоне мувофиқ аст, ки ба осонӣ фикрҳои худро дар шакли хаттӣ баён мекунанд ё имкони мулоқот бо омӯзгорро надоранд. Инчунин, агар дар ин рӯз дар хонаводаи хонанда иду рӯзи таваллуд ҷашн гирифта шавад, омӯзгор метавонед табрикот нависад. Ба мақсад мувофиқ аст, ки яке аз маҷлисҳои падару модарон ба масъалаи ҳамкории омӯзгор ва падару модарон дар тарбияи фарзандон бахшида шавад. Саволҳо метавонанд барои муҳокима пешниҳод карда шаванд.


Аз ин рӯ, ба волидон ва омӯзгорон саволи “Аз қадом техника ва технологияи муосир истифода менамоед” пешниҳод карда шуд. 23,5% иштирокчиён иброз намуданд, ки яке аз методҳои нисбатан муҳими ҳалли масъалаҳои муҳталифи тарбиявӣ дар ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода, аз он ҷумла, ташакқули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосирро методи баргузории сухбатҳо медонанд. Зоро маҳз тариқи сухбати озоди омӯзгор ва волидон тарафҳо имконият пайдо менамоянд, ки иттилооти зиёдтарро ба даст оранд. 38% иштирокчиён қайд намудаанд, ки китобу дастур, лугату маводи иловагиро метавон тариқи истифодаи почтаи электронӣ ҳал намуд. 18% иштирокчиён ташриф овардани омӯзгоронро ба хонаводаи хонандагон муҳим мешуморад, зоро онҳо бо шароити зиндагии кӯдак, вазъияти моддӣ ва маънавии оила, тарзи солимии ҳаёти кӯдак, ба санчиши тартиби рӯз ва фахмидани тарзи рафтари кӯдак дар оила ошно мегардад.

Аксарияти иштирокчиён, зиёда аз 85% онҳо иброз намуданд, ки методи беҳтарини ҳамкории омӯзгор ва волидон паёмакҳои иттилоотӣ тариқи телефони мобелӣ мебошад, доимо фаъол буда, ахборот зуд дастрас мегардад. Аксарияти омӯзгорон базаи муайяни рақамҳои мобилии волидонро тартиб додаанд, ки дар ҳолатҳои пайдо гардидани проблемаҳо метавонанд, ки бо волидони хонанда дар тамос бошанд.

64% иштирокчиён пешниҳод намудаанд, ки ҳамасола баргузор гардидани олимпиадаҳои фанӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилаӣ, озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳамкории муассисаҳои таълимиро бо хонавода дар

истифодаи техника ва технологияҳои навин боз ҳам қавитар ва васеътар мегардонад.

Диаграммаи 3.



Шаклҳои ҳамкории омӯзгорон ва волидон роҳҳои ташкили фаъолият ва муоширати муштараки онҳо мебошанд. Шаклҳои фаъолияти колективӣ, гуруҳӣ ва фардии ҳамкориро якҷоя кардан ба мақсад мувоғиқ аст. Пас, дар маҷлиси падару модарон ва дар маҷлисҳои индивидуалӣ бо падару модарон, дар машваратҳои гуруҳӣ муҳокимаи ҳар як мушкилоти кори тарбиявиро давом додан фоиданок аст. Биёд ба таври муҳтасар шаклҳои маъмултарини муштараки ҳамкории омӯзгорон ва волидонро тавсиф кунем.

Дар рафти омӯзиш мо масъалаи муайян ва асоснок кардани роҳу воситаҳои самараноки азхудкуни маводи таълимӣ аз ҷониби хонандагон дар раванди таълим бо истифода аз технологияҳои муосири педагогиро ҳал намудем.

Дар раванди ҷорӣ кардани технологияҳои муосири педагогӣ дар дарсҳо ва истифодаи метод ва тарзҳои гуногуни таълим шавқу завқи хонандагонро ба донишандӯй баланд мегардонад. Дар ин замина барои гузаронидани тадқиқоти озмоиший-таҷрибавии татбиқи фарзия ва маводи омӯзишии якчанд дарсҳои забони тоҷикӣ таҳия шуданд, ки маводи онҳо ба омӯзгорони фанҳои забони модарӣ ва технологияи иттилоотии муассисаҳои таълимии дар озмоиши ширкаткунанда интиқол дода шуда,

натицаҳои онҳо дар корҳои таҷрибавӣ-озмоиши таҳлилу натиҷагирӣ карда шудаанд.


Манбаъҳои интихоби маводи матнӣ бо роҳи омӯҳтани шавқу завқи хонандагон ба забони модарӣ бо усули пурсиш ва мусоҳиба муайян карда шуданд. Пеш аз интихоби матнҳои марбут ба забони тоҷикӣ аввал сарчашмаҳои интихоби маводи матнӣ муайян карда шуданд. Ин манбаъҳо инҳоянд:

- китобҳои дарсӣ
- шакли электронии китобҳо дар планшет ва компьютер;
- маводи таълимии иловагӣ аз Интернет;
- дискҳои SD-, DVD-ROM, кассетаҳои аудио/видео, флеш-дискҳо;

Мо ба муаллимони синфҳои таҷрибавӣ пешниҳод кардем, ки дар фаъолияти худ як қатор - технологияҳои иттилоотӣ ва педагогии “Лексия-сӯҳбат”, “Лексия-мубоҳиса”, “Диаграммаи Венна”, “Рӯзномаи дубахша”-ро бо истифода аз барномаҳои Word, Power point ва дигар барномаҳо мавриди озмоиш қарор диханд.

Диаграммаи 4.

**Истифодаи Техника ва технологияҳои нави иттилоотию педагогӣ
дар рафти корҳои озмоиши**




Озмоиши назоратӣ, ки дар рафти он таҳлили муқоисавии сатҳи фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои болоӣ дар гурӯҳҳои гуногун баргузор гардид, нишон дод, ки дар гурӯҳи таҷрибавӣ истифодаи усулу технологияҳои мусир нишондиҳандаҳои ҳама меъёрҳои фарҳанги иттилоотию педагогии хонандагони синфҳои болоӣ хеле зиёд шудааст. Таҳлилҳо имкон медиҳанд, ки чунин хулоса барорем, ки фароҳам овардани шароитҳои педагогӣ дар раванди таълим самараи хуб мебахшад.

Дар рафти санчиши назоратӣ таҳлили муқоисавии сатҳи фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои 7-9 нишон дод, ки дар гурӯҳи таҷрибавӣ нишондиҳандаҳои тамоми меъёрҳои фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои болоӣ ва истифодаи усулу технологияҳои мусир хеле афзудаанд. Чунин натиҷагириҳо имкон медиҳанд, ки моро ба хулоسابории амиқ водор намояд, ки комплекси шароитҳои педагогӣ самарарабаҳш мебошанд.

Маълумоти муқоисавии хонандагони гурӯҳи эксперименталий дар бораи самаранокии истифодаи технологияи мусири педагогӣ дар диаграммаи зерин оварда мешавад:

Диаграммаи 5.



Натиҷаҳои корҳое, ки оид ба муайян намудани санчиши шароитҳои педагогии ташаккули фарҳанги иттилоотӣ дар ҷараёни истифодаи техника ва технологияи мусири педагогӣ гузаронида шудаанд, натиҷаи самаранокии худро ба масъалаи таҳқиқшаванда исбот намуданд, ки фарзияи таҳқиқотро тасдиқ намуд.

Таҳлили далелҳои бадастомада нишон медиҳад, ки миқдори муайяни волидайн 5% салоҳиятнокии худро дар самти тарбияи хонанда намедонанд ё қӯшиш менамоянд, ки масъулияти тарбиявиро ба муассисаи таълимӣ voguzor намуда, худро аз ин раванд озод намоянд. Аз ин хотир зарур аст, ки бо чунин волидайн корҳои иловагии фаҳмонидадиҳӣ гузаронида шавад, ки онҳо масъулият ва уҳдадориҳои худро дар раванди таълиму тарбияи фарзанд хуб дарк намуда, дар ин раванд бо муассисаи таълимӣ ҳамкориҳои худро ба роҳ монанд.

12,5 % волидайн ақида доранд, ки маҳз хонавода дар тарбияи хонанда нақши асосӣ дорад, ки бо муқоиса бо донишҳои назариявӣ нисbat ба нақш ва мақоми хонавода дар таълиму тарбияи хонанда дар сатҳи хеле паст ҷой дорад.

44% волидайн чунин мешуморанд, ки уҳдадории хонавода, пеш аз ҳама, тарбия ба ҳисоб меравад. 23% волидайн иброз намудаанд, ки меҳоҳанд аз муассисаи таълимӣ иттилоотро оид ба хусусиятҳои рушди хонанда ба даст оранд, 15,5% чунин мешуморанд, ки муассисаи таълимӣ метавонад бо гузаронидани машғулиятҳои иловагӣ ба ҳалли проблемаҳои хонандагон кумак намояд.

Диаграмма 6.

**Масъулият ва уҳдадориҳои волидайн дар раванди
таълиму тарбияи фарзанд**




Ба саволи “Шумо нисбат ба он, ки муассисай таълимӣ дар ҳамкорӣ бо волидон қадом корҳоро ба анҷом расонад, чӣ ақида доред?” 38% волидайн чунин ақида доранд, ки муассисай таълимӣ ба воситаҳои таълимӣ-аёни, 29% ба ташкили ҷорабинихо, 33% ба воситаҳои иттилоотӣ-педагогӣ ниёз доранд.

Диаграммаи 7.



Таҳлили далелҳои бадастомада нишон медиҳад, ки салоҳиятнокии волидайн ба таври умумӣ дар самти тарбияи хонанда дар сатҳи паст қарор дорад. Миқдори умумии волидайн, ки салоҳияти худро дар тарбияи хонанда дарк намуда, дар ин самт қӯшиш менамоянд, ки донишҳои педагогии худро васеъ намоянд, танҳо 21 % -ро ташкил менамоянд.

Диаграммаи 8.



Аксарияти волидайн 79 %, иброз намуданд, ки хонавода низ дар як қатор корҳо бо муассисай таълимӣ дар тарбияи хонанда уҳдадор аст. Суҳбатҳои инфиродӣ нишон дод, ки ба ин масъала онҳо кам эътибор медиҳанд, ин аз серкорӣ ва надоштани вақти холӣ бармеояд.

Илова бар ин, барои муайян намудани салоҳият ва салоҳиятнокии волидайн дар таълим ва тарбияи хонанда аз тарафи мо саволнома оид ба муайян намудани фаъолияти тарбиявии волидайн дар хонавода тартиб дода шуд. Нишондиҳандаҳои асосии баҳогузории сатҳи фаъолияти тарбиявии волидайн дар хонавода ва сатҳи қобилиятаҳои хусусии муошират чунинанд:


Сатҳи салоҳият ва салоҳиятнокии волидайн дар самти тарбияи хонанда:

- дарки зарурати ташаккули қобилияти муоширати байниҳамдигарӣ;
- риоя гардидани этикаи муошират бо хонанда аз тарафи волидайн;
- риоя гардидани меъёрҳои муоширати байниҳамдигарии волидайн дар хузури хонанда.

Таҳлили далелҳои бадастомада нишон дод, ки дар аксарияти ҳолат мавқеи волидайн дар тарбияи хонанда ба ҳам мувоғиқ нест. Мавқеи падар аз мавқеи модар фарқ мекунад, ки дар аксарияти ҳолат боиси пайдо шудани монеа ва проблемаҳои ҷиддӣ дар раванди тарбияи хонанда мегардад. 40,5% волидайн, ки дар раванди пурсиш иштирок намуданд, иброз намудаанд, ки мавқеи онҳо дар масъалаҳои тарбияи хонанда фарқ мекунад.

Дар хонаводаҳо дар муоширати байни волидайн ва хонандагон асосан, мавқеи бартаридошта истифода мешавад. Зиёда аз 42% волидайн иброз намудаанд, ки дар муошират онҳо бартариро эҳсос менамоянд, зоро онҳо дорои таҷрибаи муайян буда, кӯшиш менамоянд, ки онро ба фарзандон омӯзонанд. Танҳо 17,5% волидайн иброз намудаанд, ки дар муошират бо хонанда мавқеи баробари волидайн ва хонанда ба инобат гирифта мешавад.

Диаграмма 9.

Мавқеи волидайн дар тарбияи хонанда


Қайд намудан зарур аст, ки чунин ҳолат аз менталитети мардуми кишвар бармеояд. Дар ҷомеа, дар аксарияти ҳолат, дар асоси арзиш, унсур ва урғу одатҳо, дар муошират бартарии қалонсолон мушоҳида карда мешавад. Албатта, чунин вазъият дар муоширати байни волидайн ва фарзандон низ мушоҳида карда мешавад.

Волидайн дар таъсиррасонӣ ба хонанда асосан аз амру фармонҳо истифода менамоянд, ки 35,5% -ро ташкил менамояд. Шарҳу эзоҳдиҳӣ дар раванди таъсиррасонӣ низ истифода мешавад, ки 17,5% -ро ташкил менамояд. Қайд намудан зарур аст, ки сатҳи истифодаи талқиннамоӣ, бовариунонӣ, хоҳиш дар сатҳи нисбатан паст қарор дорад.

Таҳлилҳо нишон дод, ки аксарияти волидайн (47%) дар вақти ба коре машғул будан, чунин вонамуд менамудаанд, ки фарзандашро гӯш карда истодаанд, лекин дар асл бошад, диққати асосии онҳо ба кори худашон равона карда шудааст. Үмуман, маълум гардид, ки ҳамаи волидайн ҳадди ақал ба чунин ҳолат рӯ ба рӯ шудаанд.

Диаграмма 10.

Вазъи муоширати байни волидайн ва фарзандон



Дар ҳолате, ки хонанда гуноҳ кардааст, волидайн ба ӯ сухани кабех гуфта, сарзаниш кардаанд. Аксарияти волидайн иброз намудаанд, ки ҳамеша фарзанди худро сарзаниш менамоянд. Дар шароити имрӯзаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, мавҷуд будани доираи васеи омилҳои таъсиррасон ба рафтори хонанда дар қӯча, маҳз сарзаниш метавонад, ки хонандагонро аз амали ношоиста ва нодуруст нигоҳ дорад. Аз ин хотир, дар шароити имрӯза, сарзаниши хонандагон дар хонаводаҳои муосир ба ҳукми анъана даромадааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити имрӯза коркарди барномаи маҳсуси ҳамгирии хонавода дар ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ, ки ба шинос намудани волидайн ба донишҳои педагогӣ, омоданамоии психологиву педагогии онҳо равона карда шудааст, зарур аст. Маҳз дар асоси амалий намудани чунин як барнома бунёди муносибатҳои сифатан нави муассисаи таълимӣ ва хонавода таъмин карда мешавад.

Яке аз самтҳои афзалиятноки дастгирии тарбияи хонаводагӣ бунёди шароити муносиби васеъ намудани иштироки хонавода дар фаъолияти тарбиявии муассисаҳои таълимӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир,

баррасии шароити психологиву педагогии ҳамкории муассисай таълимӣ ва хонавода дар тарбияи хонанда муҳим мегардад.

Бо волидайн ва омӯзгорон нисbat ба ҳамкории байни хонавода ва муассисай таълимӣ сухбатҳои алоҳида баргузор карда шуд. Ба саволи “монеаи асосии ҳамкории байни хонавода ва муассисай таълимӣ дар чӣ зоҳир мегардад”, волидайн иброз намуданд, ки монеаи асосӣ дар набудани вакт зоҳир мегардад. Онҳо ҳатто дар баъзе ҳолатҳо наметавонанд, ки дар маҷлисҳои синфӣ ва умумии муассисай таълимӣ иштирок намоянд.

Иштирокчиёни сухбатҳо оид ба тарбияи хонандагон дар муассисай таълимӣ ва хонавода сухан ронда, дар ҷой доштани проблемаҳои зиёд дар самти тарбия, яқдигарро сабабгори асосӣ медонистанд. Умуман, дар асоси таҳлили натиҷаҳои бадастомада муайян карда шуд, ки дар шароити имрӯза зарур аст механизми нави ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода коркард карда шавад. Чунки ҳамкории байни муассисай таълимӣ ва хонавода беҳбудиро талаб менамояд.

Масъалаҳои муҳталиф, проблемаҳои ҷойдошта дар ҳамкории байни хонавода ва муассисаҳои таълимӣ дар доираи масъалаи ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир муайян карда шуд. Дар ин самт бо волидайн ва омӯзгорон, хонандагон сухбатҳои алоҳида ва саволномаҳо пешниҳод карда шуданд.

Дар тамоми муассисаҳои таълимӣ, ки ҳамчун заминаи корҳои таҷрибавӣ-озмоиши баромад намуданд, ба таври умумӣ 126 нафар волидон ширкат варзиданд.


Ба саволи “Дар ҳамкорӣ бо волидайн, барои ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир қадом корҳо бояд ба сомон расонида шаванд” омӯзгорон ақидаҳои муҳталифо пешниҳод намуданд.

Аксарияти омӯзгорон, 48,5% иброз намуданд, ки волидайн бояд истифодаи техника ва технологияро назорат намоянд. Волидайнро зарур аст, ки тарзи дурусти истифодаи техника ва технологияи муосирро

дар хона назорат намоянд, зеро хонандагон вақти зиёди худро дар хона мегузаронанд. Дар чунин ҳолат ташаккули муносибати таълимӣ ба техника ва технологияи муосир муҳим ва зарурӣ ҳисобида мешавад. 42,5% иштирокчиён қайд намудаанд, ки ба хотири ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир зарур аст, ки байни волидайн ва омӯзгорон сүхбатҳо оид ба ҷанбаҳои мусбат ва манғии истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ гузаронида шавад. Бартарии истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ, ин пеш аз ҳама ба даст овардани маводҳои зарурии таълимӣ мебошад. Аз ин хотир зарур аст, ки волидайн нисбат ба истифодаи дурусти техника ва технологияи муосир иттилооти заруриро дошта бошанд.

9% иштирокчиёни корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ иброз намуданд, ки худи волидайн бояд бо истифода бурдан аз техника ва технологияи муосири иттилоотӣ ошно бошанд, дар ҳолати зарурӣ дар дарсҳои “Технологияи иттилоотӣ” иштирок намоянд. Маҳз бо чунин роҳ метавон ҳамкории оила ва муассисаи таълимиро дар ташаккули муносибати мусбати хонанда ба техника ва технологияи муосир таъмин намуд.

Диаграммаи 11.
Ҳамкории волидайн дар ташаккули муносибати хонандагон
ба техника ва технологияи муосир




Ба волидайн ва омӯзгорон саволи “Аз кадом методҳои ҳамкорӣ истифода менамоед” пешниҳод карда шуд. 21,5% иштирокчиён иброз намуданд, ки методи нисбатан муҳими ҳалли масъалаҳои мухталифи тарбиявӣ дар ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода, аз он ҷумла, ташакқули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи мусирро методи баргузории сӯхбатҳо медонанд. Зоро маҳз тариқи сӯхбати ошкорои омӯзгор ва волидайн, тарафҳо имконият пайдо менамоянд, ки иттилооти зиёдтарро ба даст оранд. 16,5% иштирокчиён қайд намудаанд, ки тамоми проблемаҳои ҷойдоштаро метавон тариқи шарҳу эзоҳи масъала байни муассисаи таълимӣ ва хонавода ҳал намуд.

Як қмсмати иштирокчиён, зиёда аз 9 % онҳо иброз намуданд, ки методи беҳтарини ҳамкории омӯзгор ва волидайн ин ташриф овардани омӯзгорон ба хонаводаи хонандагон аст. Ин метод ба ошнӣ ба шароити зиндагии хонанда, вазъияти моддӣ ва маънавии оила, тарзи солимии ҳаёти хонанда, ба санчиши тартиби рӯз ва фаҳмидани тарзи рафтори хонанда дар хонавода мусоидат менамояд. 15% иштирокчиён иброз намудаанд, ки методи муносиб ин баргузор намудани мизҳои мудаввар ба ҳисоб меравад. Дар доираи баргузории мизҳои мудаввар имконият пайдо мешавад, ки тарафҳо аз якдигар иттилооти заруриро ба даст оранд, мавқеи якдигарро нисбат ба масъалаҳои ҷойдоштаи тарбиявӣ муайян намоянд, баҳри бартараф ё маҳдуд намудани проблемаи ҷойдошта ақидаҳои муносибро пешниҳод намоянд.

Аксарияти иштирокчиён, 38% пешниҳод намудаанд, ки дар шароити имрӯзаи иҷтимоӣ-иктисодӣ, дар ҳолате, ки аксарият ба коре машғуланд, методи муносиб ин методи сӯхбатҳои телефонӣ мебошад. Дар шароити имрӯза аксарияти омӯзгорон базаи муайяни рақамҳои мобилии волидайнро тартиб додаанд, ки дар ҳолатҳои пайдо гардидани ягон мушкилот метавонанд, ки бо волидайнни хонанда дар тамос бошанд.

Диаграммаи 12.

Аз қадом методҳои ҳамкорӣ истифода менамоед



Омили муҳими таъсири муассисаи таълимӣ ба тарбияи хонаводагӣ ин кори инфиродӣ бо волидайн аст. Он паҳлӯҳои гуногуни ҷаласаҳои таълими донишшомӯзон, ташаккули маънавии онҳо, ташкили кор ва роҳнамоии касбиро фаро мегирад. Ҳангоми кори инфиродӣ бо падару модар, пеш аз ҳама, ба фароҳам овардани шароити зарурӣ хона барои кор дар муассисаи таълимӣ ва фаъолияти меҳнатии хонандагон, инчунин назорати рафтари онҳо ва риояи речай рӯз дар хонавода бояд ишора кард. Баъзе волидайн ба ин масъалаҳо аҳамият намедиҳанд, ки ин ба муваффақият дар таҳсил ва рушди маънавии хонандагон таъсири манғӣ мерасонад.

Дар хонаводаҳои алоҳида, волидайн ба ташкили фароғати хонандагон ва баланд бардоштани ниёзҳои солимию равонии онҳо бепарвой зоҳир менамоянд. Аз ҷумла, маълум мешавад, ки баъзе хонандагон кам меҳонанд, ба мусикӣ ва санъат таваҷҷӯҳ намекунанд ва вақти зиёдро барои тамошои фильмҳои бадеии телевизионӣ сарф мекунанд. Дар баъзе ҳолатҳо, волидайн ба қонеъ кардани дархостҳои хонандагон, ки дар соҳаи ихтирокории техникий робита доранд дикқати чиддӣ намедиҳанд ва ба онҳо дар эҷоди «гӯшаи корӣ» қумак намекунанд. Ин ҳолатҳо вақте ки баъзе волидайн қӯшиш мекунанд, ки аз масъулияти тарбияи фарзанд озод шаванд, бартараф карда намешаванд, ҳатто вақте

рафтори хонанда дар муассисай таълимӣ овоза аст: супоришоти хонагиро ичро намекунад, интизом надорад ва ғайра. Волидон онҳоро ба омӯзгорон месупоранд. Ҳамаи ин табиатан масъулияти волидайнро талаб мекунад.

Шаклҳои ин намуди кор ва таъсири он ба волидайн аксар вақт андешидани чораҳои мувофиқро аз ҷониби хонавода ва муассисай таълимӣ барои беҳтар кардани саводнокии хонандагон талаб мекунанд. Дар ин ҳолатҳо, омӯзгорон дар якҷоягӣ бо волидайн сабабҳои норасоии таълим ва рафтори хонандагонро таҳлил мекунанд ва роҳҳои рафъи онҳоро муайян мекунанд. Масалан, агар хонанда аксар вақт супоришоти хонагиро ичро накунад ва касе икрои онҳоро дар хонавода назорат накунад, он гоҳ омӯзгорон аз падару модарон норозӣ мешаванд ва метавонанд назоратро аз болои фаъолияти таълими хонанда пурзӯр кунанд. Муассисай таълимӣ ҳамон усулҳои кор бо хонаводаро ҳатто дар сурате истифода бурда метавонанд, ки хонандагон вақти зиёдро барои тамошои барномаҳои телевизионӣ сарф кунанд ё вақти холиро самаранок истифода бурда натавонанд.

Кори инфиродӣ аксар вақт хусусияти машваратҳои педагогии падару модарон ва ба онҳо додани маслиҳатҳои амалий барои беҳтар кардани таълими хонавода мебошад. Масалан, хонандагони алоҳида бо зиёд асабӣ шудан, ё якравӣ хосанд. На ҳама волидайн дар робита бо чунин хонандагон салоҳиятдор ҳастанд ва ба кӯмаки омӯзгорон ниёз доранд. Корҳои инфиродӣ бо волидайни ин толибилмон, ки шавқ ва қобилияти омӯзиши фанҳои алоҳида ё истеъдоди маҳсуси худро дар соҳаи санъат нишон медиҳанд, хеле муҳим аст. Робитай муассисай таълимӣ бо волидайни чунин хонандагон аз он шаҳодат медиҳад, ки падару модарон ба инкишофи эҷодиёти хонандагон ғамхорӣ намуда, барои фароҳам овардани шароити зарурӣ бо ҷалби онҳо ба дигар фаъолиятҳо, хусусан, ба корҳои фоиданоки ҷамъиятий аҳамият медиҳанд. Ҳамаи ин ба ташаккули дурусти маънавии онҳо мусоидат хоҳад кард.

Чунин мешуморем, ки ташкил намудани вохӯриҳои мунтазами волидайн бо маъмурият ва роҳбарони синф яке аз заминаҳои асосӣ ва муҳими ба роҳ мондани ҳамкориҳо байни муассисаи таълими ӣ ва хонавода ба ҳисоб меравад. Омӯзгорон волидайнро бо талаботи худ шинос мекунанд, хоҳишҳои онҳоро гӯш мекунанд. Шояд саволҳо оид ба фаъолияти ҳамдигар вуҷуд дошта, дар барномаи амалий намудани мушкилоти муайяншуда дар ҷараёни ҷустуҷӯи дастаҷамъона таҳия карда шавад. Маҷлис метавонад бо машваратҳои инфиродӣ, сӯҳбат ё кори гурӯҳӣ бо назардошти мушкилот ва душвориҳои тарбия, таълими гурӯҳҳои алоҳидаи хонандагон ба анҷом расад.

Шакли маҳсусан муҳим ин ҳамкории мутақобилаи омӯзгорон бо кумитаи падару модарон мебошад, ки онҳоро маҷлиси падару модарон дар тамоми соли таҳсил интиҳоб карда метавонад. Дар як қатор дарсҳо, ки падару модарон фаъол ва шавқманданд, ҳамаи онҳо дар навбати худ вазифаи кумитаи волидайнро иҷро мекунанд ва мувоғики хости худ ба гурӯҳҳо тақсим карда мешаванд. Дорои волидайн дастгирии омӯзгорон аст, ки бо ҳамкории моҳирона ҳамчун як василае барои ғояҳои онҳо мешавад. Дар ҷаласаҳои кумитаи падару модарон, ки ба қадри зарурӣ баргузор мешаванд, омӯзгор ва волидайн роҳҳои татбиқи ғоя ва қарорҳои қабулкардаи маҷлисро таҳия мекунанд. Аъзои кумита метавонанд уҳдадорӣ, нақш ва вазифаҳоро барои ташкили кор бо волидайн ва хонандагон тақсим кунанд; муайян кардани роҳҳои ҳамкорӣ бо хонаводаҳои алоҳидаро аз нав коркард намоянд.

Омӯзгори синф ва кумитаи падару модарон кӯшиш мекунанд, ки шурии тиҷоратиро барои ташкили кор бо назардошти имконот ва манфиатҳои падару модарон ташкил кунанд. Дар ин ҳолат, омӯзгор бо гурӯҳҳои гуногуни созмондиҳандагони муваққатии фаъолияти мушахҳас ҳамкорӣ намуда, кумак, машварат ва дар ҳолати зарурӣ ба фаъолияти муштараки онҳо ёрӣ мерасонад. Роҳбари синф барои волидайн машваратҳои гурӯҳӣ, дарсҳои амалиро бо ҷалби омӯзгорон ва мутахassisон мегузаронад, масалан, барои кумак расонидан ба

хонандагон дар азхудкунии малакаҳои фаъолияти рӯҳӣ, суръати хониши хонандагон ва ғайра.

Ба иштирокчиён саволи “Падару модар бояд кадом корҳоро ба сомон расонанд, ки шавқу рағбат ва кӯшиши фарзандонро ба амалӣ намудани фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосир бедор намоянд?” – ро пешниҳод намудем.

Аксарияти иштирокчиён 52,5% иброз намуданд, ки ба хотири амалӣ намудани фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ, зарур аст, ки волидайн ба таври ҳамешагӣ бо омӯзгорон ҳамкорӣ намоянд. Роҳҳои таҳқими рушди минбаъдаи фаъолияти фарзандони худро дар самти ташаккули шавқу рағбати онҳо ба техника ва технологияи муосир ҷустуҷӯ намоянд. Маҳз бо чунин роҳ имконият пайдо мешавад, ки шавқу рағбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири характери таълимӣ пайдо намояд.

25,5% иштирокчиён таъкид намудаанд, ки воситаи асосии ташаккули фарҳанги истифодаи техника ва технологияи муосир ин таъмин намудани хонандагон бо чунин техника ва технологияи иттилоотӣ мебошад. Лекин дар чунин ҳолат зарурат пайдо мешавад, ки раванди истифодаи онҳо аз тарафи волидайн ба таври ҷиддӣ назорат карда шавад. Зоро, дар чунин ҳолат, эҳтимолияти истифодаи ғайритаълими техника ва технологияи муосир ба миён меояд, ки метавонад ба вобастагии хонанда ба техника ва технологияи компьютерӣ оварда расонад. Хонандагон, ки асосан ба бозихои муҳталифи компьютерӣ шавқу рағбат доранд, бидуни назорат метавонанд, ки дар ин самт техника ва технологияи муосирро васеъ истифода намоянд. Чунин ҳолат, албатта ба ҳаладор гардидани раванди таълиму тарбия оварда расонад.


12% иброз намуданд, ки истифодаи техника ва технологияи муосир аз ҷониби волидайн метавонад ба ташаккули шавқу рағбати хонандагон ба техника ва технологияи иттилоотӣ мусоидат намояд. Лекин

мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки чунин истифодабарии техника ва технологияи мусир аз ҷониби волидайн хеле нозук аст, метавонад таъсири манғӣ дошта бошад. Дар шароити имрӯза, аксарияти волидайн аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода менамоянд, ки ҳусусияти таълимӣ надорад. Чунин истифодабарӣ баръакс боиси ташаккули муносибати манғӣ ба техника ва технологияи мусир мегардад.

10% иштирокчиён иброз намуданд, ки дар ташаккули фарҳангии истифодаи техника ва технологияи мусирни иттилоотӣ ба волидайн зарур аст, ки фарзандони худро ба курсҳои иловагии омӯзиши техника ва технологияи мусир ҷалб намоянд.

Диаграмма 13.


Бедор намудани шавқу рағбат ва қӯшиши фарзандон барои амалӣ намудани фарҳангии истифодаи техника ва технологияи мусир



Дар дарсҳои муқаррарӣ бе истифодаи техника ва технологияи компьютерӣ фоизи хонандагон, ки дар аввали дарс ба раванди дарсҳо муносибати мусбат доранд - 42%, дар охири дарс 59% ташкил дод. Мавриди истифодаи технологияҳои педагогӣ 56% хонандагон дар аввали дарс шавқу завқ пайдо намуданд ва дар охири дарс фоиз нисбатан ба дараҷаи баланд тағир ёфт - 86%.

Диаграмма 14 .


Таносуби нишондиҳандаҳо мавриди баргузории дарсҳои муқаррарӣ ва бо истифода аз технологияи итилоотию педагогӣ



Дар дарсҳо, ки тавассути техника ва технологияи мусобици итилоотию педагогӣ гузаронида мешаванд, фоизи хонандагон дар ибтидо ва дар раванди дарс нисбат ба дигар нишондиҳандаҳо 43,3% зиёд аст ва дар охири дарс он зиёд мешавад 82,3%. Теъдоди хонандагоне, ки дар ибтидо шавқу завқи зиёд ба дарс доштанд 32% ва то охири дарс тағиیر меёбад 87%.

Диаграмма 15.

Раванди дарсҳое, ки дар он барномаҳои компьютерӣ истифода бурда мешаванд



Дар асоси таҳқиқоти мазкур ба хулосае меоем, ки имкониятҳои техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ на танҳо ба таъминоти ташаккули шахсияти қӯдак, балки ба рушди фаъолият, ба ташаккули қобилият ва хоҳиши омӯхтан, ба бунёди шароити азхудкуни пурраи донишҳо ва қобилиятҳо мусоидат менамоянд. Компьютеркунонии ҷараёни таълимро ҳамчунин ҳамон мисозад. Компьютеркунонии ҷараёни таълимро ҳамон мисозад. Компьютеркунонии ҷараёни таълимро ҳамон мисозад.

Бо истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотию педагогӣ раванди гузаронидани дарсҳо ва инчунин ҳамаи намудҳои машғулиятҳои синғӣ ва муассисаи таълимӣ самараноктар мегардад ва ба ин восита ҷараёни бузурги иттилоотӣ барои хонандагон ба осонӣ дастрас мегардад. Ҳамин тариқ, истифодаи техника ва технологияи муосири компьютерӣ, ба рушди фаъолияти таълимӣ ва васеъ гардидани ҷаҳонбинии хонандагон мусоидат менамояд.

Хулосаи боби дуюм

Дар ташаккул ва рушди шахсияти хонанда, сифатҳои фардӣ ва хусусиятҳои иҷтимоии ӯ нақши пешбарандаро хонавода иҷро менамояд. Лекин бо воридшавии қишварамон ба марҳилаи тағйироти иҷтимоиву иқтисодӣ хонавода дар вазъияти бӯхрони салоҳиятнокии ҳаётӣ қарор гирифт, ки он дар нокифоягии стратегияҳои анъанавии тарбияи хонаводагӣ инъикос мегардад. Дар чунин вазъияти душвор муассисаи таълимӣ ҳамчун институти иҷтимоӣ на танҳо бо таълим ва тарбияи хонанда машғул аст, балки бояд бо истифодаи унсурҳои педагогӣ хонаводаҳоро идора намояд.

Дар оғози асри XX масъалаи нақши муассисаи таълимӣ ва хонавода дар раванди омӯзиш ва тарбия шавқу рағбати зиёди мутахассисони соҳа ва муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуд. Дар ин давра, дар баррасии масъалаҳои муҳталифи ҳамкории байни муассисаҳои таълимӣ ва

хонавода П.П. Блонский, С.И. Гессен, А.С. Макаренко, М.М. Пистрак, С.Т. Шацкий саҳми бузург гузаштаанд.

Солҳои 30-юми асри XX дар амалияи ҳамкории омӯзгор ва волидайн таъсири авторитарии муассисаҳои таълимӣ ва хонавода ба миён меояд. Дар ин давра тарҳи “назорати муассисаи таълимӣ ба муҳити иҷтимоӣ” ба роҳ монда мешавад. Масъулияти рафтори хонандагон дар муассисаи таълимӣ, дар кӯча, дар хонавода ба омӯзгор voguzor карда шудааст. Албатта, чунин ҳолат назорати ҷиддии хонаводагиро пешниҳод менамуд. Маҳз муассисаҳои таълимӣ тамоми доираи ҳаёти хонандаро муайян мекард, ақида ва хоҳиши волидайн ва хонандагонро ба инобат намегирифт.

Солҳои 50-уми асри XX кӯшишҳо карда шуд, ки услуби демократии ҳамкории байни омӯзгорон ва волидайн асоснок карда шавад. Аксарияти муаллифон, ба монанди И.В. Власюк, Л.С. Дмитриевский, А.И. Дулов, К.И. Пекишев, В.М. Синяв дар асоси омӯзиши масъалаи мазкур қайд намудаанд, ки танҳо тариқи ҳамкориҳои муассисаҳои таълимӣ ва хонавода имконияти ба даст овардани муваффакият дар тарбия пайдо мешавад.

Дар солҳои 90-уми асри XX тағйироти системаи маориф оғоз мегардад, ки он аз ислоҳоти тамоми соҳаҳои ҷомеа бармеомад. Аз ин рӯ, масъалаи ҷустуҷӯи муносибатҳои нави ҳалли масъалаи ҳамкории омӯзгор ва волидайн пайдо мешавад. Дар ин давра зарурати ҳамкориҳои омӯзгор ва волидайн ба хотири таълим ва тарбия дарк карда мешаванд, шакл ва методҳои асосии кор бо волидайн таҳия карда мешаванд, мазмуну мундариҷаи кор бо волидайн муайян гардида, идеяи муносибати дифференсиалии ҳамкорӣ бо волидайн ва баланд бардоштани фарҳанги педагогии онҳо пешниҳод карда мешавад, муқаррароти назариявии ташкили кор бо гурӯҳи волидайн мушаххас гардонида мешавад, сабабҳои пайдо шудани моҷароҳои педагогӣ дар хонавода ошкор карда мешаванд.

Хонавода ин ҳамон муҳити аввалин ба ҳисоб меравад, ки хонанда накӯкорӣ, суботкорӣ, интихоби мақсади дақиқ ва саҳеҳи ҳаётро омӯхта, самтгириҳои арзишии рафторро дар ҷомеа ба даст меорад. Нишондиҳандаҳои моддӣ, майшӣ ва боэътибории хонавода сатҳи некӯаҳволии оиларо тавсиф намекунанд – танҳо муносибат ба хонанда метавонад чунин нишондиҳанда ба ҳисоб равад. Навраси душвортарбия ин ҳамон хонандаест, ки нисбат ба ӯ принсипи адолат поймол карда мешавад, вай аз ҳаёти хонандаи муваффақ маҳрум аст.

Таҳсилоти мусир ба ташаккули шахсияте равона карда шудааст, ки тавонад фаъолияти худро дар шароити тағйирёбии доимӣ ба роҳ монад, барои бадастории мақсадҳои худ технологияи мусири иттилоотиро аз худ намуда, онҳоро мавриди истифода қарор диҳад. Назарияи шахсиятӣ-самтгирии таълимро омӯхта, технологияи шахсиятӣ-самтгириро дар дарсҳо ҷорӣ намуда, мо ба хулосае омадем, ки дар раванди тарбияи хонандагон иштироки волидайн зарур ва ҳатмӣ мебошад. Дар чунин ҳолат формулаи “Омӯзгор-Хонанда-Волидайн” ба миён меояд.

Ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидайнро дар зинаи таҳсилоти ибтидой баррасӣ намуда, метавон қайд намуд, ки чунин ҳамкорӣ дар самти муайян ва бо мақсади муайян ба роҳ монда мешавад. Мутобиқан, метавон оид ба муошират дар формулаи “Омӯзгор-Волидайн-Хонанда”, муносибат, робита ва фаъолияти якҷоя ҳамчун мақсади ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар зинаи таҳсилоти ибтидой сухан ронд. Мазмуну мундариҷаи ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар муассисаҳои таълимӣ унсурҳои алоқаманд ва вобастаро фарогир аст: муошират, муносибат, робита, ки коммуникатсияро ҳамчун ивазнамоии иттилоот пешниҳод менамояд; маърифати шахсияти хонанда ва волидайнни онҳо, робитаҳои дутарафай доимӣ ва ғайра.

Муайян намудани сатҳи салоҳият ва салоҳиятнокии волидайн дар самти тарбияти фарзандон дар асоси корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ нишон дод, ки дар шароити имрӯза аксарияти волидайн ба иттилооти иловагии педагогии тарбияи хонанда ниёз доранд. Аз ин хотир, яке аз роҳҳои

ҳалли масъалаи мазкур самаранок намудани ҳамкории байни хонавода ва муассисаҳои таълимӣ ба ҳисоб меравад.

Озмоиши назоратӣ, ки дар рафти он таҳлили муқоисавии сатҳи фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои болоӣ дар гурӯҳҳои гуногун баргузор гардид, нишон дод, ки дар гурӯҳи тачрибавӣ нишондиҳандаҳои ҳамаи меъёрҳои фарҳанги иттилоотии хонандагони синфҳои болоӣ хеле баланд гардидааст. Ин имкон медиҳад, ки чунин хулоса барорем, ки фароҳам овардани ҳамаи шароитҳои педагогӣ дар таълим самарарабахш мебошад.

ХУЛОСА ВА ПЕШНИХОДХО

Дар шароити мусир истифодаи оқилонаи техника ва технологияҳои мусири иттилоотӣ дар соҳаи маориф ба самаранок гардидани раванди таҳсил мусоидат менамояд, ки ҷанбаҳои гуногуни он дар бобҳо ва фаслҳои кори диссертационӣ ба таври муфассалу густурда баррасӣ гардидаанд. Дар ҷамъбости кори диссертационӣ дар асоси таҳлили адабиёти илмӣ-методӣ, амалияи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва маълумотҳое, ки дар рафти озмоиши педагогӣ ба даст оварда шудаанд, мо ба ҷунин хулоса омадем:

1. Пешрафти илмӣ-техникӣ дар шароити ҷаҳони мусир заманаи техникии фаъолияти меҳнатӣ ва мазмуну мундариҷаи меҳнатро сифатан тағиیر дода, бо ин васила ба дигаргуншавии ҳарактери меҳнат таъсири бевосита мерасонад. Дар ҷараёни пешрафти илмӣ-техникӣ на танҳо мазмуну мундариҷа, балки ҳарактери фаъолияти инсон низ ба таври назаррас дигаргун мешавад. Аз ин хотир, аз шахси замони мусир на танҳо иҷрои вазифаҳои ҷисмонӣ, балки вазифаҳои зеҳнӣ низ талаб карда мешавад.

2. Барои муайян намудани мағхумҳои “техника” ва “технология” зарур аст, ки ба таърихи тавзеҳи истилоҳоти ин мағхумҳои ифодакунанда рӯй оварем. Ҷунончи аз таҳлили осори илмӣ бармеояд, мағхуми “техника” ҳанӯз дар даврони антиқа дар доираҳои илмӣ маълум будааст, ки ҳамчун “санъат, маҳорат, қобилият ва фаъолияти моҳирона” фаҳмида мешудааст, аммо дар даврони пасин, ҳусусан пас аз асри XIX, вобаста ба шароит ва муҳити инкишофи ҷомеа ва тафаккури аъзои он тағииру таҳаввул пайдо кардааст. Ҳоло аксаран мардум таҳти ин мағхум мошин, механизм, таҷхизот ва олоти муҳталифоро мефаҳманд, ки амалашон ба фаъолияти инсон шабоҳат дорад. Дар зимн ҳамон маънои қадимии ин истилоҳ, ки санъату ҳунарро ифода менамуд, низ бοқӣ мондааст.

Истилоҳи “технология” бошад, бори нахуст аз тарафи И. Бекман барои ифода намудани санъати касбу ҳунар, ки аз маҳорати касбӣ ва

тасаввуроти эмпирикии олоти меңнат ва амалиёти меңнатӣ иборат буд, истифода шудааст, аммо дар тули таърих бар пои инкишофи ҳаёт ва тафаккури инсонӣ дар ифодаи мағҳум дучори тағйиру таҳаввул шудааст. Технология дар фаҳмиши васеи мусир маҷмуи принсипҳое мебошад, ки “соҳаи техникӣ”-ро бунёд менамояд ва одатан ҳамчун маҷмуи раванд, восита, метод, принцип ва қоидаҳое тавсиф карда мешавад, ки дар истеҳсоли ин ё он маҳсулот дар соҳаи муайян истифода мешаванд. Унсури муҳими технология ва раванди технологӣ муттасилии амалҳои бунёди объекти муайян ба ҳисоб меравад ва бар пои ин ё он раванди табииӣ ва фаъолияти инсон асос ёфтааст.

3. Пешрафти илмӣ-техникиро метавон тариқи формулаи “илм – техника – маҳсулот” муайян намуд. Ин маънои онро дорад, ки донишҳои илмӣ заминае барои пайдоиши воситаҳои нави техникии истеҳсолот – машина, механизм, дастгоҳҳои гуногун ва ғайраҳо гардид, ки имкон медиҳанд маҳсулоти нав эҷод шавад, муҳити табииӣ ва маснуӣ дигаргун шавад, бо хусусиятҳои қаблан муайяншуда маводҳои нав соҳта шавад, сарчашма ва манбаъҳои қаблан дастнораси энергия ба даст оварда шавад.

4. Раванди ворид кардани техника ва технологияи нав ба соҳаи маориф наметавонад фавран рух дихад, зоро ин протсесси тадриҷӣ ва мунтазам маҳсуб мешавад. Барои ба даст овардани натиҷаи дилҳоҳ аз ворид намудани навовариҳои техникӣ ва технологӣ дар ҷараёни таълим, зарур аст, ки ин раванд дар сатҳи давлатӣ таҳти назорат қарор дода шавад. Барои бомуваффақият ба роҳ мондани ин низоми универсалӣ дар муассисаҳои таълимӣ зарур аст, то иттилооте, ки аз як муассиса интиқол дода мешавад, ба таври якхела фаҳмида шавад.

5. Рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникативӣ муҳитеро тавлид менамоянд, ки тағйироти босуръат ва муттасилро тасниф менамоянд. Имрӯз суръат ва ҳаҷми дигаргуниҳо доираи анъанавии зинаҳои таърихии рушди чомеаро нобуд менамоянд. Масъалаи иттилоърасонӣ дар ҷомеаи мусир дар асоси он ки иттилоот ва

воситаҳои ахбори умум ба таври объективӣ дар ҳаёт ва фаъолияти инсон ҷойи муҳимро ишғол менамояд, аҳамияти муҳимро касб намудааст. Маҳз аз ин хотир вазифаи коркард ва азхуднамоии технологияҳои муосири иттилоотӣ ҳамчун восита ва шароити зарурии ташкили соҳаҳои муҳталифи фаъолияти субъект, пеш аз ҳама, барои соҳаи маориф муҳим мегардад. Бинобар ин, гузаронидани ислоҳоти тамоми системаи маориф зарур аст, ки дар он хонанда воқеан субъекти марказии раванди таълим гардад, яъне бояд на раванди омӯзонидан, балки раванди маърифатӣ, ташкил карда шавад. Талаботи замон аст, ки ҷомеаи муосир аз бисёр ҷиҳат ба ҳамон шаҳрвандоне ниёз дорад, ки метавонанд мустақилона амал намуда, тасмим гиранд ва ба шароити тағйирёбандай ҳаёт мутобиқ гарданд. Мутаносибан, ҷомеаи муосири иттилоотӣ дар назди муассисаҳои таҳсилотӣ, пеш аз ҳама, муассисаи таълимӣ вазифаи тайёр намудани чунин хатмкунандагонро мегузорад, ки тавонанд, мустақилона ба шароити тағйирёбандай ҳаёт мутобиқ гарданд, донишҳои заруриро аз ҳуд кунанд ва онро дар амалия истифода намоянд, бо истифодаи технологияҳои муосир проблемаҳои ҷойдоштаро ошкор намоянд, босаводона бо иттилоот сару кор гиранд, мустақилона аз рӯйи рушди ахлоқи ҳуд, зеҳният ва сатҳи фарҳангӣ кор кунанд, барои ҳалли мушкилоти муҳталиф ва гайраҳо зарурӣ андешанд.

6. Дар шароити вуруди технологияи навтарин ҳаёти маънавии аъзои ҷомеа, баҳусус, хонандагону наврасон дар нақши дуюминдарача қарор гирифта, арзишҳои ахлоқӣ мавқеи ҳудро аз даст додаанд, ки бешубҳа, ба маънавиёти ҷомеа таъсири амиқи манғӣ мерасонад. Навовариҳои технологӣ ба соҳтори иҷтимоии ҷомеа таъсир расонида, онро дигаргун менамоянд ва боиси тавлиди омилҳои нави иҷтимое мегарданд, ки ҳаёти инсонро ба пуррагӣ тағйир медиҳанд.

Воқеияти зиндагии имрӯза чунин аст, ки дар шароити рушди техникаву технологияҳо шабакаҳои иҷтимоӣ инсонро чунон ба умқи ҳуд фурӯ кашидаанд, ки одамон аз таҷхизоту дастгоҳҳои иттиллотӣ дигар дур буда наметавонанд ва ба муҳити атрофи ҳуд низ эътиборе надода,

муносибот ва равобити воқеиашон то андозае виртуалӣ гардида, рӯз ба рӯз коҳиш ёфта истодааст. Чунин ҳолат ба таълиму тарбияи насли наврас бетаъсир буда наметавонад ва ба омили берунае табдил ёфтааст, ки ба раванди таълиму тарбия таъсири чашмгире мерасонад. Дар чунин ҳолат, тарбияи муносибати мусбат хонандагон ба техника ва технологияи мусир дорои аҳамияти бузурге мегардад.

7. Истифодаи техника ва технологияҳои мусири таълим восита ва методҳои нави ҳамкории омӯзгорон ва хонандагонро пешниҳод менамоянд, ки ба таври самарабахш ба даст овардани натиҷаҳои фаъолияти педагогиро дар соҳаи таълим ва тарбия таъмин намуда, ба рушди ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоишавии хонандагон мусоидат намоянд.

Истифодаи барномаҳои компьютерӣ ва дигар технологияи иттилоотӣ дар таълими хонандагони зинаи таҳсилоти ибтидой бояд унсури ғанигардонанда ва дигаркунанда бошанд. Зоро маҳз дар ҳамин синнусол рушди босуръати қобилиятаҳои зеҳнии хонанда ва заминагузории рушди минбаъдаи зеҳнии ӯ гузошта мешавад. Истифодаи техника ва технологияи мусир дар муассисаи таҳсилоти ибтидой ба рушди ҷанбаҳои муҳталиф мусоидат менамояд.

8. Гузаронидани дарсҳо бо истифода аз техника ва технологияи мусири иттилоотӣ ҳамеша ҳолати гувороро ба миён меорад, ки онро на танҳо хонандагон, балки омӯзгорон низ интизор мешаванд, маҳсусан, агар он дар самти дуруст пешниҳод шуда бошад ва тамоми ҷузъиёти он андешида, маводи ҷолиб интихоб гардида, захираҳои зеҳниӣ ва эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба инобат гирифта шуда бошанд.

9. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки масъалаи ташаккул ва инкишофи муносибати мусбат ба таълим дар педагогика масъалаи нав набуда, бори нахуст ба он Я.А.Коменский таваҷҷӯҳ намудааст. Ин масъала танҳо дар асри XIX мавриди баррасӣ ва мубоҳисоти густурда қарор гирифт ва дар осори илмӣ ҷанбаҳои алоҳидаи муносибат ба таълиму тарбия, мисли ҷанбаҳои маърифатӣ, эҳсосотӣ, хоҳишиӣ, маҷмуи падидаҳои психологӣ ва монанди инҳо нишон дода шудаанд.

Аз таҳлилу баррасии сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки муносибати мусbat ба таълиму тарбия дар хонандагон ташаккул ва амалӣ намудани шароитҳои муайянро дар фаъолияти таълимӣ таъмин менамояд. Дар чунин ҳолат метавон, маҳсусан, оид ба ҳамкории хонандагон бо ҳамсолон, волидайн ва омӯзгоронро қайд намуд.

10. Низоми муносибатҳои байни инсон ва техникаву технологияи муосир метавонад қобилияти инсонро инкишоф диҳад, меҳнати ўро бо тақлид ба эҷодиёт мубаддал гардонад. Марзи байни бартариҳо ва камбудиҳо дар муносибати тарафайни инсон ва мошина масъалаи хеле нозук буда, аслан ҳамон сарҳади муайянкунандай паҳлӯҳои ҳассосӣ нуктае мебошад, ки сабук намудани ҳаёти инсон боиси каммазмун гаштани сифати зиндагӣ мегардад. Дар чунин ҳолат, чӣ гуна ва барои чӣ истифода гардидани техника ва технологияи муосир аҳамияти ҳалкунандаро молик мегардад.

11. Ташаккули ҷаҳонбинии хонандагон дар шароити бесарусомонӣ, дар низоми умумии ҷаҳонбинӣ, вақте ки муассисаи таълимӣ, хонавода, созмонҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, иттиҳодияҳои ғайрирасмӣ, воситаҳои ахбори умум ба насли наврас таъсири гуногун мерасонанд, ба яке аз вазифаҳои муҳим ва мубрам табдил гардидааст.

Истифодаи техника ва технологияи муосири таълимӣ восита ва методҳои нави ҳамкории омӯзгорон ва хонандагонро пешниҳод менамоянд, ки натиҷаҳои самарабахши фаъолияти педагогиро дар соҳаи таълим ва тарбия таъмин намуда, ба рушди ҷаҳонбинии хонандагон мусоидат намоянд.

12. Компьютеркунонии ҷараёни таълим роҳҳои нави рушди тафаккурро мекушояд ва барои таълим, инкишоф ва тарбияи хонандагон имкониятҳои нав фароҳам меорад. Бо истифодаи компьютер раванди гузаронидани дарсҳо ва инчунин, ҳамаи намудҳои машғулиятҳои синфиӣ ва муассисаи таълимӣ самараноктар мегардад ва ба ин восита ҷараёни бузурги иттилоотӣ барои хонандагон ба осонӣ дастрас мегардад. Ворид шудани технологияҳои муосири иттилоотӣ дар соҳаи маориф ба

омӯзгорон имкон медиҳад, ки мундариҷа, метод ва шаклҳои ташкилии таълиму тарбияро сифатан тағиیر диҳанд.

Имкониятҳои техника ва технологияи компьютерӣ на танҳо ба таъминоти ташаккули шахсияти хонанда, балки ба эҷодкорӣ ва рушди қобилият, ба ташаккули истеъдод ва хоҳиши омӯхтан, ба бунёди шароити азхудкуни пурраи дониш ва қобилиятҳо мусоидат менамоянд. Ҳамин тарик, истифодаи техника ва технологияи муосири компьютерӣ, боиси рушд ва васеъ гардидани ҷаҳонбинии хонандагон мегардад.

13. Истифодаи техника ва технологияи муосири иттилоотӣ малакаи дар хотир нигоҳ доштани донишҳои ратсионалиро ташаккул медиҳад. Хонандагон маводи мушкилро бо ёрии схема ва ҷадвалҳо, ки дар онҳо муфассал ва ба таври аёнӣ маводи омӯзиши нишон дода шудааст, осон аз ҳуд менамоянд. Ба хотири он ки хонандагон ба раванди таълим ҷалб карда шаванд, танҳо тамошобини ғайрифаъолӣ набошанд, метавон дар раванди дарсҳо аз методҳои лоиҳакаший истифода намуд.

14. Тарҳи ҳамкории омӯзгор ва волидайн душвории объективии онро нишон дод, ки дар натиҷаи он ҳамкорӣ наметавонад ба таври стихиявӣ пайдо шавад ва ба ташаккули маҳсус ниёз дорад. Ба муносибати соҳтори ташкили ҳамкории тарбиявӣ такя намуда, соҳтори тарҳи ташаккули ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонаводаро аз тариқи чунин зерсоҳторҳо, ба монанди зерсоҳтори мақсаднок, мазмуну мундариҷа, баҳогузориву таҳлилӣ метавон матраҳ намуд.

15. Кори муассисаи таълимӣ бо хонавода ин раванди муошират, муносибат, робитаи байни субъектҳои раванди тарбиявӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонаводаро ҳамчун ҳамкории байниҳамдигарӣ дар раванди тарбия баррасӣ намудан мақсаднок аст. Кори муассисаи таълимӣ ва хонаводаро унсурҳои мақсаднок, мазмуну мундариҷа, таҳлилию ташхисӣ муттаҳид менамоянд. Мақсади ҳамкории субъектҳои раванди тарбиявӣ ташаккули шахсияти хонандаро ташкил менамояд.

16. Хусусияти ҷанбаи ҷараёни корҳои якҷояи муассисаи таълимӣ ва хонавода дар интихоби мазмуну мундариҷа, методҳо, шаклҳои ҳамкорӣ, воситаҳо ва ҳарактери ҳамкориҳо зоҳир мегардад. Хусусияти натиҷаҳои ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар зинаи таҳсилоти ибтидой дар он зоҳир мегардад, ки дар ҷанбаҳои зерин ифода мегарданд: баланд гардиҳани сатҳи ҳамкории омӯзгор ва волидайн; ташаккули ҳудбаҳогузории мусбӣ, ташаккули ҳавасмандии хонанда, муносибати мусбати эҳсосотӣ ба муассисаи таълимӣ, ба техника ва технологияи муосири таълимӣ ва иттилоотӣ.

Қобили зикр аст, ки ошкор намудани моҳият, мазмуну мундариҷа, хусусиятҳои ташкили кори муассисаи таълимӣ ва хонавода барои ташаккули ҳамкории самараноки омӯзгор ва хонавода нокифоя аст. Аз ин рӯ, коркарди тарҳи самараноки ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода дар шароити имрӯза муҳим ва зарурӣ ҳисобида мешавад.

17. Омӯзиши проблемаи ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода дар шароити имрӯза дар доираи муносибати салоҳиятнокӣ яке аз проблемаҳои муҳим дар педагогика ҳисобида мешавад. Бо мақсади амалий намудани тарҳи ҳамкории муассисаи таълимӣ ва хонавода дар шароити имрӯза корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ташкил карда шуданд, ки дар натиҷаи он унсурҳои асосии салоҳиятнокии волидайн – арзишигу ҳавасмандӣ, эҳсосотӣ, рафторӣ ошкор карда шуданд.

18. Баланд бардоштани қобилияти тарбиявии хонавода, фарҳангӣ педагогии волидайн танҳо дар ҳолати ҳамкории мусбати муассисаи таълимӣ ва хонавода имконпазир аст. Чунин ҳамкорӣ мавқеи баробарҳукуқи омӯзгорон ва волидайнро дар тарбия, рушди шахсияти хонанда пешниҳод менамояд. Натиҷаҳои оморие, ки зимни назарпурсии волидон ба даст омаданд, ҳамин нуктаро таъкид менамоянд.

Дар хонаводаҳо дар муоширати байни волидайн ва хонандагон асосан, волидайн мавқеи бартарӣ доранд, зоро онҳо дорои таҷрибаи муайян буда, қӯшиш менамоянд, ки онро ба фарзандон омӯзонанд ва дар назарсанҷӣ ин нуктаро беш аз нисфи шумораи пурсидашудагон таъкид

намуданд. Аслан, чунин ҳолат аз зеҳнияти мардуми кишвар маншарь мегирад. Дар ҷомеа, дар аксарияти ҳолатҳо, дар асоси арзишҳо, унсурҳо ва урғу одатҳо, дар муошират бартарии қалонсолон мушоҳидаро мешавад. Албатта, чунин вазъият дар муоширати байни волидайн ва фарзандон низ мушоҳидаро мешавад.

19. Дар таҳқиқотҳои анҷомдодашуда, пеш аз ҳама, ба он диққат додаанд, ки муассисаҳои таълимӣ бояд ба ҳоҳиши таълимии хонандагон такя намоянд, ки пайдо шудани он бе баҳогузории мусбии худи раванди таҳсилот ҳам аз тарафи худи хонанда ва ҳам муваффақиятҳои таълимии ӯ аз тарафи муҳити атроф – омӯзгорон, хонандагон ва волидайн номумкин аст.

20. Ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир аз якчанд омил вобаста аст. Яке аз омилҳои муҳим системаи идоракуни таълим ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин система идоракуни захираҳо, гузаронидани ҷорабиниҳои муҳталиф, банақшагирӣ, муошират ва дигар амалҳои ҳаррӯза бо роҳ монда мешавад. Омили дигари ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосири иттилоотӣ омодагии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Рафткор ва муносибати волидайн ба техника ва технология омили дигари ташаккули муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи муосир мебошад, ки ба ташаккули муносибати хонанда таъсир мерасонад.

21. Ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидайнро дар муассисаи таълимӣ баррасӣ намуда, метавон қайд намуд, ки чунин ҳамкорӣ дар самти муайян бо мақсади муайян ба роҳ монда мешавад. Мутобиқан, метавон оид ба муошират дар формулаи “Педагог–Хонанда–Волидон”, муносибат, робита ва фаъолияти якҷоя ҳамчун мақсади ташаккули ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар муассисаҳои таълимӣ сухан ронд. Мазмуну мундариҷаи ҳамкории омӯзгор ва волидайн дар муассисаи таълимӣ унсурҳои алоқаманд ва вобастаро фарогир аст: муошират, муносибат, робита, ки иртиботро ҳамчун ивазнамоии иттилоот

пешниҳод менамояд; маърифати шахсияти хонанда ва волидайнин онҳо; робитаҳои дутарафаи доимӣ ва ғайра.

22. Таҳти мағҳуми “методҳои ҳамкории омӯзгор ва волидайн” воситаҳои ҳамкории омӯзгор, хонандагон ва волидайн бо мақсади ҳалли вазифаҳои таълимӣ-тарбиявӣ дар назар дошта мешавад. Ба чунин воситаҳо лексияҳо, сұхбатҳо, маслиҳатҳо, баҳсу мунозираҳо, тренингҳо дохил мешаванд, ки дар корҳои амалӣ бо волидон, омӯзгор метавонад шаклҳои номбурдаро истифода намояд. Дар ҳар як вазъият ҳам шаклҳои анъанавӣ ва ҳам шаклҳои ғайрианъанавии кор мавриди истифода қарор дода мешавад.

23. Шаклҳои анъанавии кор бо волидайн маҷlisҳо барои волидайн, конфронсҳои умумии муассисаи таълимӣ ва ҷамъиятӣ, маслиҳатҳои инфиродии омӯзгор, ташриф овардани омӯзгор ба хонаводаҳои хонандагон ва ғайраҳоро дарбар мегирад. Шаклҳои ғайрианъанавӣ-интернет-форумҳо, интернет-конференсияҳо, шабакаи муассисаи таълимӣ, маҷlisҳо тариқи интернет, рӯзномаи электронӣ, тренингҳо ва ғайра ба ҳисоб мераванд.

24. Раванди ҳамкории омӯзгору волидайнин хонандагон мавҷудияти шароитҳои муайянни чунин ҳамкориҳоро тақозо дорад, ки зимни он зарурати ташаккули ҳамкории самаранок бо волидайн ҳамчун мақсад ва нишондиҳандаҳои самаранокии раванди таълим аз тарафи омӯзгор дарк карда шавад; муносибати шахсиятиву фаъолиятӣ, гуфтугӯй ва фардиву эҷодӣ амалӣ гардад; дар шароити психологиву педагогии ҳамкории омӯзгор ва волидайн омӯзгор бояд дорои сатҳи баланди иртиботӣ (коммуникативӣ) бошад; ташаккули муносибати мусбати хонандагон, волидайн ба таълим, тарбия, техника ва технологияҳои муосири таълимӣ анҷом дода шавад; қобилияти эмпатия ва рефлексии омӯзгор ба раванди муассиртари мутақобилаи байни субъектҳои ҷараёни таълим мусоидат намояд.

Дар асоси таҳлилҳо ва хулоسابарориҳо муаллиф чунин **тавсияҳоро пешниҳод менамояд:**

- раванди ворид гардидани техника ва технологияи мусир ба соҳаи маориф тақвият дода шуда, истифодаи он аз тарафи муассисаҳои таълимӣ васеъ ба роҳ монда шавад;
- дар ҷараёни дарсҳо аз имконоти техника ва технологияҳои мусири иттилоотӣ-иртиботӣ дар ташаккул ва такомули салоҳиятнокии хонандагон ба таври васеъ ва самаранок истифода бурда шавад;
- ҳамкории байни муассисаҳои таълимӣ ва хонаводаҳо дар самти ҳалли масъалаҳои тарбиявӣ ба таври самарабахш густариш дода шуда, назорати истифодаи техника ва технологияи мусир иттилоотӣ дар доираи ҳамкориҳои омӯзгор ва волидон қавӣ карда шавад;
- масъалаи ҳамкории муассисаҳои таълимӣ ва хонавода дар таъмини муносибати мусбати хонандагон ба техника ва технологияи мусир дар барномаҳои курси такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорон ворид карда шавад;
- ҷорабиниҳои мухталиф баҳри шинос намудани волидон бо донишҳои педагогии тарбиявӣ бо истифода аз техника ва технологияи мусир ба роҳ монда шавад.

Рўйхати адабиёти истифодашуда:

1. Абульханова-Славянская К. А. Психология личности в социальном обществе [Текст] / К. А. Абульханова-Славянская. // Личность и ее жизненный путь. - М., 1990. – С.114-129.
2. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы. [Текст] Монография / Ю. П. Азаров. – М.: Политиздат, 1993. – 231 с.
3. Алексеева Н. С. Активные формы работы с родителями [Текст] / Н. С. Алексеева. // Классный руководитель. - 2011. - №7. – С. 45 -52.
4. Андреев А. А. Методика для изучения удовлетворенности педагогов, учащихся и их родителей [Текст] / А. А. Андреев. // Классный руководитель. – 2000. – № 2. – С. 18-22.
5. Андреева Т. В. Семейная психология [Текст] Учеб. пособие / Т. В.Андреева. – СПб.: Речь, – 2004. – 244 с.
6. Антонов А. И. Кризис семьи и родительства [Текст] / А. И. Антонов // Проблемы родительства и планирования семьи / Отв. ред. А.И. Антонов. – М.: ИС РАН, – 1992.
7. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи [Текст] Монография / А. И. Антонов, В. М. Медков. – М.: МГУ; Изд-во МГУ, – 1996. – 304 с.
8. Арсентьева А. В., Петрянкина А. П. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения в современных условиях [Текст] / А. В. Арсентьева, А. П. Петрянкина // Семья в России. - М.; Чебоксары, – 2001. – №1. – С.93-100.
9. Артюхова С. П. Семья и школа: поиски, находки [Текст] / С. П. Артюхова // Классный руководитель. - 1999. – № 5. – С. 54-59.
10. Архангельский Л. М. Социально-этические проблемы личности [Текст] Монография / Л. М. Архангельский. – М.: Мысль, 1974. – 221 с.
11. Афанасьева Т. М. Семья [Текст] Монография / Т. М. Афанасьева. – М.: Просвещение. – 1985. – 224 с.
12. Байбародова Л. В. Формы взаимодействия педагогов, учащихся и родителей [Текст] Учебное пособие / Л. В. Байбародова. – Ярославль: ЯГПИ. – 1992. – 39 с.

13. Барбур И. Этика в век технологии [Текст] / И. Барбур // 21 век эпоха информационного общества, компьютерный век. – М., – 2001. – С. 5 – 14.
14. Баркан А. И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребенка. Его величество Ребенок какой он есть [Текст] / А. И. Баркан. – М.: АСТ-Пресс. – 1999. – 429 с.: ил. - (Практ. психология). – С. 423- 424.
15. Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 [Матн]. – Душанбе. 2017. 15с.
16. Безлюдный А. И. Родительско-детские отношения как стратегия семейного воспитания [Текст] / А. И. Безлюдный. // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. - №2. – 2011. – С. 42- 46.
17. Бердяев Н. А. Человек и машина (Проблемы социологии и метафизики техники) [Текст] / Н. А. Бердяев. // Вопросы философии. – 1985, - № 2. – С. 147.
18. Бикметов Е. Ю. Взаимодействие семьи и школы в социализации индивида [Текст] / Е. Ю. Бикметов. // Социологические исследования. – 2007. - № 9. – С. 86 - 92.
19. Битянова М. Р. Особенности использования технологий в парадигме сопровождения [Текст] / М. Р. Битянова. – М., – 2005. – 243 с.
20. Богданова О. С., Петрова В. И. Методика воспитательной работы в начальных классах [Текст] / О. С. Богданова, В. И. Петрова. – М.: Просвещение. – 1975. – 192 с.
21. Богин В. Г., Ильясова А. Б. Из опыта сотрудничества с родителями [Текст] / В. Г. Богин, А. Б. Ильясова // Начальная школа. Плюс-минус. – 2003 - №3. – С. 3-8.
22. Бодалев А. А. О взаимосвязи общения и отношения [Текст] / А. А. Бодалев // Вопросы психологии. – 1994. - № 1. – С. 122-127.
23. Бодалев А. А. О формировании отношений в семье [Текст] / А. А. Бодалев // Советская педагогика. – 1991. - № 8. – С. 39 - 44.

24. Бодалев А. А., Караковский В. А., Новикова Л. И. Психолого-педагогические проблемы воспитания в современных условиях [Текст] / А. А. Бодалев, В. А. Караковский, Л. И. Новикова // Советская педагогика. – 1991. - № 5. – С. 11-20.
25. Болотина Р. Л. Классный руководитель в современной начальной школе [Текст] / Р. Л. Болотина // Начальная школа. – 1995. - № 6. – С. 23.
26. Большой энциклопедический словарь / Под ред. Прохорова А. М. – М.: Большая Российская энциклопедия. – 2004. – 1456 с.
27. Брюхова В. М. Партнерство семьи и школы [Текст] / В. М. Брюхова. – М.: Чистые пруды. – 2007. – 32 с.
28. Булатов В. П., Шаповалов Е. А. Наука и инженерная деятельность [Текст] / В. П. Булатов, Е. А. Шаповалов. – Л., – 1987. – С. 25.
29. Буянов М. И. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст] / М. И. Буянов. – М.: Просвещение. – 1988. – 207 с.
30. Васенина С. И., Винокурова Н. В. Развитие творческой активности у детей предшкольного возраста в условиях группы кратковременного пребывания [Текст] / С. И. Васенина, Н. В. Винокурова // Педагогические системы развития творчества: IX Международная научно-практическая конференция, 13–14 декабря 2011 г.: [материалы] в 2 ч. Ч. 1 — Екатеринбург: Издатель Калинина Г. П. – 2011. – С. 123-127.
31. Вахтеров В. П. Избранные педагогические сочинения [Текст] / В. П. Вахтеров. – Сост. Л. Н. Литвин, Н. Т. Бритаева. – М.: Педагогика. – 1987. – 400 с.
32. Вершинин В. Н., Шаркаев Р. Н. Социально-педагогическое партнерство семьи и школы. Методические рекомендации к областному родительскому собранию [Текст] / В. Н. Вершинин, Р. Н. Шаркаев. – Ульяновск. – 2009. – 31 с.
33. Вершинина Т. В. Совместная работа учителя и родителей по воспитанию детей [Текст] / Т. В. Вершинина // Начальная школа. – 1976. - №3. – С. 12-18.

34. Вершловский С., Махмен М. Что важно знать педагогу о семье школьника [Текст] / С. Вершловский, М. Махмен // Воспитание школьников. – 1991. – № 2. – С. 23-26.
35. Воликова Т. В. Учитель и семья [Текст] / Т. В. Воликова. – М.: Просвещение. – 1979. – 180 с.
36. Волков О. Вопросы профориентации и активизации познавательно деятельности старших школьников [Текст] / О. Волков.–Тюмень. – 1970. – С.14-15.
37. Вульфов. Б. З., Семенов В. Д. Школа и социальная среда: взаимодействие [Текст] / Б. З. Вульфов, В. Д. Семенов. – М.: Знание. – 1981. – 123 с.
38. Вульфсон Б. Л. Кризис воспитания [Текст] / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 2006. - № 5. – С. 3-6.
39. Глушкова В. С. Система согласования с семьей целей и способов развития ребенка в процессе обучения в школе [Текст] / Глушкова В. С. // Классный руководитель. – 2001. - № 7. – С. 75-79.
40. Гончаров В. С. Факторы взаимодействия учителей с учениками на уроке [Текст] / В. С. Гончаров // Школьные технологии. – 2006. - № 6. – С. 119-121.
41. Горинский С. Г. Концепция и модель технологического образования Всемирного союза ОРТ [Текст] / С. Г. Горинский // Технология 2000: сб. тр. VI Междунар. конф., 10-18 мая 2000, г. Самара. – Самара. – 2000. – С. 21-29.
42. Гоц Н. А. Применение информационных технологий на уроках [Текст] / Н. А. Гоц // Материалы конф. «Школа и компьютер». – М., – 2004. – С. 53.
43. Гребенников И. В. Школа и семья [Текст] / И. В. Гребенников. – М.: Просвещение. – 1985. – 122 с.
44. Гулмадов, Ф. Теоретические основы формирования духовных убеждений учащихся начальных классов [Текст] дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01/ Ф. Гулмадов. – Душанбе, 2016. –343с.

45. Гурко Т. А. Родительство в изменяющихся социокультурных условиях [Текст] / Т. А. Гурко // Социологическое исследование. – 1997. - № 1. – С. 72 - 79.
46. Гуров В. Н. Семья и школа: деятельностные взаимодействия [Текст] / В. Н. Гуров // Педагогика. – 1992, - № 7. – С. 21-24.
47. Гуров В. Н. Социальная работа образовательного учреждения с семьей [Текст] / В.Н. Гуров. – М.: Педагогическое общество России. – 2012. – 320 с.
48. Давыдов В. В. Концепция учебной деятельности школьников [Текст] / В. В. Давыдов // Вопросы психологии. – 1981. - № 6. – С. 23 – 32.
49. Давыдова Н. М. Глава семьи: распределение ролей и способ выживания [Текст] / Н. М. Давыдова // Общественные науки и современность. – 2005, - №4. – С. 11-23.
50. Даль В. Н. Толковый словарь живого великорусского языка в 2 томах / В. Н. Даль. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭТС. – 1995. - Т. 2. – 780 с.
51. Детская и педагогическая психология [Текст] / под ред. Левитова И. Д. – М.: Просвещение. – 1960. – 256 с.
52. Директору школы о сотрудничестве с родителями [Текст] / Под ред. А. С. Роботовой, И. А. Хоменко, И. Г. Шапошниковой. – М.: Сентябрь. – 2001. – 176 с.
53. Дидактика технологического образования: книга для учителя. Ч. 1 [Текст] / под ред. ПР. Атутова. М.: ИОСО РАО. – 1997. – С. 143.
54. Добрецова Н. В. Ключевые проблемы социального партнерства в образовании для устойчивого развития и варианты их решения [Текст] / Н. В. Добрецова // Экологическое образование. – 2008. - № 4. – С. 13-21.
55. Дрогоцова Н. О. Познавательный диалог в компьютерной игровой среде [Текст] / Н. О. Дрогоцова, Е. А. Тупичкина // Детский сад от А до Я. – 2010. - № 2. – С. 49 - 57.
56. Дуброва В. П. Взаимодействие педагогов и родителей [Текст] / В. П. Дуброва. - Мн.: Феникс. – 2008. – 57 с.

57. Епифанова С. Д. Особенности взаимодействия педагогов и родителей в период подготовки детей к обучению в школе в условиях ДОУ [Текст] / С. Д. Епифанова // Инновационные педагогические технологии. Материалы II Международной научной конференции. – Казань: Бук. – 2015. – С. 52-55.
58. Ермошкин Н. Н., Шекшня С. В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета [Текст] / Н. Н. Ермошкин, С. В. Шекшня. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2002. – 336 с.
59. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии [Текст] / В. И. Журавлев. – М.: Роспедагенство. – 1995. – 183 с.
60. Забрамная С. Д., Боровик, О. В. Развитие ребенка в ваших руках: Книга полезных советов для родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов [Текст] / С. Д. Забрамная, О. В. Боровик. - М.: Новая школа. – 2000. – 160 с.
61. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений [Текст] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». – 2005. – 208 с.
62. Загладина Х. Т. Семья, информационное общество и проблемы воспитания [Текст] / Х.Т. Загладина // Семья, семейные ценности и вопросы воспитания: сб. науч.- метод. материалов / под ред. Т. Ф. Акчурина. М.: ФИРО. – 2008. – 255 с.
63. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» [Текст]. – Душанбе. – 2000. – 33 с.
64. Закссе Х. Антропология техники [Текст] / Х. Закссе // Философия техники в ФРГ. М.: Прогресс. – 1989. – С. 428.
65. Захарова Е. И. Исследование особенностей эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия [Текст] / Е. И. Захарова. // Психолог в детском саду. – 1998. - №1. – С. 34-37.
66. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Реализация компетентностного подхода в системе инновационного образования [Текст] / Э. Ф. Зеер Э. Э. Сыманюк

// Инновационные проекты и программы в образовании. – 2014. - Т. 4. – С. 15-20.

67. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Текст] / И. А. Зимняя. // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С.51.

68. Зимняя И. А. Педагогическая психология [Текст] / И. А. Зимняя. – Ростов н/Д.: Феникс. – 1997. – 360 с.

69. Иванова Н. П. Проблемы семьи и воспитания детей в современных условиях [Текст] / Н. П. Иванова // Начальная школа. – 1994. - № 1. – С. 23-29.

70. Ильин Г. Л. Образовательная технология (о различных значениях понятия «технология») [Текст] / Г. Л. Ильин. – Наука и школа. – 2015. - № 5. – С. 69-76.

71. Иматова Л. Кӯдакистон ва оила. Чӣ тавр кӯдакро ба мактаб омода намуд: [Матн] Даствури таълими / зери назари Л.М. Иматова, Душанбе, - 2004. - 105с.

72. Калимуллина Р. Родителям педагогическую поддержку [Текст] / Р. Калимуллина // Воспитание школьников. – 2000. - №8. – С. 23-24.

73. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении [Текст] / В. А. Кан-Калик. – М.: Просвещение. – 1987. – 190 с.

74. Кан-Калик В. А. Педагогическое общение как предмет теоретического и прикладного исследования [Текст] / В. А. Кан-Калик // Вопросы психологии. – 1985. - № 4. – С. 9 - 16.

75. Каптерев П. Ф. Энциклопедия семейного воспитания и обучения [Текст] / П. Ф. Каптерев. – СПб., – 1915. – 267 с.

76. Караковский В. А. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебновоспитательного процесса [Текст] / В. А. Караковский // Воспитание школьников. – 1993. - № 2. – С. 3-9.

77. Карклина С. Э. Учитель и родители – союзники [Текст] / С. Э. Карклина // Воспитание школьников. – 1976. - № 6. – С. 11-16.

78. Карцева Л. В. Модель семьи в условиях трансформации российского общества [Текст] / Л. В. Карцева // Социологические исследования. – 2003. - № 7. – С. 94.
79. Касимова Т. Н. Взаимодействие семьи и образовательных учреждений как социально-педагогических партнеров [Текст] / Т. Н. Касимова. – М., – 2006. – 34 с.
80. Клемантович И. Современная семья: структура, специфика, воспитательные возможности [Текст] / И. Клемантович // Воспитание школьников. – 1998. - № 4. – С. 13-18.
81. Князев В. Н. Человек и технология (социально-философский аспект) [Текст] / В. Н. Князев. – К.: Лыбидь. – 1990. – 173 с.
82. Князев, В. Н. Психологические особенности понимания личности значимого другого как субъекта общения [Текст]: дис. ...канд. психол. наук: 19.00.04 / В. Н. Князев.- М., 1981. – 162 с.
83. Кобдикова Ж. У. Актуальность применения педагогических технологий в учебном процессе школьного образования [Текст] / Ж. У. Кобдикова // Научная работа в школе. – 2010. - № 2. – С.17-20.
84. Ковалев Г. А., Радзиховский Л.А. Общение и проблема интериоризации [Текст] / Г. А. Ковалев, Л.А. Радзиховский // Вопросы психологии. – 1985. - № 1. – С. 110 - 121.
85. Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования: [Текст] Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Г.М. Коджаспирова, К. В. Петров // – М.: Издательский центр «Академия» – 2001. – С. 56.
86. Кожевникова Е. Г. Современные проблемы взаимодействия семьи и школы в воспитании учащихся [Текст] / Е. Г. Кожевникова // Идеи, гипотезы, поиск: По материалам V науч. конф. аспирантов и молодых исследователей. – Вып.5. – Магадан. – 1998. – С. 84-88.
87. Коломинский Я. Л. Изучение педагогического взаимодействия / Я. Л. Коломинский // Советская педагогика. – 1991. - № 10. – С. 36 - 42.

88. Кондратьев С. В. Типические особенности педагогического взаимодействия [Текст] / С. В. Кондратьев // Вопросы психологии. – 2004. - №4. – С. 130 -137.
89. Кондратюк В. Н. Изучение методов семейного воспитания [Текст] / В.Н. Кондратюк // Начальная школа. – 1993. - №1. – С. 70-72.
90. Конуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”. –Душанбе, 2011. С.15.
91. Коржуев А. В. Рефлексия и критическое мышление в контексте задач высшего образования [Текст] / А. В. Коржуев // Педагогика. – 2002. - № 1. – С. 18 - 23.
92. Корзакова О. В. Роль информационных технологий в формировании общеучебных умений и навыков школьников [Текст] / О. В. Корзакова // Начальная школа Казахстана. – 2007. - №2. – С. 6-8.
93. Корчак Я. Как любить ребенка [Текст] / Я. Корчак // Педагогическое наследие. – М., – 1990. – С. 232.
94. Косарецкий С. Г. Общественный заказ на содержание и качество образования [Текст] / С. Г. Косарецкий // Народное образование. – 2008. - №2. – С. 107-113.
95. Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Философские основы современной педагогики [Текст] / И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. пед. ун-та. – 1994. – 64 с.
96. Краевский В.В. Методологическая рефлексия [Текст] / В.В. Краевский // Советская педагогика. – 1989. - № 2. – С. 72-78.
97. Краснощекова Н. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного возраста: (Тесты, игры, упражнения) [Текст] / Н. Краснощекова. - Ростов: Феникс. – 2006. – 299 с.
98. Кричевский Р. Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы [Текст] / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубровская. – М.: Просвещение. – 1991. – 96 с.
99. Крупская Н. К. Педагогические сочинения в 10 т. Т.2. Общие вопросы педагогики. Организация народного образования в СССР [Текст] / Н. К. Крупская. – М: Изд-во АПН. – 1958. – С. 322.

100. Крылова Н. Б. Культурология образования [Текст] / Н. Б. Крылова. – М.: Народное образование. – 2000. – 272 с.
101. Крючков В. К. Взаимоотношения в системе «педагог - ребенок – родители» [Текст] / В. К. Крючков // Педагогика. – 2002. - № 9. – С. 37-32.
102. Кузьмина Н. В. О всеобщем акмеологическом законе развития продуктивной компетентности в сфере образования [Текст] / Н. В. Кузьмина // Научные труды Северо-Западного института управления. Т. 4. – 2013. - № 4 (11). – С. 232-236.
103. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / Т.А. Куликова. – М.: Академия. – 1999. – 232 с.
104. Кутырёв В. А. Естественное и искусственное: борьба миров [Текст] / В. А. Кутырёв. – Нижний Новгород. – 1994. – С. 15-16.
105. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2002 таҳти рақами 502 “Оид ба барномаи давлатии компьютеркунонӣ” [Матн]. – Душанбе. – 2002.
106. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” [Матн]. – Душанбе. – 2011. – 31 с.
107. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие [Текст] / И.Ю. Левченко, В.В. Ткачева. – М.: Просвещение. – 2008. – 239 с.
108. Лернер П. С. Социальное партнерство учителей и родителей при освоении ресурсов педагогического сопровождения самоопределения учащихся основной "и старшей школы [Текст] / П.С. Лернер // Народное образование. – 2007. - №7. – С. 167-170.
109. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение [Текст] / П.Ф. Лесгафт. – М.: Педагогика. – 1991. – 176 с.
110. Лизинский В. М. Принципы, нормы и правила успешного воспитания [Текст] / В. М. Лизинский // Народное образование. – 2001. - № 3. – С. 174-177.

111. Литарова Н., Аксюченко В. Противоречия в процессе сотрудничества учителя и родителей и основные пути их разрешения [Текст] / Н. Литарова, В. Аксюченко // Воспитание школьников. – 2003. - № 1. – С. 16 -18.
112. Лихачев Б. Г. Социально-педагогические противоречия воспитания [Текст] / Б. Г. Лихачев // Советская педагогика. – 1990. - № 5. – С. 5-9.
113. Ломбина Т. Н. Психологические особенности взаимодействия дошкольников с информационными технологиями [Текст] / Т. Н. Ломбина, В.Г. Лукша // Детский сад от А до Я. – 2010. - № 2. – С. 23-30.
114. Лутфуллоев М. Педагогикаи миллии халқи точик [Матн] / М. Лутфуллоев –Душанбе : Ирфон. – 2015. – 705с.
115. Лутфуллоев М. Дидактикаи мусир [Матн] / М. Лутфуллоев – Душанбе : Ирфон. – 1997. – 150с.
116. Лутфуллозода М. Фарзанд ҳадяи Ҳудованд [Матн] / М. Лутфуллозода. – Душанбе. – 2014. – 108 с.
117. Мазниченко М., Тюников, Ю. Педагогическая мифология в сценариях и практике взаимодействия классного руководителя с родителями [Текст] / М. Мазниченко, Ю. Тюников // Народное образование. – 2003. - №7. – С.219 - 223.
118. Маишева В. А. Учитель, ученики начальных классов и их родители [Текст] / В. А. Маишева // Народное образование. – 1979. - № 10. – С. 12-16.
119. Макаренко А. С. Школа жизни, труда, воспитания: учебная книга по истории, теории и практике воспитания [Текст] / А. С. Макаренко. Сост. и comment. А. А. Фролов, Е. Ю Илалтдинова. – Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской акад. гос. Службы. – 2007. – 227 с.
120. Макаренко А. С. Книга для родителей: Монография [Текст] / А. С. Макаренко. – М.: Педагогика. – 1981. – 320 с.

121. Маленкова Л. И. Педагоги, родители, дети (методическое пособие для воспитателей, классных руководителей) [Текст] / Л. И. Маленкова. – М.: Изд-во Педагогическое общество России. – 2000. – 304 с.
122. Марковская И. М. Групповые формы работы с родителями [Текст] / И. М. Марковская // Семейная психология и семейная терапия. – 1998. - № 2. – С. 55 - 65.
123. Маслоу А. Самореализация [Текст] / А. Маслоу. – М.: Просвещение. – 1982. – 132 с.
124. Мақидова Б., Иззатова М. Педагогикаи томуассисай таълимӣ. Иборат аз ду қисм. Қисми 2 [Матн] / Б. Мақидова М. Иззатова. – Душанбе. – 2012. – 314 с.
125. Мақидова Б. Роҳнамои волидон барои тарбияи хонандагони хурдсол [Матн] / Б. Мақидова. – Душанбе. – 2011. – 75 с.
126. Мақидова Б. Масъалаҳои хонавода дар тарбияи фарзанд дар замони муосир [Матн] / Б. Мақидова. // Оила манбаи тарбияи неруи зеҳни хонандагони ҷавон: маҷмуи мақолоти илмӣ / Муҳаррири масъул С.Сулаймонӣ. – Душанбе: Ирфон. – 2015. – С. 56.
127. Мацковский М. С. Современная семья и её проблемы [Текст] / М. С. Мацковский. – М.: Просвещение. – 1997. – 121 с.
128. Метенова, Н.М. Родительские собрания. Часть 1. [Текст] Учебное пособие / Н.М. Метенова. – Ярославль. 2009. – 146 с.
129. Мизина Н. Н. Родительская компетентность: психологический аспект проблемы [Текст] / Н. Н. Мизина. // Сборник научных трудов Северо - Кавказского ГТУ. Серия «Гуманитарные науки». – 2009. - № 7. – С. 8-10.
130. Минияров В. М. Современные психолого-педагогические условия психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста к поликультурной среде [Текст] / В. М. Минияров. // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2011. - № 4. – С. 176 -184.
131. Миралиев А.М. Педагогика ва психология [Матн] / А.М. Миралиев. –Душанбе. – 2007. – 343 с.

132. Михеев В. Основы социального партнерства: теория и политика. [Текст] Учебник / В. Михеев. – М.: «Экзамен». – 2001. – 448с.
133. Москвина Н. И. Взаимодействие семьи и школы [Текст] / Н. И. Москвина // Классный руководитель. – 2005. - №5. – С. 102-107.
134. Мудрик А. В. Воспитательный потенциал общения [Текст] / А. В. Мудрик // Советская педагогика. – 1985. - № 7. – С. 40 - 42.
135. Мудрик А. В. Социальная педагогика [Текст] / А. В. Мудрик. – М.: Просвещение. – 2012. – 48 с.
136. Мэмфорд М. Техника и природа человека [Текст] / М. Мэмфорд. // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс. – 1986. – С. 229.
137. Мясищев В. Н. Психология отношений: избр. пед. тр [Текст] / В. Н. Мясищев. / под ред. Бодалева А. А. – М.: Ин-т практ. психол.; Воронеж: МОДЭК. – 1990. – 356 с.
138. Научно-технический прогресс: словарь. – М.. – 1987. – С. 293 - 294.
139. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» новые функции и компетенции [Текст] // Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Том 1. Часть 1, Рязань, - 2010. – С. 187.
140. Недвецкая М. Н. Повышение педагогической культуры родителей в процессе взаимодействия школы и семьи [Текст] / М.Н. Недвецкая // Начальная школа. – 2007. - №1. – С. 179.
141. Недвецкая М. Н. Теория и практика организации педагогического взаимодействия семьи и школы [Текст] / М. Н. Недвецкая. – М.: Перспектива. – 2011. – 152 с.
142. Никитина Е. А. Пути и формы совместного взаимодействия дошкольного учреждения и начальной школы с родителями [Текст] / Е. А. Никитина // Инновационные проекты и программы в образовании.- 2011. - №2. – С. 43-50.

143. Николаева О. Образование – глазами родителей [Текст] / О. Николаева // Народное образование. – 2006. - №4. – С. 60-65.
144. Новоселова С.Л., Петку Г.П. Компьютерный мир дошкольника [Текст] / С.Л. Новоселова, Г. П.Петку. – М.: Новая школа. – 1997. – 128 с.
145. Нуров, А. Национальные общечеловеческие ценности и их роль в нравственном воспитании подрастающего поколения / А. Нуров // Автореферат диссертации ... доктора педагогических наук. – Душанбе, 2002. – 87с.
146. Нуров А. Кори якъояи оила ва мактаб дар тарбияи ахлоқии мактаббачагони хурдсол [Текст] / А. Нуров. – Душанбе. – 1988. – 70 с.
147. Об организации работы с родительской общественностью в регионах Российской Федерации [Текст] // Воспитание школьников. – 2003. - №9. – С. 3-9.
148. Ольшанская Н. А. Техника педагогического общения: практикум для учителей и классных руководителей [Текст] / Н. А. Ольшанская. – Волгоград: Учитель. – 2005. – 74 с.
149. Ольшанский В. Б. Практическая психология для учителей [Текст] / В. Б. Ольшанский. – М.: Просвещение. –1994. – 93 с.
150. Онушкин В. Г. Педагогическая подготовка родителей [Текст] / В. Г. Онушкин // Народное образование. – 1991. - №2. – С. 21-25.
151. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике [Электронный ресурс] / Х. Ортега-и-Гассет. - URL:
152. Панкова Л. М. Человек и семья: монография [Текст] / Л. М. Панкова. ЛГОУ им. А.С. Пушкина. – 2002. – 128 с.
153. Парфенова И. Организация сотрудничества семьи и школы [Текст] / И. Парфенова // Воспитание школьников. – 2002. - № 3. – С. 25-28.
154. Патрушева О. И. Классный руководитель и семья [Текст] / О. И. Патрушева // Начальная школа. – 1988. -№3. – С. 10 -13.
155. Педагогика [Текст] / под ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России. – 2002. – 237 с.

156. Педагогика [Текст] / под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение. – 1983. – 206 с.
157. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т. - Т.1. [Текст] / И. Г. Песталоцци. – М., 1981. – 324 с.
158. Петренко Е. Ресурсный потенциал семьи и образовательные траектории детей и взрослых [Текст] / Е. Петренко // Народное образование. – 2009. - №1. – С. 80-84.
159. Петровский А. А. Личность в психологии: парадигма субъектности [Текст] / А. А. Петровский. – М.: Наука. – 1984. – 445 с.
160. Петухов Е. И. Роль информационных технологий в повышении качества профессионального образования [Текст] / Е. И. Петухов // Успехи современного естествознания. – 2013. - № 10. – С. 83.
161. Печчеи А. Человеческие качества [Текст] / А. Печчеи. – М., – 1980. – С. 44 - 49.
162. Полонский В. М. Понятийно-терминологический аппарат педагогики (Проблемы классификации и систематизации) [Текст] / В. М. Полонский // Педагогика. – 1999. – № 8. – С. 16 -23.
163. Поташник М. М. О Формировании в школе педагогической команды [Текст] / М. М. Поташник // Школьные технологии. – 2012. - № 5. – С. 12-18.
164. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. Е. С. Савинов – М.: Просвещение. – 2010. – 191с.
165. Психология семьи. Сб. статей [Текст] /сост. Гаврилова Т.П. М.: «Вопросы психологии». – 2002. – 165 с.
166. Пути гармонизации взаимодействия семьи и общеобразовательной организации в современном социуме инновации в современной науке [Текст] / С. П. Акутина // Материалы III международного зимнего симпозиума // Научный редактор Г. Ф. Гребенщиков. – Москва. – 2014. – С. 93-100.

167. Равен Дж. Компетентность в современном обществе [Текст] / Дж Равен. - М.: Когито-Центра. – 2002. – 396 с.
168. Ракитов. А. И. Философия компьютерной революции [Текст] / А. И. Ракитов. – М., – 1991. – С. 38.
169. Рапацевич Е. В. Инновации в образовании: роль информационно-технологической среды [Текст] / Е. В. Рапацевич // Успехи современного естествознания. – 2013. - № 10. – С. 86.
170. Раҳимзода, Ҳ. Маърифати оиладорӣ [Текст] Китоби дарсӣ / Ҳ. Раҳимзода. – Душанбе, 2003. – 218с.
171. Раҳимзода, Ҳ. Влияние социальных институтов воспитания на подготовку старшеклассников к семейной жизни [Текст]: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Ҳ. Раҳимзода. – Душанбе, 2002. – 324с.
172. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования [Текст] / И. В. Роберт. – М.: Школа-Пресс. – 2004. – 205 с.
173. Роботова А. С. К сотрудничеству с семьей [Текст] / А. С. Роботова // Народное образование. – 2002.- №5. – С. 186 -189.
174. Рябов А. Е. Что определяет отношение родителей к учителям, работающим в начальной школе? [Текст] / А. Е. Рябов // Начальная школа. – 2001. - №4. – С. 27-30.
175. Сарок Л. Всегда ли правильно мы разговариваем с родителями [Текст] / Л. Сарок // Начальная школа. – 1998. - № 2. – С. 12-19.
176. Сафонова Е. М. Воспитательная деятельность в школе в контексте личностного подхода в образовании [Текст] / Е. М. Сафонова // Педагогика. – 2003. - № 3. – С. 38- 44.
177. Серебренников Л. Н. Комплексная технологическая подготовка школьников [Текст] / Л. Н. Серебренников. – Ярославль: Изд-во ЯГП. – 2004. – С.102.
178. Сидельковский А. П. Проблемы познания отношений в советской педагогике / А. П. Сидельковский. — Ставрополь, 1971. – 266 с.

179. Синягин, Ю. Ошибки в общении учителя с учащимися и их родителями [Текст] / Ю. Синягин. // Воспитание школьников. – 1997. – № 1. – С. 11-15.
180. Сластенин, В.А. Педагогическое образование: вызовы ХХI века [Текст] / В.А. Сластенин. // Сибирский педагогический журнал. – 2011. - № 3. - С. 23.
181. Советский энциклопедический словарь гл. ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. М.: Сов. энцикл., 1987. – С. 765.
182. Современная философия: словарь и хрестоматия [Текст] / Ростов н/Д. – 1995. – С.78-84.
183. Современная философская энциклопедия . – М.. – 2001. – 176 с.
184. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей: учебное пособие [Текст] / Савинов Л.И., Камышова Е.В. – М.: «Дашков и К°», 2012. – 5-е изд., перераб. и доп. – 259 с.
185. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детство, семья [Текст] / А. С. Спиваковская. – М.: Изд. «Эксмопресс». – 1999. – 464 с.
186. Спиркин А. Г. Философия: Учебник. – 2-ое изд. – М.: Гардарики. – 2006. – 736с.
187. Спицин Н. П. Учитель и родители: правила общения [Текст] / Н. П. Спицин // Начальная школа. – 1993. - № 10. – С. 21-25.
188. Степанов С. Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования [Текст] / С. Ю. Степанов // Вопросы психологии. – 1985. - № 3. – С. 31- 40.
189. Степанова М. И. Правила безопасного общения с компьютером [Текст] / М. И. Степанова // Детский сад от А до Я. – 2003. - № 1. – С. 40-50.
190. Степихова В. Социальное партнерство в решении актуальных проблем воспитания [Текст] / В. Степихова // Социальная педагогика. – 2006. - № 2. – С. 31-36.
191. Сулаймонӣ С. Педагогикаи фарҳанг [Текст] / С. Сулаймонӣ. – Душанбе: Ирфон. – 2014 – 700 с.

192. Сухомлинский В. А. О воспитании: Золотой фонд педагогики [Текст] / В. А. Сухомлинский. / сост. Д.И.Латышева. – М.: Школьная пресса. – 2003. – 192 с.
193. Техническое творчество: теория, методология, практика. Энциклопедический словарь-справочник [Текст] / под ред. А. И. Половинкина, В. В. Попова. – М.: НПО «Информ-система". – 1995. – С. 249.
194. Тимонина Л. Родительское собрание как форма работы с родителями (Воспитательный потенциал родительства) [Текст] / Л. Тимонина // Народное образование. – 2010. - №2. – С.237-240.
195. Толстоухова Н. С., Фалькович Т. А. Нетрадиционные формы работы с родителями [Текст] / Н. С. Толстоухова, Т. А.Фалькович. – М.: 5 за знания. – 2005. – 240 с.
196. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 5 / К.Д. Ушинский [Текст] / Сост. С. Ф. Егоров. – М.: Педагогика. – 1990. – 526 с.
197. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. [Текст] / К. Д. Ушинский // Под редакцией А. И. Пискунова и др. – М.: Педагогика. – 1974. – Т.2. – С. 235.
198. Файн М. Дж. Движение за педагогическое образование родителей [Текст] / М. Дж. Файн // Помощь родителям в воспитании детей. – М.. – 1992. – С. 7.
199. Филиппова Г. Г. Психология материнства [Текст] / Г. Г. Филиппова. – М. – Изд-во Инта Психотерапии. – 2002. – С. 76.
200. Филонов Г. Н. Свобода личности и воспитание [Текст] / Г. Н. Филонов // Педагогика. – 2005. - №9. – С. 25-33.
201. Философия техники: история и современность [Текст] учебник / под ред. А. Артемина. – М.. – 1997. – С. 59 - 61.
202. Философия: учебник [Текст] / под ред. В.Д. Губина и Т. Ю. Сидориной. – М.. – 2003. – С. 551.
203. Философский энциклопедический словарь. – М.. – 1983. – С. 682.

204. Формы взаимодействия учителя с родителями в начальной школе [Текст] / сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград: Учитель. – 2005. – 122 с.
205. Фридман Л. М. Школа и родители [Текст] / Л. М. Фридман // Классный руководитель. – 1998. - № 5. – С.39 - 45.
206. Хайдеггер М. Вопрос о технике [Текст] / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М.: Республика – 1993. – С. 221-238.
207. Харчев А. Г. Социология воспитания / А. Г. Харчев. – М.: Политиздат. – 1990. – 220 с.
208. Хоменко И. А. Образовательные запросы современной семьи [Текст] / И. А. Хоменко // Образование и семья: проблемы индивидуализации. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции 20-21 апреля 2006 года / Под ред. И.А.Хоменко. СПб.. – 2006. – С.6 -13.
209. Хоменко И. А. Семья как педагогическая система и партнер школы [Текст] / И. А. Хоменко // Народное образование. – 2009. - №8. – С. 123-127.
210. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Пер. с финского [Текст] / Ю. Хямяляйнен. – М.: Просвещение. – 1993. – 112 с.
211. Цацыбин С. А. Взаимодействие школы и семьи (педагогический всеобуч) [Текст] / С. А. Цацыбин. – Волгоград: Учитель. – 2006. – 575 с.
212. Шарифзода Ф. Педагогика: назарияи инсонофар ва ҷомеаи фарҳанѓӣ [Матн] / Ф. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон. – 2010. – 543 с.
213. Шарифзода Ф., Миралиев А.М. Педагогикаи умуми ва қасбӣ [Матн] / Ф. Шарифзода, А.М. Миралиев. – Душанбе. – 2012. – 562 с.
214. Шарифзода Ф., Каримова И., Сулаймонӣ С. Меъёрҳои хонаводай солим [Матн] / Ф. Шарифзода, И. Каримова, С. Сулаймонӣ // Оила манбаи тарбияи неруи зеҳни миллии хонандагони ҷавон: маҷмуи мақолаҳои илмӣ / муҳаррири масъул С. Сулаймонӣ. – Душанбе. – 2015. – С. 23.
215. Шишов С. Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? [Текст] / С. Е. Шишов, И. Г.

Агапов // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2002, март-апрель. С.58.

216. Шпет Г. Г. Философские этюды [Текст] / Г.Г. Шпет. – М.. – 1994. – 105 с.
217. Шпенглер О. Человек и техника [Текст] / О. Шпенглер // Культурология XX век. – М.: Юрист. – 1995. – 464 с.
218. Эмомалӣ Раҳмон. Таъқидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба маориф ва маънавиёт [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: “Ирфон”, - 2011. – 248с.
219. Эмомалӣ Раҳмон. Донишу маърифати техникий-таконбахши рушди маориф [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе -2009.
220. Яковлева Н. В. Психологическая компетентность и ее формирование в процессе обучения в вузе [Текст] / Н. В. Яковлева. – Ярославль. – 1994. – 68 с.
221. Яковлева А. А. Психологическая концепция личности в трудах [Текст]: дисс. ... канд. псих. наук: 19.00.07 [Текст] / А. А. Яковлева. – М.: МГУ. – 2003. – 42с.
222. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. - 2-е изд. [Текст] / В. А. Якунин. – СПб.: Изд-во В. А. Михайлова. – 2000. – 349 с.

Захираҳои электронӣ

1. <http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp>
2. <http://toj.today.tj/tajikistan/culture/>
3. <https://www.dissercat.com/content/>
4. <https://www.teachwriting.org/>
5. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/>
6. <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/>

Рӯйхати интишороти илмии довталааби дараҷаи илми:

[1-М] Мирбобоева Б. М. Нақши ҳамкории мактаб ва оила дар тарбияи хонанда // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2013. - №3/3 (112). - С. 198 –200. - ISSN 2074 –1847.

[2-М] Мирбобоева Б.М. Нақши фарҳанги техниқӣ дар рушди тафаккури насли наврас // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2014. - №3/7 (0148). – С. 273 -276. -ISSN 2074 –1847.

[3-М] Мирбобоева Б. М. Ҳамкории мактаб ва оила - омили муҳими рушди тафаккури эҷодии хонандагон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2015.- № 3/2 (162). – С. 246-249. -ISSN 2074 – 1847.

[4-М] Мирбобоева Б. М. Технологияи муосири таълим – омили тақвияти сифати таҳсилот дар мактаби камнӯфус // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф. 2019.- № 2 (26). – С. 261-266. -ISSN 2617 – 5620.

[5-М] Мирбобоева Б. М. Нақши технологияи иттилоотии муосир дар ташкили ҳамкорӣ байни оила ва мактаб - талаботи замон // Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф. 2019. -№ 4 (28). – С. 84 - 88. -ISSN 2617 – 5620.

[6-М] Мирбобоева Б. Ҳамкории мактаб ва оила – заминай асосии ташакқули фаъолияти эҷодии хонандагон дар омӯзиши технологияи муосир // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. 2020.- №1(34). С. 57-62. - ISSN 2222 – 9809.

7-[М] Мирбобоева Б. Истифодаи технологияи муосири таълим дар мактабҳои камнӯфус // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – Душанбе. 2020.- №2 (35). С. 93 - 97. - ISSN 2222 – 9809.

[8-М] Мирбобоева Б.М. Нақши фарҳанги техниқӣ дар ташакқули тафаккур // Паёми Пажӯҳишгоҳ. – Душанбе. 2010. - №4. – С.49-53.

[9-М] Мирбобоева Б.М. Ҳамкории мактаб ва оила дар ташаккул ва тарбияи хонанда // Маорифи Тоҷикистон. – Душанбе. 2011. - № 2. – С. 45 – 49.

[10-М] Мирбобоева Б.М. Тарбияи хонанда он дар шароити муосир // Субҳи умед. – Душанбе. 2012. - №6. – С. 11- 13.

[11-М] Мирбобоева Б.М. Робитаи мактаб ва оила дар тарбияи маърифатнокӣ ва таҳаммулпазирии хонанда он // Илм ва инноватсия. – Душанбе. 2013. - № 1 (3). – С. 77 -81.

[12-М] Мирбобоева Б.М. Ҳамкории мактаб ва оила дар ташаккули шахсияти мактаббачагон // Маводи конференсияи илмӣ – байналмилаӣ «Таҳқиқоти педагогӣ: мушкилот ва дурнамои он дар замони муосир». – Душанбе. 2013. - С.121- 124.

[13-М] Мирбобоева Б.М. Нақши оила дар тарбияи фарзанд // Илм ва инноватсия. – Душанбе. 2013. - № 3 (5). – С. 26 -28.

[14-М] Мирбобоева Б.М. Иттилоотикуни раванди таълим дар синфҳои ибтидой // Илм ва инноватсия. – Душанбе, 2014. - № 4 (10). – С. 33- 36.

[15-М] Мирбобоева Б.М. Нақши мактаб ва оила дар рушди маънавии хонандагон // Маҷмӯаи мақолаҳои конфронси илмӣ-амалӣ баҳшида ба 80- солагии академики АТТ Муҳаммадулло Лутфуллоев таҳти унвони Алифбо ва алифбонигорӣ. Технологияи педагогии таълими фаъол ва нақши он дар ташкили корҳои эҷодии талабагон. – Душанбе. 2015. – С. 176 -181.

[16-М] Мирбобоева Б.М. Ҳамкории оила ва муассисаҳои таълимӣ дар рушди фаъолияти хонандагон дар раванди омӯзиши техника ва технологияи муосир // Илм ва инноватсия. – Душанбе. 2015. - № 1-2 (12). – С. 64- 69.

[17-М] Мирбобоева Б.М. Оила – сарчашмаи ташаккули арзишҳои инсонӣ. – Душанбе. “Сифат”. 2015. -79 с.

[18-М] Мирбобоева Б.М. Нақши истифода аз технологияи иттлоотӣ – коммуникатсионӣ барои ташаккули салоҳияти хонандагон дар раванди таълим // Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. – Душанбе. 2018. - № 1 (26). – С. 17-21.

[19-М] Мирбобоева Б. “О подготовке учителей к использованию современных технологий обучения в малокомплектных школах”. YII международная научно-практическая конференция “Инновация в науке:

философия, психология, педагогика».г.Суми, 10-12 марта 2020г., - С.128-133.
(дар ҳаммуаллифӣ).

[20-М] Мирбобоева Б.М. Ҳамкории хонавода ва мактаб дар шароитифазои иттилоотии муосир. – Душанбе, “Сифат”. 2020.- 89 с.

МАТНХО АЗ КИТОБИ ЗАБОНИ МОДАРӢ СИНФИ 7

1.

Қизилкӯл

Мо аз қуллаҳои сарбафалаккашида оҳиста поён фуромада, лаҳзае болои кӯҳи каб-кабуди яхин ист мекунем. Бале, кӯҳи каб-кабуд. Офтоб нурҳои худро болои кӯҳ рост мекунад. Мо бараъло мебинем, ки аз нӯги тегаҳои тези пиряҳ қатраҳои об чак-чак чакида ба поён мераванд. Қадре поёнтар шил-дирроси об ба гӯш мерасад. Ба ҳамон тараф меравем. Аз дили пиряҳ, ки ба ду тараф ҷудо шудааст, оби калон башаст ҷорӣ шуда, ба шаҳу ҳарсангҳо барҳӯрда, сарозер меравад. Ба кучо меравад он, номаълум. Фақат ҳаминаш маълум, ки бекор меравад, бефоида меравад, ба дилеву дарде дармон нашуда меравад.

Агар қатра-қатра чакидани тармаоб ва шуввасзанон ҷорӣ шудани обро ба ҳисоб нагирем, дар он ҷо ҳомӯшии тамом ҳукмрон аст. Вале ин ҳомӯшӣ ҳомӯшии қабл аз тӯфон аст. Садои гӯшкаркунданаи тракторҳои пуриқтидор, ки зинаҳои каҷмакаҷи даштро пас гузошта, торафт ба мо наздик меоянд, ба ҳомӯшӣ ва ҳолати яқмароми ин мавзеъ рахна мезанад. Дар паси тракторҳо қубурҳои азими обгузар.

Баъди чанде мебинем, ки ин мавзеъ ба майдони ҳақиқӣ табдил ёфтааст. Булдозерҳо роҳро ҳамвор месозанд. Экскаваторҳо ҷӯй мекананд.

Ато Ҳамдам

2.

**Матиро хонед ва гӯед, ки ҳадафи нависанда чист. Ба матн
чӣ ном гузоштан мумкин аст?**

Муаллим ҳар пагоҳӣ аз дари хонаи калони редаксия ворид шуда, аввал ба аҳли хона назаре мепартофтанд.

Чун Толисро дар он ҷо медианд, дар остона пой қӯфта ё ни DOE бароварда, ўро аз омадани худ огоҳ мекарданд. Пас, Толис аз як сӯй ва Раҳимзода аз сӯйи дигар ё бо қадамҳои паҳлавонона, ё резай лӯкка, ё бо қадамҳои низомӣ, ё бо ягон рафтори дигар ба ҳам наздик мешуданд. Баъд саҳнаи аҷойибу мулоқоти ғароиб сар мешуд. Як рӯз ин ду нафар ба тарзи воҳӯрии намояндагони кадом як қабилаи Африқаи Марказӣ мулоқот мекарданд, рӯзи дигар воҳӯрии ҳиндувони Америкаи Лотиниро тақлид менамуданд. Масалан, баробари рӯ ба рӯ шудан чеҳраҳои худро ба ҳам наздик оварда, аввал пешонаҳояшонро ба якдигар оҳиста расонида мегирифтанд, сипас бинӣ ба бинӣ мемолиданд. Рӯзи севум медиded, ки эшон дастони ҳамдигарро саҳт фишурда ва онро ба мисли мушкетёрҳои франсуз – қаҳрамонони китоби машҳури Дюмаи калонӣ бошаст болову поин карда, ким-чӣ гуна калимаҳои табрикии ба мо номафҳуми забони хориҷиро (ё шояд забони худашон дафъатан ихтироъ карда баровардаро) бо овози баланд такрор мекарданд.

Хоҳ дар хона фақат дуяшон бошанд, хоҳ хона пур аз одам бошад, ин гуна мулоқотҳо ҳар рӯз ба тарзи навбанав такрор мешуданд ва мо, ҳозирон, гоҳ аз ханда рӯдакан мешудем.

Фазлиддин Муҳаммадиев

Саҳ. 48.

3.

Матни зеринро бодиққат хонед ва мавзӯи онро муайян созед. Гүед, ки мақсади он дар чист? Матн дорои қадом хусусият мебошад?

Писарчонам

Падари Фаррух қарib ҳамеша дар сафари хидматӣ мебошад. Фаррух дар хона бо модар ва бародаронаш зиндагӣ мекунад. Модари ўбисёр бепарво буда, кори асосиашро аз пухтану хӯрдан иборат медонад. Азбаски модар нисбат ба корҳои фарзандон бетафовут аст, Фаррух ба тайёр кардани дарс машғул намешавад. Ў то вақти хӯроки шом ё дар кӯча ба бозиҳои гуногун машғул аст, ё дар назди телевизор нишаста, фильмҳои гуногун тамошо мекунад.

Рӯзе баъд аз сафари хидматӣ баргаштан падари Фаррух ба мактаб сари қадам даромад. Хост, ки аз даво-мот ва чӣ тавр хондани фарзандон оғаҳ гардад. Дар ин асно Фаррух дар бунгоҳи тиббӣ барои аз ташхиси тиббӣ гузаштан қарор дошт. Дид, ки мӯйҳои сар баланду бетартиб ва либосҳояш чиркинанд. «Писарчонам, – гуфт вай, – ба ту чӣ шуд? Мисли бепарасторон гаштай». Охир, «писарчонам», ба чаҳордаҳ даромадӣ.

Дилбар Нуриддинзода

Сах. 54 - 55

ЗАМИМАИ 2.**МАТНҲО АЗ КИТОБИ ЗАБОНИ МОДАРӢ СИНФИ 9****1.****ОДИНА**

Одина пас аз ҳайронӣ ва ошуфтаҳолӣ ҳуши худро қадре ба сари ҳуд овард, аз тамом барҳам ҳӯрдани гӯсфанд ёфт шудани ӯро, агарчи маиб ҳам бошад, беҳтар шумурда, аз почааш гирифта кашолакунон аз роҳе, ки фуромада буд, боло баромад. Лекин ҳанӯз хотираш аз тарафи Арбоб Камоли нобакор ҷамъ набуд, ин воқеаро бо як ҳақиқат ва дашноми муқаррарӣ наҳоҳад гузаронид, – гуфта андеша мекард.

Одина бо ҳамин гуна фикрҳо ва андешаҳо аз даҳшат ба даҳшат меафтод. Як вақт ҳушёр шуд, ки рӯз бегоҳ шудааст. Ҳезумҳоеро, ки аввали пагоҳ чида монда буд, ду баст карда ба ҳар бор карда, ба ҷойи сарборӣ ба сари ҳезум гӯсфанди маибшударо гузошта бо чилбуре маҳкам баст. Ҳарро пеш андохта, рамаро аз дунболи он ронда, роҳи хонаро пеш ги-рифт. Ҳар қадар ки ба хона наздиктар мешуд, тапиши дил ва ларзиши дасту поящ зиёдтар мегашт. (С.А.)

Сах. 83.

2.

Матнро хонед ва чумлаҳои мураккаби тобеи сертаркибу омехтаро ба ду сутуни дафтаратон навишта, тар-зи алоқаи онҳоро шарҳ дихед:

Айёми тобистон, офтоби ҷаҳонтоб бар болои сар рост баромада, кӯху биёбонро баробар равшан ва гарм намуда буд, лекин ҳарчанд нимрӯзии тобистон бошад ҳам, ҳавои кӯҳсор монанди айёми баҳор миёна ва форам буд; қабқҳои дарӣ гоҳо бар тега ва гоҳо дар камар сайругашт менамуданд; мурғони хушилҳом бар шоҳаҳои дараҳтони кӯҳӣ нишаста нағмасарӣ ва ғазалхонӣ мекарданд; ҷӯйчаҳои оби соғ, ки аз фарози кӯҳ ба нишеб аз санге ба санге ҷастуҳез карда меғуромаданд, аз шилдир-шилдири оҳангдори худ бо мурғони нағматироз ҳамовозӣ мекарданд; гӯсфандон дар ҳоби ноз; бузғолагон дар такутоз; ҷӯпонбачагон дар давидан; оҳубаррагон дар рамидан; хулоса, ҳар қас, ҳар ҷиз ва ҳамаи табиат дар олами худ хурсанд ва шодмон буд.

Ҷӯпонон ва подабонон гала ва рамаҳои худро, ки аз аввали пагоҳ то нимаи рӯз ҷаронда сер карда буданд, дар камарҳои соярав оварда ба истироҳат гузоштанд ва худҳошон ду-ду, ҷор-ҷор ба ҳар гуна бозихо: найнавозихо, ғазалхонихо ва бадеҳагӯйихо машғул шуданд.
(С.А.)

Сах.92.

3.

Матнро хонда, мулоҳизаҳоятонро дар бораи дӯстии оҳу, гунчишк ва муш баён кунед. Гӯед, ки дӯстӣ чӣ тавр пайдо мешавад? Омилҳое, ки дӯстиро мустаҳкам ё заиф мегардонанд, ба назари шумо қадомҳоанд?

Оҳуе дар баландии хушбоду ҳаво ва сералафи қӯҳсор мечарид. Ҷашми вай ба гунчишке, ки ҳар сӯ мечахид, афтод. Оҳу ба вай нигоҳ карда гуфт:

- Чӣ ин қадар частухез дорӣ, магар ба саёҳат омадӣ?
- Не, ман ба назди ту омадам, меҳоҳам бо ту ошно шавам, – ҷавоб дод гунчишк.
- Ту чӣ кори хуб карда метавонӣ, ки ман ба ту ошно шавам? – гуфт оҳу.
- Парво нақун, аз дasti ман бисёр корҳои хуб меояд. Ҳудат дида, баъд қоил мешавӣ, – гуфт гунчишк.

Оҳу ин таклифи гунчишкро қабул кард. Онҳо аз ҳамон рӯз эътиборан дӯстона зиндагӣ ба сар мебурдагӣ шуданд. Баъд ба онҳо муш ҳам ошнӣ пайдо кард.

Рӯзе ногоҳ оҳу аз рафиқонаш ҷудо шуда монда, ба доми сайёде афтод. Сайёд хост, ки оҳуро зинда ба хонааш барад. Бинобар ӯро ба дарахт бо банд саҳт баста, худаш ба қишлоқ рафт.

Гунчишк ва муш ба ҷустуҷӯи оҳу баромаданд. Ногоҳ гунчишк дид, ки оҳу дар як дарахт саҳт баста шудааст. Вай зуд ба назди муш рафта, воқеаро нақл кард.

Ҳар дуяшон ба назди оҳу омаданд. Муш бо дандончаҳои тезаш бандро зуд бурид. Оҳу аз доми сайёд озод шуда, бо дӯстони ҳурдтараки бовафои ҳуд ба даштҳои васею дилкушо баромада рафт. Онҳо ҳамин тавр дӯстона зиндагӣ мекарданд (Аз афсонаҳои ҳалқӣ).